



**МАҶОМОТИ ВАКОЛАТДОР ОИД БА ҲУҶУҚИ  
ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

**МАҶРУЗАИ  
ВАКОЛАТДОР ОИД БА ҲУҶУҚИ ИНСОН  
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН  
БАРОИ СОЛИ 2013**

**ДУШАНБЕ – 2014**

# МУНДАРИЧА

ПЕШГУФТОР	2	
<b>I.</b>	<b>ФАЛЬОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ВАКОЛАТДОР ОИД БА ХҮҚУҚИ ИНСОН ДАР СОЛИ 2013</b>	<b>4-13</b>
1.1.	Таҳқими иқтидори мақомоти Ваколатдор оид ба хуқуқи инсон	4
1.2.	Муроҷиатҳои шаҳрвандон	5
1.3.	Санчиши вазъи риояи хуқуқу озодиҳои инсон	7
1.4.	Такмили қонунгузорӣ оид ба хуқуқу озодиҳои инсон	8
1.5.	Баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон оид ба хуқуқу озодиҳои инсон	9
1.6.	Ҳамкориҳои мақомоти Ваколатдор оид ба хуқуқи инсон	11
1.7.	Таъминоти молиявии фаъолияти мақомоти ВҲИ ҶТ	13
<b>II.</b>	<b>ВАЗЪИ РИОЯИ ХҮҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН</b>	<b>15-66</b>
2.1.	Хуқуқ ба ҳаёт, даҳлопазирии шахсӣ, озодӣ аз шиканча ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, гайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф	15
2.2.	Хуқуқ ба ҳифзи судӣ ва муҳокимаи одилонаи судӣ	22
2.3.	Хуқуқи инсон дар муассисаҳои пӯшида ва қисман пӯшида	28
2.4.	Хуқуқ ба озодии ибрози ақида, дастрасӣ ба иттилоот ва воситаҳои ахбори омма	34
2.5.	Хуқуқ ба меҳнат	36
2.6.	Ҳифзи хуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ	39
2.7.	Ҳифзи хуқуқи шаҳсони имконияташон маҳдуд	44
2.8.	Хуқуқи шаҳрвандон ба манзил	47
2.9.	Баробарии гендерӣ ва ҳифз аз зӯроварӣ дар оила <i>Пешгирии зӯроварӣ дар оила</i>	51
2.10.	Хуқуқҳои кӯдак <i>Адлияни ноболигон</i> <i>Дастрасӣ ба таҳсил</i> <i>Кӯдакони имконияташон маҳдуд</i>	54 58 61 63
<b>ХОТИМА</b>	<b>67</b>	
<b>Диаграммаҳо</b>	<b>69</b>	

## ПЕШГУФТОР

Маърӯзаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (ВҲИ) барои соли 2013 бо дарназардошти вазъи воқеии ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурӣ, дастоварду камбудиҳои самтҳои алоҳидаи ҳуқуқи инсон, саҳми мақомоти ВҲИ дар пешбурд ва ҳифзи ҳуқуқи инсон таҳия шудааст.

Маърӯзаи мазкур аз ду қисми асосӣ иборат мебошад. Дар қисми аввали маърӯза фаъолияти мақомоти ВҲИ дар самтҳои таҳқими иқтидори мақомот, қабул ва баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон, санчиши вазъи риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон, такмили қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон, баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон, ҳамкориҳои мақомоти ВҲИ ва таъминоти молиявии фаъолияти мақомот инъикос шудааст.

Қисми дуюми Маърӯза вазъи риояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро дар ҷумҳурӣ дар самтҳои алоҳида, аз ҷумла ҳуқуқ ба ҳаёт, даҳлнапазирии шахсӣ, озодӣ аз шиканча ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф, ҳуқуқ ба ҳифзи судӣ ва муҳокимаи одилонаи судӣ, ҳуқуқи инсон дар муассисаҳои пӯшида ва қисман пӯшида, ҳуқуқ ба озодии ибрози ақида, дастрасӣ ба иттилоот ва воситаҳои ахбори омма, ҳуқуқ ба меҳнат, ҳифзи ҳуқуқи муҳочирони меҳнатӣ, ҳифзи ҳуқуқи шаҳсони имконияташон маҳдуд, ҳуқуқи шаҳрвандон ба манзил, баробарии гендерӣ, ҳифз аз зӯроварӣ дар оила ва ҳуқуқҳои кӯдак дар бар мегирад. Доир ба ҳалли камбудиҳои мавҷуда вобаста ба самтҳо тавсияҳои даҳлдор пешниҳод гардидаанд.

Мазмуну мундариҷа, мулоҳизаву тавсияҳо дар Маърӯза бо мисолҳое, ки аз муроҷиатҳои шаҳрвандон ва мониторингҳои гузаронидашуда бармеоянд, инчунин иттилооте, ки аз мақомоти давлатӣ, созмонҳои ғайридавлатӣ ва васоити ахбори омма ба даст омадаанд, асоснок гардида, нақш ва нуфузи мақомоти ВҲИ дар пешбурд ва ҳифзи ҳуқуқи инсон ва самаранокии фаъолияти он бо далелу рақамҳо нишон дода шудаанд. Ҳангоми таҳияи Маърӯза инчунин тавсияҳои Шӯро оид ба ҳуқуқи инсони СММ, мақомоти шартномавӣ ва расмиёти маҳсуси СММ ба назар гирифта шудаанд.

Маърӯза тибқи моддаи 24 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гардида, ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Прокурори

генералии Ҷумхурии Тоҷикистон пешниҳод мегардад. Ҳамчунин, Маърӯза барои дигар мақомоти давлатӣ, созмонҳои ғайридавлатӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ ва аҳли ҷомеа пешбинӣ шудаааст. Бо мақсади дастрасии бештари табақаҳои гуногуни аҳолӣ, Маърӯзai мазкур дар шакли китоби алоҳида бо забонҳои давлатӣ, русӣ ва англисӣ нашр гардида, дар Сомонаи Ваколатдор оид ба ҳукуқи инсон дар Ҷумхурии Тоҷикистон ҷой дода мешавад.

## **I. ФАЪОЛИЯТИ МАҚОМОТИ ВАКОЛАТДОР ОИД БА ҲУҚУҚИ ИНСОН ДАР СОЛИ 2013**

### **1.1. Таҳқими иқтидори мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон**

Таҳқими иқтидори мақомоти Ваколатдор дар соли 2013 идома ёфт ва дар ин раванд Шуъбаи навтаъсиси ҳифзи давлатии ҳуқуқҳои кӯдак фаъолияти худро густариш дод. Шуъбаи таҳлилӣ-иттилоотӣ, ки тайи ду соли охир бо дастгирии молиявии Ҳукумати Шоҳигарии Нидерландия фаъолият менамуд, тибқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 декабри соли 2010 №969 аз моҳи январи соли 2013 ба маблағузории буҷети ҷумҳуриявӣ гузаронида шуд.

Дар ин сол Қабулгоҳҳои ҷамъиятии Ваколатдор дар шаҳрҳои Ҳуҷанд, Қўргонтеппа, Ҳоруғ, Қўлоб, Турсунзода, Рофун ва ноҳияҳои Айниву Рашт фаъолияти худро таквият доданд.Faъолияти Қабулгоҳҳои ҷамъиятии зикршуда тибқи лоиҳаҳои якҷоя бо ҳукуматҳои Британияи Кабир, Финляндия, Швейцария ва Ниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шудаанд.

Бо дастгирии Ҳукумати ҶТ аз 1 январи соли 2014 маблағузории фаъолияти 3 Қабулгоҳи ҷамъиятии ВҲИ дар марказҳои вилоятҳои Ҳатлон, Суғд ва ВМҚБ, ки ҳар яке 2 воҳиди корӣ дорад, аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба роҳ монда мешавад.

Мақомоти ВҲИ ҷиҳати дастгирии моддӣ-техникии Қабулгоҳҳои ҷамъиятий ва баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи касбии кормандони онҳо пайваста қӯшиш ба ҳарҷ медиҳад. Бо ин мақсад рӯзҳои 15-17 январи соли 2013 дар якҷоягӣ бо Ҳазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) оид ба масъалаҳои ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ва рӯзҳои 24-25 июни соли 2013 дар якҷоягӣ бо ТҶБ «Ҳуқуқ ва беҳбудӣ» ва Ниҳоди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Осиёи Марказӣ-Тоҷикистон ва ТҶ «Идора оид ба ҳуқуқи инсон ва риояи қонунияти» дар мавзӯи «Малакаи маслиҳатдиҳӣ ва тартиби таҳияи ҳуччатҳои ҳуқуқӣ» силсиласеминарҳо гузаронида шуданд. Рӯзҳои 12-13 декабря соли 2013 дар шаҳри Қайроққум бо мақсади табодули таҷриба миёни кормандони Қабулгоҳҳои ҷамъиятии Ваколатдор мизи мудаввар доир карда шуд.

Илова бар ин, рӯзҳои 14-19 январи соли 2013 тренинги омӯзишӣ барои баланд бардоштани малакаи кории кормандони Дастигоҳи ВҲИ, рӯзҳои 11-14 ноябр семинари 5-рӯза барои кормандони мақомоти ВҲИ ва ташкилотҳои ҷамъиятии соҳаи ҳуқуқи инсон дар мавзӯи «Ҳуқуқи шахсони аз озодӣ маҳрумшуда», рӯзҳои 25-28 ноябр воҳӯрӣ ва семинари омӯзишӣ барои аъзои гурӯҳи корӣ оид ба боздид ва мониторинги ҷойҳои

маҳрумӣ аз озодӣ, 17 декабр семинар-машварати кормандони Дастгоҳи ВҲИ ҶТ дар мавзӯи «Роҳу усулҳои нави таҳия ва такмили соҳтору муҳтавои Маърӯзаи солонаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар чорабиниҳои омӯзишӣ гузаронида шуданд, ки ҳадаф аз онҳо баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи касбии кормандони мақомоти ВҲИ мебошад.

Дар давраи сипаришуда Ваколатдор ва кормандони Дастгоҳи он дар 21 гурухҳои кории байниидоравӣ оид ба ҷанбаҳои гуногуни соҳаи ҳуқуқи инсон саҳм гузоштанд. Аз ҷумла, ҷиҳати тавсеа баҳшидан ба фаъолияти мақомот, ҳусусан дар самти иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ бо ташабbusi Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон гурухҳои корӣ таъсис дода шуданд. Айни ҳол дар назди Ваколатдор гурухҳои корӣ оид ба иҷрои Нақшаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи тавсияҳои давлатҳои аъзои Шӯрои СММ оид ба ҳуқуқи инсон вобаста ба Шарҳи умумии даврии Тоҷикистон, оид ба боздид ва мониторинги ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, оид ба ҳифзи ҳуқуқи муҳочирони меҳнатӣ ва Шӯрои ҳамоҳангози байниидоравӣ оид ба Барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2013-2020 амал карда истодаанд.

## **1.2. Муроҷиатҳои шаҳрвандон**

Қабул ва баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон, мусоидат ба барқарорсозии ҳуқуқҳои вайроншудаи онҳо яке аз самтҳои муҳими фаъолияти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ба шумор меравад.

Тӯли соли 2013 дар Дастгоҳи ВҲИ 492 (соли 2012 – 604 адад) муроҷиати шаҳрвандон ба қайд гирифта шудааст, ки аз онҳо муроҷиатҳои хаттӣ – 290 адад (соли 2012 – 258 адад) ва муроҷиатҳои шифоҳӣ – 202 адад (соли 2012 – 346 адад) мебошанд. Дар ин давра аз тарафи Қабулгоҳҳои ҷамъиятии ВҲИ 2036 муроҷиати шаҳрвандон баррасӣ шудаанд, ки аз онҳо 115 адад муроҷиатҳои хаттӣ ва 1921 адад муроҷиатҳои шифоҳӣ мебошанд.

Муроҷиатҳои хаттӣ аз ҷониби сокинони шаҳри Душанбе 90 адад (соли 2012 – 94 адад), вилояти Ҳатлон – 48 адад (соли 2012 – 39 адад), вилояти Суғд – 61 адад (соли 2012 – 42 адад), ВМҚБ – 3 адад (соли 2012 – 2 адад), шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 51 адад (соли 2012 – 35 адад) ворид гаштаанд (ниг. ба Диаграммаи №1).

Муроҷиатҳои хаттии воридгардида аз ҷониби мардҳо – 147 адад (соли 2012 – 111 адад), аз ҷониби занон – 103 адад (соли 2012 – 102 адад) ва аз ҷониби гуруҳи одамон – 18 адад (соли 2012 – 17 адад)-ро ташкил медиҳанд (ниг. ба Диаграммаи №2).

**Мурочиатҳои хаттӣ тибқи таснифот ба ҳуқуқу озодиҳои зерини инсон ва шаҳрванд тааллук доранд (ниг. ба Диаграммаи №3):**

- ҳуқуқ ба муҳокимаи одилонаи судӣ – 52 адад (соли 2012 – 39 адад);
- ҳуқуқи муроҷиат ба мақомоти давлатӣ – 9 адад (соли 2012 – 4 адад);
- ҳуқуқ ба шаҳрвандӣ – 3 адад;
- ҳуқуқ ба ҳимоя – 2 адад (соли 2012 – 2 адад);
- озодӣ аз шиканча – 10 адад (соли 2012 – 10 адад);
- ҳуқуқ ба моликият – 30 адад (соли 2012 – 30 адад);
- ҳуқуқ ба манзил – 40 адад (соли 2012 – 40 адад);
- ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ – 15 адад (соли 2012 – 8 адад);
- ҳуқуқ ба саломатӣ – 4 адад (соли 2012 – 1 адад);
- ба даҳлнозазии шаҳсӣ аз муомилаи таҳқиркунандай шаъну шараф – 1 адад (соли 2012 – 1 адад);
- ҳуқуқ ба меҳнат – 16 адад (соли 2012 – 7 адад);
- ҳуқуқи муҳочирони меҳнатӣ – 15 адад (соли 2012 – 2 адад);
- ҳуқуқ ба таҳсил – 5 адад (соли 2012 – 4 адад);
- ҳуқуқ ба фаъолияти озоди иқтисодӣ ва соҳибкорӣ – 2 адад (соли 2012 – 2 адад);
- ҳуқуқ ба робитаи оиласвӣ – 9 адад;
- ҳуқуқ ба интихоби маҳали зист – 1 адад.

Аз 290 адад аризаҳои хаттии шаҳрвандон, ки дар Дастгоҳи ВҲИ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд, нисбати қарор ё амал (беамалии) субъектони зерин шикоят карда шудааст:

- мақомоти судӣ – 93 адад (соли 2012 – 93 адад);
- мақомоти прокуратура – 19 адад (соли 2012 – 15 адад);
- мақомоти корҳои доҳилий – 28 адад (соли 2012 – 22 адад);
- мақомоти амнияти миллӣ – 5 адад (соли 2012 – 7 адад);
- Вазорати мудофиа, аз ҷумла Комисариатҳои ҳарбӣ – 5 адад (соли 2012 – 5 адад);
- Вазорати корҳои хориҷӣ (Сафоратхонаи ҶТ дар ФР) – 1 адад;
- Вазорати адлия (СИҶҴ ВА ҟТ – 11 адад, судиҷроҷиён – 14 адад, САҲШ-1 адад, нотариат – 1 адад) – 27 адад (соли 2012 – 14 адад);
- Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ – 1 адад;
- Вазорати маориф – 1 адад (соли 2012 – 2 адад);
- Шӯрои адлияи Тоҷикистон – 1 адад;
- Мачлиси намояндагони Мачлиси Олӣ – 1 адад;
- Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон – 1 адад;
- Комиссияи ҳавзавии интихоботии н. Сино – 1 адад;

- ташкилотҳо – 17 адад (соли 2012 – 7 адад);
- шахсони мансабдор – 7 адад (соли 2012 – 4 адад);
- мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ – 12 адад (с. 2012 – 8 адад);
- мақомоти худидоракуни маҳаллӣ – 4 адад;
- шахсони воқеӣ – 5 адад (соли 2012 – 8 адад);
- мақомоти давлатии дигар давлатҳо – 18 адад (соли 2012 – 6 адад);
- оид ба дигар масъалаҳо – 47 адад (соли 2012 – 62 адад).

Дар самти ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ аксарияти муроҷиатҳои воридгардида (49 адад ё 37%) ба муҳокимаи одилонаи судӣ тааллуқ доранд. Ин гуруҳи муроҷиатҳо назар ба соли 2012 (36 муроҷиат ё 26%) тамоюли зиёдшавӣ дорад. Муроҷиатҳо нисбати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва оид ба ҳуқуқи шахсони аз озодӣ маҳрумшуда низ зиёд шуда, мутаносибан 28 (21%) ва 18 (13%) ададро ташкил медиҳанд.

Дар самти ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдакон соли 2013 ба мақомоти ВҲИ ҶТ 21 муроҷиати хаттӣ ворид шудааст, ки нисбат ба соли гузашта 12 адад зиёд аст.

Дар самти ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ аксарияти муроҷиатҳо (48 адад ё 36%) нисбати мақомоти судӣ, ташкилотҳо (16 адад ё 12%), мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ (9 адад ё 7%) ва мақомоти давлатии дигар давлатҳо (9 адад ё 7%) мебошанд.

Дар соли 2013 ба мақомот 202 муроҷиатҳои шифоҳӣ ворид гардидааст, ки аз онҳо 89 адад ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, 58 адад ба ҳуқуқҳои кӯдак ва 55 адад ба ҳуқуқҳои сиёсӣ ва шаҳрвандӣ дахл доранд. Муроҷиатҳои шифоҳии шаҳрвандон тибқи қонунгузории амалкунандай ҶТ баррасӣ карда шуда, ба онҳо маслиҳатҳои ҳуқуқии даҳлдор дода шудааст.

### **1.3. Санчиши вазъи риояи ҳуқуқу озодиҳои инсон**

Дар соли 2013 дар асоси муроҷиати шаҳрвандон ва Нақшай кори мақомот 34 санчиш гузаронида шуд. Дар ин давра бо мақсади мусоидат ба ҳимояи ҳуқуқи инсон дар низоми муассисаҳои пӯшида ва қисман пӯшида 21 маротиба, аз ҷумла, 11 маротиба доир ба муайян намудани вазъи риояи ҳуқуқи дастгиршудагон ва шахсони аз озодӣ маҳрумшуда дар самти озодӣ аз шиканча ташриф оварда шуда, аз рӯи муроҷиатҳои шаҳрвандон ва ташкилотҳои ғайридавлатию созмонҳои байналмилалӣ дар 5 муассисаи ичрои ҷазои ҷиноятӣ санчиш гузаронида шуд.

Баҳри мусоидат ба риояи ҳуқуқи кӯдак ва бошандагони муассисаҳои иҷтимоӣ фаъолияти Комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдаки мақомоти ичроияи ҳокимияти давлатии шаҳрҳои Норак ва Хоруг, Омӯзишгоҳи маҳсуси касбии техникии Вазорати маориф ва илми ҶТ, Литсейи касбии

техникии №33 ш.Душанбе, Муассисай тарбиявии ЯС 3\12, Литсей-интернати касбии маҳсуси маъюбони ш. Душанбе, Хона-интернати беморони касалиҳои рӯҳи н. Восеъ, обьектҳои инфрасоҳтории ноҳияҳои Шоҳмансур ва Фирдавсии шаҳри Душанбе мавриди санчиш қарор дода шуданд. Аз натиҷаи санчишҳо гузоришҳо таҳия гардида, ҷиҳати бартараф кардани камбузидҳо ба мақомоти даҳлдор тавсияҳо ирсол карда шуданд.

#### **1.4. Такмили қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон**

Ҷиҳати такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон аз ҷониби мақомот 66 лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (соли 2012 – 64 адад) мавриди омӯзиш қарор дода шуда, нисбати онҳо таклифи хулосаҳо пешниҳод гардиданд.

Аз ҷумла, лоиҳаи Қонуни ҶТ «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҶТ «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гардид. Мақсад аз таҳияи лоиҳаи мазкур иҷрои тавсияҳои Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд мебошад, ки дар доираи Нақшай амалиёти Истамбулии Шабакаи мубориза бо коррупсия барои кишварҳои Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати муайян намудани мақоми мустақили ваколатдор оид ба таъмини дастрасӣ ба иттилоот пешниҳод шуда буданд.

Ҳамзамон, дар давоми сол аз тарафи мақомоти ВҲИ ба лоиҳаи якчанд ҳуҷҷатҳо хулосаҳо таҳия ва пешниҳод шуданд, ки аз ҷумлаи онҳо Саволномаи Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсон; Нақшай миллии ҶТ оид ба татбиқи тавсияҳои давлатҳои аъзои СММ дар доираи Шарҳи умумии даврии Шӯрои СММ оид ба ҳуқуқи инсон; Саволнома доир ба нақши Омбудсменҳои ҳарбӣ дар таҳқими волоияти қонун; Нақшай чорабиниҳо оид ба амалишавии тавсияҳои Кумитаи зидди шиканча ва Маърӯзачии маҳсуси СММ оид ба масъалаҳои шиканча; Тавсияҳои маърӯзачии Раёсати Комиссари Олии СММ оид ба ҳуқуқи инсон оид ба масъалаҳои шиканча; Лоиҳаи ҳуҷҷат оид ба пешбарии номзадии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба аъзогии Шӯрои СММ оид ба ҳуқуқи инсон дар солҳои 2015-2017; Саволномаи Кумитаи зидди шиканча оид ба иҷрои баъзе бандҳои тавсияҳои Кумита мебошанд.


Дар доираи иҷрои уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ваколатдор ва кормандони Дастгоҳи он дар таҳия ва муҳокимаи Маърӯзаи миллии даврии ҶТ доир ба татбиқи Конвенсия оид ба рафъи табъиз нисбати занон ва Маърӯзаи ҶТ доир ба Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ иштирок намуданд.

Ваколатдор ва кормандони Даастгоҳи он аъзои гурухҳои корӣ оид ба таҳияи лоиҳаи Қонуни конститутсионии ҶТ «Дар бораи шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон», лоиҳаҳои қонунҳои ҶТ «Дар бораи ёрии ҳуқуқӣ» ва «Дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак» мебошанд.

### **1.5. Баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон оид ба ҳуқуқу озодиҳои инсон**

Барои баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон дар самти ҳуқуқу озодиҳои инсон як қатор корҳои назаррас ба сомон расонида шуд. Дар доираи нақшаҳои якҷоя бо Радио «Тоҷикистон», Радио «Садои Душанбе» ва МД «Ҷаҳоннамо» ва дигар воситаҳои ахбори омма Ваколатдор ва кормандони Даастгоҳи он 196 маротиба (соли 2012 – 215) баромад карданд.

**Баромадҳо дар ВАО - солҳои 2012-2013**



Дар давраи сипаришуда 3 маротиба нишастҳои матбуотии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон баргузор гардидаанд. Аз натиҷаи фаъолияти мақомот дар соли 2012 ва нимсолаи аввали соли 2013 рӯзҳои 30 январ ва 30 июляи соли 2013 бо иштироки васеи намояндагони васоити ахбори оммаи ватанӣ ва хориҷӣ нишастҳои матбуотӣ гузаронида шуданд. Ҳамчунин рӯзи 19 апрел дар доираи муаррифии Маърӯзаи ВҲИ барои соли 2012 бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои гайридавлативу созмонҳои байналмилалӣ ва ВАО нишасти матбуотӣ ороста шуд.

Циҳати беҳдошти дастрасии шаҳрвандон ба фаъолияти мақомоти ВҲИ ва баланд бардоштани сатҳи иттилоотонии онҳо дар самти ҳуқуқ ва озодиҳои инсон бо дастирии молиявии Ниҳоди Даниягӣ оид ба ҳуқуқи

инсон нашри маҷаллаи «Ахбори Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон» идома дода шуд. Маҷалла дар се моҳ як маротиба бо төъдоди 500 нусха нашр шуда, дар чорабиниҳои мақомоти ВҲИ ва тавассути Қабулгоҳҳои ҷамъиятии ВҲИ дар маҳалҳо ба мақомоту муассисаҳо ва аҳолӣ ба тариқи ройгон паҳн карда мешавад.

Ҳамзамон, бо дастгирии Ниҳоди Даниягӣ оид ба ҳуқуқи инсон «Раҳнамо барои кормандони ВҲИ ҶТ оид ба кор бо муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ» бо төъдоди 100 нусха ва «Маҷмӯаи санадҳои миллӣ ва байналмилаӣ оид ба пешгирии шиканҷа» таҳия ва бо төъдоди 140 нусха нашр гардид.


Дар доираи омӯзиши афкори аҳолӣ оид ба ҷазои қатл Ваколатдор дар ҳайати гуруҳи корӣ дар воҳӯриҳо ва мизҳои мудаввар, ки дар шаҳрҳои Хоруғ, Қурғонтеппа, Данғара, Кӯлоб, Истаравшан ва ноҳияҳои Боҳтар, Ҷилиқӯл, Шаҳритуз, Муъминобод, Шурообод, Балҷувон, Зафаробод, Ҷ. Расулов, Дарвоз, Ванҷ ва Ишкошим баргузор гардианд, иштироқ намуд.

Оид ба масъалаҳои ҷазои қатл бо устодон ва донишҷӯёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шотемур, Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.Осими, Донишгоҳи технологи Тоҷикистон, Донишгоҳи славянӣ Тоҷикистон-Русия ва Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино воҳӯриҳо доир карда шуда, бо вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ ин масъала мавриди муҳокима қарор дода шуд.

Ваколатдор ва кормандони Дастироҳи он дар кори 83 семинару конференсия ва мизҳои мудаввар оид ба ҷанбаҳои гуногуни ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ширкат намуданд. Бо иқдоми ВҲИ 13 семинару конференсия ва мизҳои мудаввар ташкил ва гузаронида шуданд. Оид ба ин семинару воҳӯриҳо ва дигар чорабиниҳо дар Сомонаи Ваколатдор хабару гузоришҳо ҷой дода шуданд.

Фаъолияти иттилоотонии мақомоти ВҲИ дар ин сол тақвият дода шуд. Бо ин мақсад Сомонаи ВҲИ ҶТ мунтазам фаъолият намуда, муҳтавои он пайваста нав карда мешавад. Ин боиси афзоиши муштариёни Сомонаи ВҲИ гардидааст. Агар дар соли 2011 ба Сомонаи Ваколатдор 1631 муштарӣ ворид шуда бошад, пас ин нишондод дар соли 2012 ба 7689 ва дар соли 2013 ба 13541 расидааст.

## Воридшавии муштариён ба Сомонаи ВҲИ



Баланд бардоштани донишҳои шаҳрвандон дар соҳаи ҳуқуқи инсон ва омодагии онҳо ба ҳифзи ҳуқуқҳои худ аз ҷониби Ваколатдор тавассути баромадҳо дар ВАО, гузаронидани семинару мизҳои мудаввар, воҳӯриҳо бо аҳолӣ ва дигар чорабиниҳо амалӣ карда мешавад.

Дар самти таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон бо ибтикори мақомоти ВҲИ лоиҳаи Барномаи нави таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2013-2020 таҳия карда шуд, ки он бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2012, №678 тасдиқ гардид.

Барнома ба тавсea ва такмили марҳилавии низоми иттилоотӣ, маърифатӣ ва таълимӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон, гузаштан ба сатҳи сифатан нави тайёр кардани кадрҳо мутобиқи талаботи қонунгузории миллӣ ва стандартҳои байналмилалӣ равона гаштааст.

Доираи амали Барномаи мазкур таълими (омӯзиши) соҳаи ҳуқуқи инсон дар системаи маориф, курсҳои омӯзишиӣ ва азnavtayёркуни омӯзгорон, судяҳо, хизматчиёни давлатии шаҳрвандӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳарбиро фаро мегирад.

Циҳати татбиқи Барномаи мазкур дар назди ВҲИ Шӯрои ҳамоҳангози байниидоравӣ таъсис дода шуда, дар назди Шӯро вобаста ба самтҳои асосии Барнома 6 гурӯҳи корӣ созмон дода шудааст.

### 1.6. Ҳамкориҳои мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон

Ваколатдор фаъолияти худро дар ҳамбастагӣ бо мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ ба амал мебарорад.

Барои таъмини риоя ва барқарорсозии ҳуқуқу озодиҳои инсон Ваколатдор бо тамоми мақомоти давлатӣ ҳамкориҳои хубро ба роҳ мондааст. Зиёдшавии ҳалли мусбии муроҷиатҳои шаҳрвандон нишондиҳандай ҳамкориҳои самараноки Ваколатдор бо мақомоти давлатӣ мебошанд.

Ҳамкориҳои Ваколатдор бо Созмонҳои байналмилалӣ низ назаррас буданд. Дар ин давра бо намояндагони созмонҳои байналмилалӣ 35 воҳӯриву мулоқотҳои судманд анҷом дода шуданд. Воҳӯриҳо бо

Муовини Сафири Британияи Кабир дар Тоҷикистон, Мушовири якуми Сафорати Фаронса дар Тоҷикистон, Директори иҷроияи Ҳазинаи Аврупо-Осиё-Тоҷикистон, муовини намояндаи минтақавии Раёсати Комиссари олӣ оид ба ҳуқуқи инсони СММ, хонум Баронесса Вивиан Стерн – аъзои Палатаи лордҳои Парламенти Британияи Кабир, Монжурул Кабир – мушовир оид ба ҳуқуқи инсони СММ, хонум Кирси Мадӣ – Муовини роҳбари минтақавии Ҳазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ), Сафири Британияи Кабир дар Тоҷикистон ва Директори Департаменти ВКХ Британияи Кабир оид ба Аврупои Шарқӣ ва Осиёи Марказӣ, Сафири Финландия, Иван Шимонович – Ёвари Дабири кулли СММ, Дорис Ҳертрампф – Сафири Ҷумҳурии Федеративии Олмон, Норимаса Шимомура – Директори Барномаи Рушди СММ дар Тоҷикистон, Дидие Леруа – Сафири Фаронса дар Тоҷикистон, Мудири минтақавии Ҳазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) хонум Мари-Пер Пуаре, Сафири Финландия Лаура Ренула, Сафири САҲА Парискава Бадеску, коршиноси байналмилалии ЮНИСЕФ Хавиер Бонал, менечери Шӯрои мубориза бар зидди шиканча Мэтю Прингл ва дигарон аз ҷумлаи онҳо мебошад.

Дар ин давра ҳамкориҳо бо Ниҳоди Даниягӣ оид ба ҳуқуқи инсон идома дода шуд. Дар доираи ин ҳамкориҳо 8 шумораи маҷаллаи «Ахбори ВҲИ ҶТ» ба табъ расонида шуда, баромадҳои кормандони мақомоти ВҲИ ва коршиносони соҳа дар барномаҳои радиоӣ ва телевизионӣ пурра таъмин ва барои кормандони муассисаҳои пӯшида дар минтақаҳои ҷумҳурӣ 6 семинари омӯзишӣ гузаронида шуд. Ниҳоди мазкур фаъолияти Қабулгоҳҳои ҷамъиятии ВҲИ-ро дар 4 минтақаи ҷумҳурӣ дастгирӣ намуд.

Ҳамкориҳои Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон бо сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ сол аз сол тақвият меёбанд. Дар ин раванд моҳи сентябри соли 2013 семинари дурӯза дар мавзӯи «Ҳамкориҳои мақомоти миллӣ оид ба ҳуқуқи инсон бо ҷомеаи шаҳрвандӣ» бо дастгирии молиявии Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон гузаронида шуд, ки дар кори он намояндагони мақомоти давлатӣ аз Федератсияи Россия, Молдова, Тоҷикистон, ташкилотҳои ғайридавлатии «Ҳуқуқ ва беҳбудӣ», «Нота-бене», «Идора оид ба ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният», «Марказ оид ба ҳуқуқи кӯдак», «Марказ оид ба ҳуқуқи инсон», «Маркази иттилоотии байналмилалий» аз ФР, созмонҳои байналмилалии Дафтари Швейтсарӣ оид ба ҳамкорӣ, Ҳазинаи Хельсинки оид ба ҳуқуқи инсон, САҲА, Раёсати Комиссари Олии СММ оид ба ҳуқуқи инсон, Ниҳоди Даниягӣ оид ба ҳуқуқи инсон, Шуъбаи Ташкилоти байналмилалии Институти «Ҷамъияти кушода» – Бунёди мадад дар Тоҷикистон,

кормандони Даастгоҳи ВҲИ ҶТ ва роҳбарони Қабулгоҳҳои ҷамъиятии ВҲИ ҶТ иштирок ва баромад намуданд.

Қобили қайд аст, ки ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар ҷорабиниҳои мақомоти ВҲИ низ фаъолона иштирок менамоянд. Аз ҷумла, тибқи Нақшаи якҷояи мақомоти ВҲИ бо ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ бахшида ба Ҳафтаи ҳуқуқи инсон аз 20 ноябр то 10 декабря соли 2013 ҷорабиниҳои мухталиф гузаронида шуданд.

Дар ин раванд рӯзи 6 декабря соли 2013 Конференсияи илмӣ-амалӣ бахшида ба 65-солагии қабули Эъломияи умумиҷаҳонии ҳуқуқи башар дар мавзӯи «Рушди ҳуқуқи инсон дар даврони Истиқлолият» доир гардид.

Дар доираи ҷорабиниҳои Ҳафтаи ҳуқуқи инсон дар ҳамкорӣ бо Ниходи Даниягӣ оид ба ҳуқуқи инсон ва медиахолдинги «Азия-Плюс» 3 ролики таблиғотӣ оид ба ҳуқуқи инсон таҳия карда шуда, аз 1 то 10 декабря соли 2013 тавассути МД «Ҷаҳоннамо» намоиш дода шуданд ва бо дастирии намояндагии Иттиҳоди Аврупо ин роликҳо тавассути Радиои «Азия-Плюс» пахш карда шуданд. Илова бар ин дар рӯзҳои таҷлили Ҳафтаи ҳуқуқи инсон 5 лавҳаи таблиғотӣ дар хиёбонҳои марказии шаҳри Душанбе наасб карда шуданд.

Ҳамчунин, дар Рӯзи ҳуқуқи инсон (10 декабр) бо ибтикори ВҲИ дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе аз ҷониби ҳуқуқшиносони мақомоти ВҲИ, ташкилотҳои ҷамъиятии «Идора оид ба ҳуқуқи инсон ва риояи қонуният», «Марказ оид ба ҳуқуқи инсон» ва «Марказ оид ба ҳуқуқи кӯдак» ба шаҳрвандон ёрии ҳуқуқии ройгон расонида шуд. Онҳо инчунин ба шаҳрвандон буклету брошураҳо ва дигар маводи заруриро оид ба ҳуқуқи инсон ройгон дастрас намуданд.

## **1.7. Таъминоти молиявии фаъолияти мақомоти ВҲИ ҶТ**

Дар соли 2013 барои мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикстон аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ 857 978,00 сомонӣ ҷудо шуданд.

Инчунин аз ҳисоби маблағҳои Ниходи Даниягӣ оид ба ҳуқуқи инсон барои амалӣ намудани фаъолияти Қабулгоҳҳои ҷамъиятии ВҲИ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумхурӣ барои соли 2013 ба маблағи 432 858 сомонию 58 дирам сарф гардид, ки аз он 61067,00 сомонӣ барои тарғибу ташвиқи ҳуқуқу озодиҳои инсон равона гардидааст.

Аз ҳисоби маблағҳои Ҳазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) барои амалӣ намудани фаъолияти Шуъбаи ҳифзи давлатии ҳуқуқҳои кӯдак барои соли 2013 ба маблағи 151 518 сомонию 50 дирам сарф шудааст.

Аз давраи 1 августи соли 2013 то 31 декабри соли 2013 аз ҳисоби маблағҳои Ҳелветас Свисс Интеркооперейшн барои амалӣ намудани фаъолияти Қабулгоҳҳои ҷамъиятии ВҲИ дар шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Рашт барои соли 2013 ба маблағи 28 925 сомонию 21 дирам ҷудо гардид.

Дар маҷмуъ, аз давраи 1 январ то 31 декабри соли 2013 барои мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағи 613 302 сомонию 29 дирам маблағҳои грантӣ ҷудо шудааст.

Маблағҳои зикршуда барои рушди фаъолияти мақомот ва пешрафти ҳуқуқи инсон сарф шуданд.

## **II. ВАЗЪИ РИОЯИ ҲУҚУҚУ ОЗОДИҲОИ ИНСОН ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН**

### **2.1. Ҳуқуқ ба ҳаёт, дахлнопазирии шахсӣ, озодӣ аз шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф**

Мутобики Конститутсиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар кас ҳаққи зиндагӣ дорад. Ҳеч кас аз ҳаёт маҳрум карда намешавад, ба истиснои ҳукми суд барои ҷинояти маҳсусан вазнин (моддаи 18).

Ҳуқуқ ба ҳаёт ҳуқуқи асосӣ ва ҷудонопазири ҳар як фард буда, яке аз арзишҳои муҳими шаҳсият ва ҷомеа – ҳаёти инсонро ҳифз менамояд ва кафолат медиҳад. Давлат уҳдадор аст, ки барои таъмини бехатарии ҳаёти инсон ва тафтиши самараноки ҳодисаҳои күштор тамоми ҷораҳоро андешад.

Масъалаи ҳалталаб дар самти мазкур ҳуқуқи давлат ба татбиқи ҷазои қатл барои ҷиноятҳои маҳсусан вазнин мебошад. Ҳуқуқ ба ҳаёт ҳамчун маҳдудкунандай ҷазои қатл баромад мекунад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти принсипу меъёрҳои умумиэътирофшудаи байналмилалӣ аз соли 2004 татбиқи ҷазои қатл ба муҳлати номуайян боз дошта шудааст. Аз соли 2010 бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи корӣ оид ба таҳлили асосҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоии мавҷудияти ҷазои қатл дар низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунад. Дар ҳамкорӣ бо ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти мазкур корҳои зиёде ба анҷом расонида шудааст. Бо вуҷуди ин то ҳанӯз дар низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои қатл боқӣ мемонад.

Бинобар ин давлатҳои аъзои Шӯро оид ба ҳуқуқи инсони СММ ва Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсон аз натиҷаи баррасии маърӯзаҳои ҷумҳурий оид ба иҷрои уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати суръат баҳшидани қӯшишҳо вобаста ба бекор кардани ҷазои қатл ва ба тасвиб расонидани Протоколи дуюми иловагии Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ тавсияҳо пешниҳод намуданд.

Президенти мамлакат дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 26 апрели соли 2013 дар бораи зарурати ҳалли ниҳоии масъалаи муносибат ба ҷазои қатл сухан ронда, қайд намуданд: «Вақти он расидааст, ки масъалаи мазкур бо дарназардошти афкори ҷомеа мавриди баррасии мақомоти даҳлдор қарор дода шуда, аз натиҷаи он ҷиҳати муайян намудани мавқеи давлат нисбат ба ҳукми қатл таклиф пешниҳод карда шавад».

Бинобар ин, ҳоло дар миңтақаҳои гуногуни чумхурӣ бо мақсади омӯзиши афкори чомеа нисбати масъалаи мазкур мақомоти Ваколатдор дар ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва созмонҳои байналмилалий бо аҳолӣ, намояндагони мақомоти давлатӣ, омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаҳои олии таълимӣ воҳӯриҳо гузаронида истодаанд. Натиҷаҳои воҳӯриҳо нишон доданд, ки аксарияти аҳолӣ ҷонибдори бекор кардани ҷазои қатл мебошанд.

Инчунин дар доираи лоиҳаи «Омӯзиши таърихи татбиқи ҷазои қатл дар давраи солҳои 1917-2004», ки бо дастгирии Дафтари Швейтсарӣ оид ба ҳамкорӣ амалӣ карда мешавад, мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар якҷоягӣ бо Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон масъалаи мазкурро мавриди омӯзиш қарор додааст.

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, ки даҳлнопазирӣ шаҳсро давлат кафолат медиҳад. Ба ҳеч кас шиканҷа, ҷазо ва муносибати ғайриинсонӣ раво дида намешавад (моддаи 18). Ҳеч қасро бе асоси қонунӣ дастгир, ҳабс кардан мумкин нест (моддаи 19).

Кафолатҳои мазкур дар санадҳои байналмилалии аз ҷониби Тоҷикистон ба тасвиб расонидашуда низ муқаррар гаштаанд.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри дар амал татбиқ гаштани ин муқаррароти конститутсионӣ ва талаботи меъёрҳои санадҳои байналмилалий заминаҳои даҳлдори ҳуқуқӣ ба вучуд оварда шуда, дар масъалаи такмили амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ пайваста чораандешӣ карда мешавад.

Меъёрҳои кафолати даҳлнопазирӣ шаҳс, озодии ў аз шиканҷа дар қонунгузории амалқунандай ҷиноятӣ, мурофиавии ҷиноятӣ, иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ пешбинӣ шудаанд. Бо мақсади таъмин намудани имконияти пешниҳоди арзу шикоятҳо механизмҳои ҳуқуқӣ ва институтионалий пайваста такмил дода мешаванд. Инчунин қонунгузор дар масъалаи пешниҳод намудани шикоятҳо оид ба шиканҷа аз ҷониби шаҳсони дар ҳабс нигоҳдошташаванд ва муҳлату тартиби баррасии чунин муроҷиатҳо кафолатҳоро пешбинӣ менамояд.

Ҷиҳати иҷрои тавсияҳои мақомоти байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи инсон, таъмини риояи қатъии ҳуқуқу озодиҳои инсон зимни дастгиркунӣ, пешгирии азобу шиканҷа бо фармоши якҷояи Прокурори генералӣ, Вазири корҳои дохилӣ, Вазири адлия, Раиси Кумитаи амнияти миллӣ, Директори Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ва Директори Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи ноябрி соли 2012 Даствурамал «Дар бораи дастгир намудан» тасдиқ карда шуда, аз 1 январи соли 2013 мавриди амал қарор дода шудааст. Ҳуҷҷати мазкур, ки иҷроишаш барои

ҳамаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳатмӣ аст, ҷиҳати таъмини риояи ҳуқуқи шахс ҳангоми дастгиркунӣ мусоидат менамояд. Ҳамчунон аз ҷониби Прокуратураи генералӣ Дастури илмӣ-методии «Заминаҳои ҳуқуқӣ ва ташкили фаъолияти мақомоти прокуратура оид ба пешгириӣ, ошкор ва тафтиш намудани шиканҷа» таҳия шудааст.

Бо Амири Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2012 Нақшаи миллӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи тавсияҳои давлатҳои аъзои Шӯрои СММ оид ба ҳуқуқи инсон вобаста ба Шарҳи умумии даврии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи инсон барои солҳои 2013-2015 ва инчунин 15 августи соли 2013 Нақшаи ҷорабиниҳо доир ба мубориза бар зидди шиканҷа тибқи тавсияҳои Кумитаи зидди шиканҷаи СММ ва Маърӯзации маҳсуси СММ оид ба шиканҷа ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф Ҳуан Менdez тасдиқ карда шудаанд.

Бо мақсади ичрои нақшаҳои мазкур якчанд гурӯҳҳои кории байниндоравӣ таъсис дода шуда, дар ин самт корҳои мушаххас ба анҷом расонида мешаванд.

Бо Фармони ВҲИ аз 6 августи соли 2013 дар назди Ваколатдор гурӯҳи корӣ оид ба боздид ва мониторинги ҷойҳои ичрои ҷазои ҷиноятӣ таъсис дода шудааст, ки ба ҳайати он намояндагони мақомоти давлатӣ, ВҲИ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ шомил шудаанд. Фаъолияти гурӯҳ дар асоси Низомнома ва нақшаи корӣ ба амал бароварда мешавад.

Масъалаи риояи ҳуқуқ ба даҳлнопазирии шахсӣ, озодӣ аз шиканҷа дар робита бо фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баррасӣ карда мешавад.

Дар фаъолияти ҳаррӯза аксарияти кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ зимни ичрои уҳдадориҳои хизматии худ талаботи қонунгузориро риоя менамоянд. Аммо дар амалия ҳолатҳои вайронкуни қонун аз ҷониби баязеи онҳо боиси ҳалалдор шудани ҳуқуқи инсон ҳангоми дастгиршавӣ ва пешбурди парвандаҳои ҷиноятӣ мегарданд.

Тибқи маълумотҳои Прокуратураи генералӣ ва Вазорати корҳои дохилӣ соли 2013 нисбати ду нафар корманди мақомоти корҳои дохилӣ бинобар аз ҷониби онҳо истифода бурдани шиканҷа парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.

Бо мақсади мусоидат дар пешгирии вайронкуни ҳуқуқу озодиҳои инсон дар фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ба таври доимӣ бо мақомоти прокуратура ва Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкорӣ менамояд.

Соли 2013 ба мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон 41 шикоят нисбати қарор ё амал (беамалии) кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ворид гардидааст.

Таҳлили ин гурухи муроциатҳо нишон медиҳад, ки шаҳрвандон аксар вакт оид ба вайрон шудани ҳуқуқхояшон зимни дастгиркунӣ, аз ҷумла сари вакт тартиб надодани ҳуччатҳои дастгиркунӣ, ҳабардор накардани хешовандон дар бораи дастгиркунӣ, риоя нашудани ҳуқуқ ба ҳимоя, дар вакти дастгиркунӣ ва таҳқиқи парванда мавриди лату кӯб ва муносибати дағалона қарор дода шудан, рад намудани дарҳости адвокатҳо ва ба андешаи онҳо ғайриқонунӣ рад намудани оғози парвандаи ҷиноятӣ ва беасос қатъ намудани парвандаи ҷиноятӣ шикоят менамоянд.

Ҳанӯз ҳам ҳолатҳое ҷой доранд, ки барҳилофи талаботи қонунгузории мурофиавӣ шаҳрвандон аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дастгир шуда, дар шуъбаҳои корҳои доҳилӣ нигоҳ дошта мешаванд, аммо ба хешовандони онҳо дар ин бора ҳабар дода намешавад.

Шаҳрванд Я.И. дар шикояти худ ба Ваколатдор қайд намудааст, ки нисбати писараш Х.З. бо қисми 3 моддаи 237 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ҷораи пешгирий нисбати ў забонҳат дар бораи тарқ накардани маҳалли истиқомат татбиқ карда шудааст. Рӯзи 26 ноябр бо гузашти се моҳи тафтишоти парвандаи ҷиноятӣ кормандони Шуъбаи Вазорати корҳои доҳилӣ (ШВКД)-1 ноҳияи Сино ўро ба шуъбаи мазкур оварда, бар ҳилофи талаботи қисми 1 моддаи 94 КМҔ ҶТ бе тартиб додани протоколи дастгиркунӣ, бе зарурати гузаронидани ягон амалиёти тафтишотӣ як рӯз ғайриқонунӣ нигоҳ доштанд. Зиёда аз ин, аз суханони муроциаткунанда бармеояд, ки писараш аз ҷониби кормандони мақомот мавриди лату кӯб қарор дода шудааст, ки боиси даъват намудани мошини ёрии таъчилий ва ба беморхона бурдани ў гаштааст. Санади шаҳодатгардонии тиббӣ-судӣ ҳолати ҷой доштани ҷароҳатҳои ҷисмонии барои саломатӣ безарарро тасдиқ менамояд.

Муроциати мазкур барои санчиши ваҷҳҳои дар он овардашуда ба Прокуратураи генералий ирсол карда шуда, айни ҳол санчиш идома дорад.

Яке аз мушкилоте, ки боиси риоя нашудани ҳуқуқи шахсони дастгиршуда мешаванд, масъалаи дастрасӣ ба ҳимоя мебошад. Гарчанде Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ ҳуқуқи ҳар шаҳсро ба ҳимоя аз лаҳзаи воқеии дастгиршавӣ кафолат дода бошанд ҳам, аммо дар таҷриба баъзан ин меъёр аз ҷониби мақомоти таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ риоя намегарداد.

Амалияи фаъолияти мақомотҳо нишон медиҳад, ки ҳолатҳои аз шахсони дастгиршуда гирифтани ариза оид ба даст кашидан аз адвокат

чой доранд. Дар ин ҳолатҳо тартиби бо қонун муқарраршудаи даст кашидан аз ҳимоя риоя намегардад. Тибқи талаботи қисми 1 моддаи 52 Кодекси мурофиавии чиноятии ҶТ гумонбаршуда, айборшаванда ё судшаванда ҳуқуқ доранд дар ҳар лаҳзаи пешбурди парванда бо ташаббуси худ, ки дар шакли хаттӣ пешниҳод намудаанд, аз хизмати ҳимоятгар дар ҳузури ӯ даст кашанд. Дар ин маврид бояд протоколи дахлдор тартиб дода шуда, ордери ҳимоятгар ба маводҳои парванда ҳамроҳ карда шавад.

Тавре аз сухбат бо адвокатҳо маълум мешавад, ҳолатҳое вомехӯранд, ки аризай даст кашидан аз ҳимоятгар аз шахсоне гирифта мешавад, ки донишҳои кофии ҳуқуқӣ надоранд. Дар ин сурат онҳо наметавонанд ба таври зарурӣ бе қӯмаки адвокат худро ҳимоя кунанд.

Мушкилоти дигар дар он аст, ки то воҳӯрии аввалин бо адвокат шахси дастгиршуда аллакай пурсида мешавад ва ин ҳолат расонидани ёрии ҳуқуқии касбиро истисно мекунад.

Дар амалия баъзан мақомоти тафтишоти пешакӣ ба адвокатҳо барои шинос шудан бо маводҳои аввалини парванда монеъ мешаванд. Инчунин оид ба гузаронидани амалиётҳои тафтишотӣ бо зерҳимоя на ҳама вақт адвокатҳо сари вақт ва бо тартиби муайяннамудаи қонун хабардор карда мешаванд.

Тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиби дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айборшаванда ва судшаванда» адвокат бо пешниҳоди шаҳодатномаи хизматӣ ва ваколатнома (ордер) метавонад бо зерҳимояш воҳӯрад. Қонун пешниҳоди дигар ҳуччатро пешбинӣ накардааст. Аммо дар муассисаҳои нигоҳдории муваққатӣ ва тавқифгоҳҳои тафтишотӣ ғайриқонунӣ пешниҳоди мактуби дахлдори муфаттишро талаб менамоянд.

Чунин монеа зимни баррасии судии парвандаҳо, вақте ки дар баррасии судии парванда танаффус эълон карда ё ин ки баррасии парванда мавқуф гузошта мешавад, низ ҷой дорад. Дар сурати зарурати воҳӯрӣ бо зерҳимоя иҷозати судро талаб мекунанд.

Ба мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон шаҳрвандон инчунин аз он шикоят менамоянд, ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нисбати муроҷиатҳои онҳо оид ба ҳолатҳои ҷойдоштаи ҳуқуқвайронкуй аз оғоз намудани парвандаи чиноятӣ ғайриқонунӣ даст мекашанд. Масалан, шаҳрванд Ҷ.Н. нисбати кормандони ШВКД-и ноҳияи Ваҳш шикоят намуда, қайд кардааст, ки духтари ӯ – Н.Ҳ. оид ба ҳодисаи дуздии амволаш ба ШВКД-и ноҳияи Ваҳш муроҷиат намудааст, вале муфаттиши шуъбаи мазкур бинобар сабаби дар кирдори шахсони

гумонбар набудани аломатҳои таркиби чиноят оғози парвандаи чиноятиро рад намудааст.

Баъди муроҷиати Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон қарори мазкур аз ҷониби Прокуратураи вилояти Ҳатлон бинобар бармаҳал ва гайриқонунӣ буданаш бекор карда шуда, барои санчиши иловагӣ ба прокуратураи ноҳияи Вахш ирсол карда шуд.

Чунин муносибат нисбати муроҷиатҳои шаҳрвандон боиси паст гардиданӣ боварии мардум ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мегардад.

Бо вучуди он ки баҳри пешгирии шиканча дар ҷумҳурӣ ҷораҳои даҳлдор андешида мешаванд, парвандаҳои оғозгардида ва дар суд баррасишуда, муроҷиатҳои ба мақомотҳо воридшуда, таҳлили воситаҳои ахбори омма, ҳисботҳои ташкилотҳои гайридавлатӣ аз ҷой доштани проблемаҳои даҳлдор дар самти мазкур дарак медиҳанд.

Тибқи маълумоти Прокуратураи генерали дар соли 2013 ба мақомоти прокуратура 16 муроҷиат оид ба шиканча ва истифодаи дигар намудҳои зӯроварӣ дохил шуда, дар 4 ҳолат аризаҳо тасдиқи худро ёфтанд. Дар натиҷаи санчишҳои гузаронидашуда 2 парвандаи чиноятӣ бо қисми 1 моддаи 143<sup>1</sup> Кодекси чиноятӣ ҶТ нисбати сардори Шуъбаи кофтукови чиноятӣ ШВҚД шаҳри Исфара А.А. ва ваколатдори ШҚҶ ШВҚД шаҳри Сарбанд Ё.Н. ва 2 парвандаи дигар бо моддаи 316 Кодекси чиноятӣ ҶТ нисбати корманди муассисаи ислоҳии ЯС 3/1 СРИҶҶ ВА ҶТ И.М. ва ваколатдори калони оперативӣ оид ба кофтукови чиноии ШВҚД фурӯдгоҳи ш. Қӯлоб Ҳ.М. оғоз карда шуданд.

Дар соли 2013 ба мақомоти прокуратура аз муассисаҳои ислоҳӣ инчунин 2 шикояти маҳкумшудагон оид ба муносибати бераҳмона нисбати онҳо ворид ва мавриди санчиш қарор дода шудааст. Аз натиҷаи санчиш бинобар тасдиқ нашудани ваҷҳҳои дар муроҷиатҳо дарҷгардида қарор дар бораи рад намудан аз оғози парвандаи чиноятӣ қабул карда шудааст.

Аз ҷониби судҳои ҷумҳурӣ дар соли 2013 бо моддаи 143<sup>1</sup> Кодекси чиноятӣ ҶТ 2 ҳукми айбдоркунанда бароварда шудааст.

Соли 2013 ба мақомоти Ваколатдор 10 муроҷиати шаҳрвандон дар бораи гӯё нисбати наздиқонашон ҳангоми таҳқиқ ва тафтиши парвандаҳои чиноятӣ истифода намудани шиканча ва зӯроварӣ ворид гардидааст. Арзқунандагони ин гуруҳи муроҷиатҳо, аз ҷумла шаҳрвандон Ҷ.Ш., А.Т. ва Ҳ.Н. дар муроҷиатҳои худ ба Ваколатдор нисбати амалҳои кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ шикоят намуда, қайд кардаанд, ки фарзандони онҳо бо вайронқунии қонунгузории мурофиавӣ дастгир карда шуда, оид ба дастгиркунии онҳо хабардор

карда нашудаанд ва зиёда аз ин нишондодҳои худикрорӣ аз онҳо зери таҳдиҳу шиканҷа гирифта шудаанд.

Муроҷиатҳои мазкур бо мақсади санчиши ваҷҳҳои муроҷиатқунандагон ба Прокуратураи генералий ирсол карда шуданд.

Дар натиҷаи аз ҷониби мақомоти прокуратура гузаронидани санчиши муроҷиатҳои мазкур, ваҷҳҳои муроҷиатқунандагон, дар бештари мавриҷҳо тасдиқи худро намеъбанд. Бо вучуди ин ҷой доштани чунин муроҷиатҳо боиси нигаронӣ мебошад.

Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсон, Кумитаи зидди шиканҷаи СММ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бартараф намудани фарқияти байни қонунгузорӣ ва амалия дар масъалаи пешгирии шиканҷа, тафтиши самараноки изҳоротҳо оид ба истифодаи шиканҷа, дар қонун ва дар амалия бо тамоми кафолатҳои ҳуқуқӣ таъмин намудани боздоштшудагон аз лаҳзаҳои аввали дастгиршавӣ тавсия додааст.

Дар самти мазкур мушкилоти вобаста ба номукаммалии қонунгузории амалқунанда дар масъалаи тартиби таъин ва гузаронидани ташхиси тиббӣ, мавҷуд набудани дастрасӣ ба ташхиси тиббии мустақил, норасоии мутахассисони соҳаи тиб дар тавқифгоҳҳои нигоҳдошти муваққатӣ ва тавқифгоҳҳои тафтишотӣ, ба роҳ монда нашудани омӯзиши мунтазами стандартҳои тибқи Протоколи Стамбул барои мутахассисони соҳаи тиб, ки барои гузаронидани ташхиси тиббӣ даъват карда мешаванд, ҳануз ҳам боқӣ мемонад.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки баъзан вайронкуни ҳуқуқу озодиҳои инсон зимни дастгиркунӣ бинобар сабаби сатҳи нокифояи тайёрии қасбии кормандони фаврӣ, дар сатҳи даҳлдор надонистани меъёрҳои қонунгузории мурофиавии ҷиноятӣ ва талаботи санадҳои байналмилалии аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расонидашуда, муносибати хунукназарона нисбати ичрои вазифаҳои хизматӣ рӯй медиҳанд.

Вақтҳои охир ҳодисаҳои аз ошёнаҳои болоии биноҳои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ худро партофтани шахсони дастгиршуда рӯй дода истодаанд. Аз тирезаи ошёнаи сеюми бинои шуъбаи корҳои дохилии шаҳри Исфара худро ба берун партофтани дастгиршуда Т.У., ки дар натиҷа ҳарду поиш мешиканад, далели гуфтаҳои боло мебошад. Ин ҳодиса аз як тараф, хунукназарии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқро нишон дихад, аз тарафи дигар нишондиҳандай он аст, ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои пешгирий намудани чунин ҳодисаҳои ҷораҳои заруриро, ба мисли гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни кормандони фаврӣ оид ба талаботи меъёрҳои байналмилалий ва миллии дастгиркунии шаҳс, ба мақомоти таъқиби ҷиноятӣ овардани онҳо, тартиби пурсиш,

дастрасии дастгиршудагон ба ҳимоя ва инчунин таъмини бехатар гузаронидани чорабиниҳои фаврӣ ва тафтишотӣ, аз ҷумла бо роҳи пешгирии рафттори ғайричашмдошти шахсоне, ки бо онҳо чорабиниҳои мазкур гузаронида мешаванд, андешида намешаванд.

Ин ҳам боиси коҳиши ёфтани боварии шаҳрвандон нисбати мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мегардад.

Аз натиҷаи таҳлили вазъи риояи ҳуқуқ ба ҳаёт, дахлиопазирии шаҳсӣ, озодӣ аз шиканча ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф ва бо мақсади беҳтар намудани вазъ дар самти мазкур тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:

- *ба тасвиб расонидани Протоколи дуюми иловагии Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ;*
- *такмили қонунгузории амалкунандая ва амалияи ҳуқуқтатбиққунӣ дар масъалаи тақвияти кафолатҳои риояи ҳуқуқи инсон зимни дастгиркунӣ ва тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ (зимни дастгиркунӣ фаҳмонидани ҳуқуқҳои дастгиршууда, дар дафтари сабти дастгиркунӣ ба таври муфассал ҷой додани маълумот дар бораи шахсоне, ки дастгиркуниро анҷом додаанд, таъмини кафолатҳои дастрасии бетаъхир ба ҳимоя, хабардор намудани хешовандони наздик, тартиби таъин ва гузаронидани таҳхиси тиббӣ);*
- *насб кардани камераҳои назоратӣ дар ҷойҳое, ки пурсиши гузаронида мешавад;*
- *омӯзиши имконияти таъсиси механизми мустақили баррасии муроҷиатҳо оид ба истифодаи шиканча;*
- *баланд бардоштани омодагии касбии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба стандартҳои озодӣ аз шиканча;*
- *гузаронидани семинару мизҳои мудаввар бо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ оид ба меъёрҳои байналмилалӣ ва миллӣ оид ба бартараф кардани шиканча.*

## 2.2. Ҳуқуқ ба ҳифзи судӣ ва муҳокимаи одилонаи судӣ

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар кас кафолати ҳифзи судӣ додааст. Амалигардонии ин ҳуқуқи конститутсионӣ дастрасии шаҳрвандонро ба адолати судӣ, риояи ҳатмии расмиёти мурофиаи судӣ, таъмини ҳуқуқ ва кафолатҳои ҳамаи иштирокчиёни мурофиа, инчунин иҷрои пурра ва саривақтии қарори судиро дар назар дошта, воситаи асосии барқарорсозии ҳуқуқҳои вайроншудаи инсон мебошад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи Барномаҳои ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ баҳри таҳқим ва густариши ҳокимияти судӣ, баланд бардоштани самаранокии мурофиаи судӣ, сатҳи касбӣ ва малакаи судяҳо ва боварии шаҳрвандон нисбати судҳо пайваста чораҳо андешида мешаванд.

Дар ҷумҳурӣ дар раванди ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ вобаста ба беҳтаргардонии фаъолияти низоми адолати судӣ қонунгузории амалкунандай моддӣ ва мурофиавӣ такмил ёфта, кодексу қонунҳои нав қабул карда мешаванд. Соли 2013 дар доираи татбиқи Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар ҶТ барои солҳои 2011-2013 Кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкуни маъмурии ҶТ қабул карда шуда, ҳамзамон меъёрҳои оид ба мурофиаи судии маъмурий аз Кодекси ҳуқуқвайронкуни маъмурий хориҷ карда шуданд. Лоиҳаҳои қонунҳои конститутсионии ҶТ «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Кодекси ҷиноятии ҶТ, Қонуни ҶТ «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатӣ» дар таҳрири нав таҳия шуданд.

Бо мақсади пурра намудани ҳайати судҳо ва ба танзим даровардани сарбории судяҳо бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 марта соли 2013 №1441 22 воҳидҳои иловагии мансаби судя ва 30 агад воҳиди кормандони дастгоҳи судҳо чудо гардид.

Дар шабакаи интернет 30 агад сомонаи судҳо кушода шудаанд, ки барои таъмини шаффоғияти фаъолияти судҳо бояд мусоидат кунанд.

Бо дарназардошти иҷрои тавсияҳои Кумита оид ба ҳуқуқи инсони СММ ҷиҳати дар амалияи судҳо татбиқ намудани муқаррароти санадҳои байналмилалии аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тасвиб расонидашуда Қарори Пленуми Суди Олӣ «Дар бораи аз ҷониби судҳо татбиқ намудани санадҳои байналмилалие, ки аз тарафи Тоҷикистон зътироф гардидаанд» қабул шуд.

Дар баробари ин, новобаста аз он ки дар самти такмили низоми судӣ чораҳо андешида мешаванд, ҳамоно дар амалигардонии адолати судӣ мушкилиҳо боқӣ мемонанд.

Соли 2013 ба мақомоти ВХИ 49 муроҷиати шаҳрвандон дар самти ҳуқуқ ба муҳокимаи одилонаи судӣ ворид гардидааст.

Дар аксар ҳолатҳо муроҷиаткунандагон нисбати ҳукмҳои судӣ норозигӣ баён намуда, аз Ваколатдор ҳоҳиш менамоянд, ки қонунӣ ва асоснок будани санадҳои судиро санҷида, барои бекор кардани онҳо мусоидат намояд. Бо дарназардошти он ки Ваколатдор чунин салоҳиятро надорад, дар ин ҳолатҳо ба шаҳрвандон тартиби овардани шикоят нисбати санадҳои судии ба қувваи қонунӣ даромада фаҳмонида мешавад.

Дар ҳолатҳои алоҳидаи муроҷиатҳои шаҳрвандон, ки вайронкуни меъёрҳои мурофиавӣ дида мешавад, Ваколатдор бо мақсади овардани эътиroz нисбати санадҳои судии ба қувваи қонунӣ даромада ба Прокурори генералий оид ба баррасӣ намудани чунин шикоятҳо дархост ирсол менамояд.

Дар баъзе ҳолатҳо шаҳрвандон ҳоҳиш менамоянд, ки ҳангоми баррасии шикоятҳои кассатсионӣ ё назоратии онҳо барои тибқи қонун баррасӣ шудани парвандашо мусоидат карда шавад. Ваколатдор чунин муроҷиатҳоро барои маълумот ва дар якҷоягӣ бо шикоятҳои кассатсионӣ ва назоратӣ баррасӣ намудан ба судҳо ирсол менамояд.

Дар натиҷаи мушоҳидаҳо ва таҳлили вазъи риояи ҳуқуқ дар самти дастрасӣ баadolati судӣ фарқияти байни муқаррароти қонунгузории амалкунанда ва татбиқи он дар амалия ба назар мерасад. Асосан меъёрҳои мурофиавии чиноятӣ ба стандартҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон мутобиқат менамоянд, аммо дар амалияи ҳуқуқтатбиқунӣ камбудиҳо ҷой доранд.

Санадҳои байналмилалии az ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофгардида давлатро уҳдадор менамоянд, ки барои дастрасии шаҳрвандон баadolati судӣ шароитҳои заруриро таъмин намояд. Таъмини принсипи волоияти қонун, мустақилияти судяҳо, ошкоро будани мурофиаи судӣ, эҳтимолияти бегуноҳӣ, роҳ надодан ба қашолакории баррасии парвандашо, имконияти гирифтани ёрии ҳуқуқӣ, az ҷумла ёрии ҳуқуқии ройгон ва дигарҳо az ҷумлаи ин уҳдадориҳоянд.

Санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда талаботро дар бораи таъмини шаффоғияти фаъолияти мақомоти судӣ муқаррар намудаанд. Дар Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ барои солҳои 2011-2013 nиз чунин муқаррарот қайд шудааст, ки бо мақсади таҳқими минбаъдаи ҳокимияти судӣ бояд соҳтори мақомоти судӣ ва салоҳияти он такмилу тавсеа ёфта, вазифаҳои онҳо мушахҳас ва фаъолияташон шаффоғ гардонида шавад.

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дастрасӣ ба иттилоот» мақомоти ҳокимияти давлатӣ, az ҷумла судҳо барои дастрасӣ ба иттилоот оид ба парвандашои баррасиshawанда бояд чораҳои зарурӣ андешанд. Чунин иттилоот бояд дастрас бошад.

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки на ҳама вақт ин талаботи қонунгузорӣ риоя мегардад. Ҳусусан дар судҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе иттилоот оид ба парвандашои баррасиshawанда нокифоя мебошад.

Тавре қайд карда шуд, бо мақсади таъмини шаффоғияти фаъолияти судҳо дар шабакаи интернет ҳамагӣ 30 сомонаи судҳо таъсис дода шудааст. Таҳлили маводҳои ин сомонаҳо нишон дод, ки дар онҳо

иттилоот дар бораи парвандаҳои баррасишаванда ва санадҳои қабулгардида нокифоя аст.

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ё бо супориши хаттии ӯ корманди Дастгоҳаш ҳуқуқ доранд бо риояи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷlisҳои тамоми марҳилаҳои судӣ, аз ҷумла маҷlisҳои пӯшидаи судӣ иштирок намоянд. Ваколатдор ё корманди Дастгоҳи ӯ зимни иштирок дар мурофиаи судӣ масъалаҳои баррасишавандаро баҳо надода, балки рафти мурофиаи судиро мушоҳида менамоянд.

Таҷрибаи иштироки кормандони мақомоти Ваколатдор дар мурофиаҳои судӣ, инчунин таҳлилҳое, ки аз ҷониби ташкилотҳои ҷамъиятӣ гузаронида мешаванд, баъзан вайрон шудани принсипи ошкоро будани мурофиаи судиро нишон медиҳанд.

Муроҷиатҳои шаҳрвандон ба мақомоти ВҲИ аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар ҳолатҳои алоҳида принсипи эҳтимолияти бегуноҳӣ, беэътибории далелҳои бо роҳи таҳдиду зӯрӣ ба дастовардашуда, дастрасӣ ба ҳимоя вайрон карда мешаванд. Дар муроҷиати шаҳрвандон Д.Н. ва А.Г. дар бораи ҳангоми дастгиркунӣ ва таҳқиқи парвандаи ҷиноятӣ нисбати фарзандонашон аз таъмин нашудан бо ҳимоятгар, истифода бурдани азобу шиканҷа ва аз ҷониби суд баҳои дуруст надодан нисбати ин ваҷҳо шикоят шудааст. Азбаски шикояти назоратии ҳимоятгар нисбати ҳукми суди вилояти Ҳатлон дар баррасии Суди Олӣ қарор дошт, Ваколатдор ҷиҳати мусоидат дар баррасии ҳаматарафа ва объективонаи муроҷиати мазкур онро ба Суди Олӣ ирсол намуд.

Риоя нашудани муҳлати баррасии парвандаҳо низ боиси шикояти шаҳрвандон мегардад, гарчанде миқдори ҷунун шикоятҳо зиёд нест. Тибқи маълумоти Шӯрои адлия аз ҷониби судҳо соли 2013 127526 парванда баррасӣ гардида, 175 шикоят вобаста ба қашолакории судяҳо зимни баррасии парвандаҳо ворид гардидааст.

Маълумотҳои аз ҷониби Шӯрои адлия пешниҳодшуда нишон медиҳанд, ки ҳанӯз ҳам дар фаъолияти судҳо ҳангоми ҳалли масъалаи ба сифати ҷораи пешгирий ба ҳабс гирифтан тамоюли айборкунӣ ҷой дорад. Аз 3792 дарҳости мақомоти тафтишотӣ оиди ба ҳабс гирифтан 3764 адади он, яъне 99% қонеъ карда шудаанд. Дар қонун ҳанӯз ҷой доштани меъёр оиди ба ҳабс гирифтан танҳо дар асоси вазнинии ҷиноят яке аз сабабҳои ҷунун ҳолат мебошад.

Моддаи 111 КМЧ ҶТ дар мурофиаи судӣ ҳангоми интихоби ҷораи пешгирий дар намуди ба ҳабс гирифтан иштироки ҳимоятгарро муқаррар намудааст. Дар амалия зимни баррасии дарҳости мақомоти тафтишот

оид ба интихоби чораи пешгирий дар намуди ба ҳабс гирифтан мушкилот чой дорад. Баъзан ҳимоятгарон қабл аз баррасии дархост дар суд бо маводҳои дархост шинос карда намешаванд. Дар ҷараёни мурофиаи судӣ дархостҳои ҳимоятгарон оид ба интихоби чораи пешгирий дар намуди ба ҳабс гирифтан бе асоси коғӣ рад карда шуда, асосҳои радкунӣ дар қарори суд оварда намешаванд.

Фаъолияти Ваколатдор дар самти қабули шаҳрвандон нишон медиҳад, ки онҳо зимни барқарорсозии ҳуқуқҳои вайроншудаи худ ба ёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла ёрии ҳуқуқии бемузд эҳтиёҷ доранд.

Соли 2013 Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсон аз натиҷаи баррасии Маърӯзai дуюми даврии ҶТ оид ба иҷрои уҳдадориҳо тибқи Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ тавсия намудааст, ки барои таъмини мустақилияти судяҳо, адвокатҳо ва ташкили низоми ёрии ҳуқуқии бемузд барои аҳолии камбизоат чораҳои самаранок андешида шаванд. Дар низоми мавҷудаи расонидани ёрии ҳуқуқӣ мушкилотҳои зиёд ҷой доранд. Қарору таъиноти мақомоти тафтишотӣ ва суд оид ба пардоҳти музди меҳнати ҳимоятгарони таъинӣ бинобар сабаби ба ин мақсад дар буҷети маҳаллӣ ҷудо нашудани маблағ аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ иҷро намешаванд.

Бо мақсади таҳқими фаъолият дар самти расонидани ёрии ҳуқуқии қасбӣ Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ барои солҳои 2011-2013 таҳия ва пешниҳоди Қонун дар бораи ёрии ҳуқуқиро пешбинӣ намудааст. Бо назардошти ин ғуруҳи корӣ таъсис дода шудааст ва айни ҳол аз ҷониби он Консепсия ва лоиҳаи қонун дар бораи ёрии ҳуқуқӣ таҳия шудаанд, ки масъалаҳои вобаста ба ёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла намудҳои ёрии ҳуқуқии бемузд, субъектони расонидан ва гирифтани ёрии ҳуқуқӣ, механизми маблағгузорӣ ва амалигардонии онро пешбинӣ менамоянд.

Бо мақсади ташкили низоми ягона ва мутамаркази адвокатура лоиҳаи Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти адвокатӣ ва адвокатура» таҳия шудааст. Лоиҳаи қонуни мазкур, аз ҷумла тартиби соҳиб шудан ба статуси адвокатӣ ва қатъ гардидани онро ба танзим медарорад. Тартиби мазкур бояд ба принсипи мустақилияти комил, ки дар меъёрҳои умумиэътирофшудаи байналмилалӣ, аз ҷумла Принципҳои асосии ба нақши ҳуқуқшиносон даҳлдошта (соли 1990) пешбинӣ шудаанд, мутобиқ бошад. Тибқи муқаррароти ин санадҳо ҳалли масъалаи мазкур бояд ба ташкилотҳои адвокатҳо voguzor карда шавад. Мувофиқи мақсад аст, ки барои таъмини шаффоғият намояндагони мақомоти даҳлдори иҷроияи ҳокимиияти давлатӣ ва мутахассисони соҳаи ҳуқуқ ба ин раванд ҷалб карда шаванд.

Хукуқ ба ҳифзи судӣ инчунин ичрои ҳатмӣ ва саривақтии санадҳои судиро пешбинӣ менамояд. Новобаста аз ислоҳоти гузаронидашуда, то ҳанӯз дар самти мазкур мушкилиҳо чой доранд. Санадҳои судӣ муҳлатҳои тӯлонӣ беичро мемонанд.

Соли 2013 ба мақомоти ВҲИ 7 муроҷиат оид ба ичро нагардидани санадҳои судӣ ворид гардидаанд. Дар се ҳолат, аз ҷумла дар рӯёнидани алимент барои нигоҳубини кӯдакони ноболиг, пардоҳти маблағи зарарҳои ба саломатӣ ва ба манзили истиқоматӣ расонидашуда Ваколатдор ба шаҳрвандон дар ичрои ҳалномаҳои судӣ мусоидат намуд.

Баъди қӯшишҳои ВҲИ ва бо даҳолати Ҳукумати ҶТ ҳалномаи суди шаҳри Хуҷанд аз 11 январи соли 2007, ки тибқи он мебоист зарари моддӣ ва маънавии ба саломатии ҷабрдидаи меҳнати маҷбурӣ М.К. расонидашуда ҷуброн карда мешуд, ба ичро расонида шуд. Ин ҳолат дар Маърӯзаи ВҲИ барои соли 2011 қайд шуда буд. Мутаасифона ичрои ҳалномаи мазкур танҳо соли 2013 таъмин гардид.

Сабаби асосии муддати тулонӣ ҳал нагардидани ҳалномаи мазкур ҷой доштани баҳси байни Ҳадамоти муҳочирати назди Ҳукумати ҶТ ва Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ оиди тобеияти Корхонаи воҳиди давлатии «Тоҷикхориҷакор» буд, ки мебоист маблағи зикршударо пардоҳт намояд. Ҷиҳати мусоидат дар ичрои санади судӣ ва барқарорсозии ҳукуқҳои вайроншудаи шаҳрванд ВҲИ ба Ҳукумати ҶТ муроҷиат намуд. Аз ҷониби Прокуратураи генералӣ ба Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ барои пардоҳти маблағи зарари расонидашуда амр дода шуд ва дар натиҷа маблағи зарар ба М. Қ. пардоҳт карда шуд.

Таҳлили ин гуруҳи муроҷиатҳо нишон медиҳад, ки иҷроиёни суд барои ичрои санадҳои судӣ на ҳама вақт ҷораҳои даҳлдор меандешанд. Ҳамзамон кафолатҳои ҳифзи иҷроиёни суд зимни ичрои вазифаҳои хизматӣ ва таъмини ҳавасмандии онҳо барои ичрои санадҳои судӣ, ки бо қонун пешбинӣ шудаанд, ба пуррагӣ таъмин карда намешаванд.

Тибқи маълумоти Вазорати аддия воридшавии варақаи ичро ба истеҳсолоти иҷроиёни суд сол то сол зиёд шуда истодааст. Агар соли 2008 ба истеҳсолоти иҷроиёни суд дар сатҳи ҷумҳурӣ 23177 варақаи ичро ворид гардида бошад, соли 2013 шумораи онҳо ба 39594 адад расидааст.

Бо татбиқи Барномаи ислоҳоти судӣ-ҳукуқӣ ва ташкили коллегияҳои маъмурий ва оилавӣ теъдоди судяҳои судҳои ҷумҳурӣ зиёд гардида, ба 441 нафар расидааст, ки ин нисбат ба теъдоди иҷроиёни суд 208 нафар зиёд мебошад. Аз рӯи амалия ба ҳар як судя бояд ақалан як иҷрои суд вобаста бошад. Воридшавии сарбории иҷроиёни суд низ назар ба соли 2008 ба миқдори 71,7% зиёд гардидааст ва ин

номутаносибӣ низ яке аз омилҳои асосии гузаронидани муҳлати ичро ва ба таври даҳлдор ичро нагардидани ҳуччатҳои ичро аз ҷониби иҷроҷиёни суд мегардад. Шароити пасти таъминоти моддӣ-техникии фаъолияти иҷроҷиёни суд низ ҳамчун омили сари вақт ва дар сатҳи зарурӣ ичро нашудани санадҳои судӣ ба шумор меравад.

**Аз натиҷаи таҳлили вазъ дар самти дастрасӣ ба адолати судӣ тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:**

- *андешидани чораҳои даҳлдор вобаста ба дастрасии иттилоот оид ба фаъолияти судҳо;*
- *аз ҷониби судҳо сари вақт чораандеши намудан ба изҳороти судшавандагон дар бораи нисбати онҳо истифода бурданӣ шиканҷа;*
- *гузаронидани таҳлили аз ҷониби судҳо татбиқ намудани Қарори Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи татбиқ намудани меъёрҳои қонунгузории ҷиноятӣ ва мурофиавии ҷиноятӣ оид ба мубориза бар зидди шиканҷа»;*
- *баланд бардоштани таъминоти моддӣ-техникии иҷроҷиёни суд, таъмини кафолати ҳавасмандгардонии онҳо барои иҷрои санадҳои судӣ ва таъмини механизмҳои амалигардонии ваколатҳои иҷроҷиёни суд;*
- *таъмини кафолатҳои мустақилияти адвокатура дар лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти адвокатӣ ва адвокатура»;*
- *қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи ёрии ҳуқуқӣ»;*
- *гузаронидани мониторинги мурофиаҳои судӣ.*

### **2.3. Ҳуқуқи инсон дар муассисаҳои пӯшида ва қисман пӯшида**

Тибқи қонунгузорӣ ба маҳкумшудагон ҳуқуқҳои даҳлдор ба истиснои маҳдудиятҳои муқарраршуда кафолат дода мешаванд.

Санадҳои байналмилалӣ низ муқаррар менамоянд, ки ҳамаи шахсони аз озодӣ маҳрумшуда ба муносибати инсонӣ ва эҳтироми шаъну шарафи ба шахсияти инсон хосбуда ҳуқуқ доранд.

Дар ҷумҳурӣ, дар маҷмӯъ барои беҳдошти шароити нигоҳдории шахсони аз озодӣ маҳрумшуда чораҳои даҳлдор андешидан мешаванд. Аз ҷумла, дар доираи имкониятҳои мавҷуда пеш аз ҳама ба масъалаи таъминоти тиббии маҳкумшудагон, фароҳам овардани шароити санитарӣ-гигиенӣ, гузаронидани таъмир дар биною иншоотҳо диққат дода мешавад.

Бо мақсади ичрои тавсияҳои Маърӯзачии маҳсуси СММ оид ба масъалаҳои шиканча Хуан Менdez ҷиҳати бартараф намудани маҳдудиятҳо вобаста ба ичрои ҷазо аз ҷониби шахсони якумра аз озодӣ маҳрумшуда соли 2013 ба Кодекси ичрои ҷазои ҷиноятӣ ҶТ тағйиротҳо ворид карда шуданд. Тибқи тағйиротҳои воридшуда миқдори воҳӯриҳо бо хешовандон ва гирифтани дастовезҳо зиёд карда шудааст. Ба маҳкумшудагоне, ки ҷазоро дар шароити муқаррарӣ адо менамоянд, ҳукуқ дода шудааст, ки дар давоми сол ҷорӣ ба ҷазоро дар шароити беҳбудигардонидашуда адо менамоянд, метавонанд дар давоми сол шаш ҷаста ё дастовез ва шаш ҷиҳати гирифта, инчунин се мулоқоти кӯтоҳмуддат анҷом диханд.

Аммо боздидҳо аз муассисаҳои пӯшида ва таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ба ҷораҳои андешидашуда нигоҳ накарда, шароити нигоҳдорӣ дар муассисаҳои ичрои ҷазои ҷиноятӣ беҳбудиро тақозо менамояд.

Барои беҳтар намудани шароити ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, аз ҷумла барои таъминот бо озуқа, оби гарм, лавозимоти гигиенаи шахсӣ ва хизматрасонии тиббӣ Кумитаи зидди шиканчаи СММ ва Маърӯзачии маҳсуси СММ оид ба шиканча Хуан Менdez ҷудо намудани захираҳои буҷетии кофири тавсия намуданд.

Назорати риояи ҳуқуқи шахсони аз озодӣ маҳрумшуда яке аз афзалиятҳои фаъолияти мақомоти ВҲИ буда, гузаронидани санчишу мониторинги муассисаҳои ичрои ҷазои ҷиноятӣ ҳусусияти хоси фаъолияти он мебошад.

ВҲИ дар самти мусоидат дар ҳифзи ҳуқуқи шахсони аз озодӣ маҳрумшуда бо Сарраёсати ичрои ҷазои ҷиноятӣ Вазорати адлияи ҶТ ҳамкориҳои судмандро ба роҳ мондааст. Зарурати чунин ҳамкорӣ аз вазъи ҳуқуқии маҳкумшудагон, шахсони таҳти ҳабс қарордошта ва аз ҷой доштани як қатор маҳдудиятҳои пешбининамудаи қонун нисбати онҳо бармеояд.

Соли 2013 Ваколатдор ва кормандони Дастигҳои он бо мақсади шинос шудан бо шароити нигоҳдорӣ дар муассисаҳои ислоҳӣ, таъминоти тиббӣ-санитарии маҳкумшудагон, муайян намудани муносабати кормандони муассисаҳои мазкур нисбати шахсони аз озодӣ маҳрумшуда боздид ба амал оварданд. Аз ҷумла, тибқи нақшай корӣ Ваколатдор бо мақсади санчиши риояи ҳуқуқи шахсони дастигиршуда соли 2013 аз Тавқифгоҳи нигоҳдошти муваққатии Раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе боздид намуд. Зимни боздид Ваколатдор бо ҳар яке аз дастигиршудагон мулоқот намуда, аз шароити нигоҳдорӣ ва

муносибати кормандони муассиса нисбати онҳо огоҳ шуд. Зимни сухбат бо шахсони дастгиршуда, ки дар муассисай мазкур нигоҳ дошта мешаванд, аз муносибати кормандони муассиса бо онҳо шикоят нашуд.

Боздид нишон дод, ки шароити нигоҳдорӣ дар муассисай мазкур ба талаботи санитарию гигиенӣ начандон мувофиқат меқунад, чунончи, фаршҳои камераҳо дар ошёнаи якум намнок буда, лавозимоти хоб ва ҳоҷатхонаҳо ба талабот ҷавобгу набуданд. Бинобар ин ба роҳбарияти муассиса ҷиҳати беҳтар намудани шароити нигоҳдошти дастгиршудагон тавсияҳои даҳлдор пешниҳод шуданд.

Ҳамчунин тибқи нақшай корӣ кормандони мақомот аз Тавқифгоҳи тафтишотии ЯТ 9/7, муассисай тарбиявии ЯС 9/12, муассисаҳои икрои ҷазои ҷиноятӣ ЯС 3/4, ЯС 3/2, ЯС 3/3, ЯС 3/5 Сарраёсати икрои ҷазои ҷиноятӣ Вазорати адлияи ҶТ якчанд маротиба боздид намуданд.

Зимни боздид аз муассисаҳои мазкур кормандони мақомоти Ваколатдор ба риояи қонунгузории икрои ҷазои ҷиноятӣ, қоидаҳои тартиботи дохилӣ, таъминот бо ҳӯрок, таъминоти тиббӣ-санитарӣ ва моддӣ-маишии шахсони аз озодӣ маҳрумшуда диққати маҳсус зоҳир намуданд. Дар ҷараёни боздид дар ҳалли баъзе масъалаҳое, ки зимни сухбат аз ҷониби маҳкумшудагон иброз шуданд, мусоидат карда шуд, аз ҷумла, дар масъалаи ба муассисай муолиҷавӣ барои табобат интиқол додан, мусоидат дар дастрас намудани ҳӯҷатҳои лозима ва ғайра.

Ҳамчунин аз натиҷаи боздидҳо ҷиҳати беҳтар намудани шароити нигоҳдорӣ ба роҳбарияти муассисаҳои мазкур тавсияҳои даҳлдор пешниҳод карда шуданд.

Боздидҳои доимӣ аз ҷойҳои ҳабси пешакӣ ва икрои ҷазои ҷиноятӣ яке аз ҷораҳои самараноки пешгирии шиканча мебошанд. Дар ин робита тибқи Фармони ВҲИ аз 6 августи соли 2013 дар назди Ваколатдор гуруҳи корӣ оид ба боздид ва мониторинги ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ таъсис дода шуд. Мақсад аз таъсис додани гуруҳи корӣ мусоидат дар пешгирии шиканча дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, беҳтар намудани шароити нигоҳдорӣ дар ин ҷойҳо, таъмини боздидҳои доимӣ аз муассисаҳои мазкур, ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ дар ин самт, инчунин таҳия ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба имконияти ба тасвиб расонидани Протоколи иловагии Конвенсияи зидди шиканча ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ё таҳқиркунандай шаъну шараф мебошад. Ба ҳайати гуруҳи мониторинги ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ намояндагони Дастгоҳи ВҲИ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки фаъолияташон бо ҳифзи ҳуқуқ ба озодӣ аз шиканча вобаста аст, аз ҷумла ташкилотҳои ҷамъиятӣ – аъзои Эътилофи зидди шиканча низ шомил шуданд.

Низомнома ва нақшай кори гурӯҳи мониторингӣ тасдиқ карда шуда, гузаронидани мониторингҳо дар соли 2014 дар 8 муассисаҳои пӯшида ва қисман пӯшида пешбинӣ шудааст.

Таҳлили вазъи риояи ҳуқуқи маҳкумшудагон, аз ҷумла ҷалби онҳо ба меҳнат нишон медиҳад, ки дар ин самт низ мушкилот мавҷуд аст. Тибқи маълумоти пешниҳоднамудаи Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар соли 2013 2124 нафар шахсони аз озодӣ маҳрумшуда бо меҳнати фоиданок фаро гирифта шуданд, ки ин аз ҳисоби умумӣ 22%-ро ташкил медиҳад.

Низоми чораҳои маҷбуркунӣ бе татбиқи чораҳои ҳавасмандкуни маҳкумшудагон самаранок амал карда наметавонад. Чораҳои муҳими ҷараёни тарбия ва омили амалий шудани рафтори намунавӣ дар ҷойҳои иҷрои ҷазо истифодаи шартан пеш аз муҳлат аз адой ҷазо озод намудан ва ба ҷазои нисбатан сабуктар гузаронидан мебошад. Соли 2013 тибқи маълумоти Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ барои гузаронидан ба ҷазои нисбатан сабуктар, колонияҳои ислоҳии сукунатӣ ва пеш аз муҳлат аз адой ҷазо озод намудани маҳкумшудагон нисбати 1402 нафар мавод пешниҳод гардид ва аз онҳо 578 нафар ба колонияи сукунат гузаронида шуд, 463 нафар шартан пеш аз муҳлат аз адой ҷазо озод ва нисбати 157 нафар ҷазои маҳрумӣ аз озодӣ ба корҳои ислоҳӣ иваз карда шуд. Пешниҳодҳо нисбати 204 нафар аз ҷониби судҳо рад карда шуданд.

Аз натиҷаи таҳлилҳо ва сӯҳбат бо хешовандони шахсони аз озодӣ маҳрумшуда бармеояд, ки дар самти дастрасии онҳо ба иттилоот, ба адвокат, пешниҳод намудани арзу шикоят ва дигарҳо низ мушкилот ҷой дорад. Масалан, тибқи талаботи қисми 7 моддаи 16 ва қисми 5 моддаи 91 Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии ҶТ маҳкумшуда ҳуқуқ ба ҳимоя дорад. Аммо бинобар сабаби он, ки қонун аризai расмии маҳкумшударо оид ба эҳтиёҷ доштани ў ба ҳимоя талаб менамояд, на ҳама вақт ин кафолати бо қонун муайяншуда таъмин мешавад.

Дар самти риояи ҳуқуқи шахсони аз озодӣ маҳрумшуда дар соли 2013 ба мақомоти Ваколатдор 18 муроҷиат ворид гардидааст. Баъзе муроҷиаткунандагон ҳоҳиш намудаанд, ки тавассути мақомоти Ваколатдор дар бораи шароити нигоҳдорӣ ва вазъи саломатии наздиқонашон, ки адой ҷазо менамоянд, оғаҳӣ ёбанд. Бо ҳамин мазмун волидайни маҳкумшудагоне, ки дар Тавқифгоҳи тафтишотии ЯТ 9/7, муассисаҳои ислоҳии ЯС 3/4 ва ЯС 3/2 адой ҷазо менамоянд, ба Ваколатдор муроҷиат намуданд. Намояндаи Ваколатдор аз ин муассисаҳо боздид ба амал оварда, бо маҳкумшудагон воҳӯрд. Зимни боздид маҳкумшудагон аз шароити нигоҳдорӣ ва муносибати

кормандони муассиса изҳори каноатмандӣ намуда, аммо аз ҳукми суд норозигӣ баён намуданд.

Муроциатҳо оид ба ҳолатҳои лату кӯб ва шиканҷа дар муассисаҳои пӯшида муроциатҳои нисбатан мураккабе мебошанд, ки диққати аҳли ҷомеаро ба худ ҷалб мекунанд. Соли 2013 ба мақомоти Ваколатдор аз ташкилотҳои ҷамъиятӣ, адвокатҳо ва хешовандони маҳкумшудагон 5 муроциат оид ба мавриди лату кӯб ва муносибати дағалона қарор дода шудани шахсони аз озодӣ маҳрумшуда ворид шуданд. Аз рӯи ин муроциатҳо намояндагони Ваколатдор ба он муассисаҳое, ки аз фаъолияти онҳо шикоят шудааст, боздид ба амал оварда, бо маҳкумшудагон воҳӯриҳо гузарониданд.

Муроциати Намояндагии Раёсати Комиссари Олии СММ оид ба ҳукуқи инсон дар ҶТ оид ба рафтори дағалонаи кормандони муассисаи ислоҳии ЯТ 9/7 нисбати маҳкумшуда Т.В. аз ҷумлаи чунин муроциатҳо мебошад, ки дар асоси он намояндаи Ваколатдор аз муассисаи мазкур боздид ба амал овард. Зимни санчиш ваҷҳҳои дар муроциат баёнгардида тасдиқи худро наёфтанд, вале Т.В. аз саломатиаш шикоят кард. Вобаста ба ин ба роҳбарияти муассисаи ислоҳӣ ҷиҳати муайян намудани вазъи саломатии маҳкумшуда ва дар сурати зарурат бо ёрии тиббӣ таъмин намудани ўтавсия дода шуд.

Ваколатдор ба масъалаи баланд бардоштани сатҳи қасбии кормандони муассисаҳои ислоҳӣ ва ба онҳо омӯзонидани меъёрҳои байналмилалӣ ва миллии муносибат бо шахсони аз озодӣ маҳрумшуда диққати маҳсус зоҳир намуда, соли 2013 фаъолиятро дар ин самт вусъат баҳшид.

Бо ин мақсад аз ҷониби Ваколатдор ва кормандони Дастгоҳ, инчунин дар якҷоягӣ бо Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Прокуратураи генералӣ ва Донишгоҳи миллии ҶТ дар 6 муассисаи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ва дар Тавқифгоҳи тафтишотии шаҳри Ҳуҷанд семинару тренингҳои омӯзишӣ гузаронида шуданд.

Минбаъд дар доираи фаъолияти гурӯҳи мониторинги ҷойҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ низ гузаронидани чунин ҷорабинҳо дар назар дошта шудааст.

Ҳамчунин соли 2013 мақомоти Ваколатдор бо дастгирии молиявии Ниҳоди Даниягӣ оид ба ҳукуқи инсон Маҷмӯи санадҳои байналмилалӣ ва миллии зидди шиканҷаро нашр кард, ки барои истифодаи кормандони муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст.

Мусоидат дар риояи ҳукуқи беморони рӯҳӣ низ яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти ВҲИ мебошад.

Фаъолият дар самти мазкур нишон медиҳад, ки Ҳукумати ҷумхурӣ нисбати шахсони гирифтори бемории рӯҳӣ пайваста ғамхорӣ менамояд.

Тибқи иттилои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ дар соли 2013 барои таъмири асосии Беморхонаи ҷумхуриявии клиникии бемориҳои рӯҳӣ 1 205 000 сомонӣ ҷудо карда шуда, барои таъмири ду шуъбаи мардона, як шуъбаи занона ва шуъбаи барқароркунӣ сарф карда шудааст. Инчунин ба маблағи 225 ҳазор сомонӣ барои ошхонаи беморхона таҷхизоти пухту паз харидорӣ шудааст.

Маркази бемориҳои рӯҳии вилояти Суғд ба маблағи зиёда аз 5 млн. сомонӣ аз нав соҳта шуда, шуъбаи бемориҳои рӯҳии беморхонаи марказии ш. Норак, марказҳои бемориҳои рӯҳии н. Б. Ғафуров ва вилояти Ҳатлон қисман аз таъмири ҷорӣ бароварда шуданд.

Ҳамаи муассисаҳои бемориҳои рӯҳӣ бо маводи ҳӯрокӣ, сару либос, гармӣ таъмин карда шудаанд.

ВХИ бо мақсади муайян намудани вазъи риояи ҳуқуқи беморони рӯҳӣ дар 5 беморхонаи рӯҳӣ санчиш гузаронд.

Санчишҳо нишон медиҳанд, ки дар баязе аз муассисаҳо шароити нигоҳубини беморон ба талабот ҷавобгӯ нест, меъёрҳои санитарӣ-гигиенӣ риоя намешаванд, таъминоти маводҳои гигиенӣ нокифоя мебошад.

Соли 2013 бо мақсади санчиши вазъи риояи ҳуқуқи беморони рӯҳӣ кормандони Дастигоҳи Ваколатдор аз Беморхонаи рӯҳии воқеъ дар ноҳияи Роштқалъа, ки барои гузаронидани ташхис ва табобати беморони рӯҳӣ дар қаламрави ВМҚБ пешбинӣ шудааст, боздид ба амал оварданд.

Беморхона дорои 60 кати хоб буда, аз шуъбаи занона ва мардона иборат аст. Дар он 59 нафар кормандон, аз ҷумла 7 дуҳтури равоншинос, 16 корманди миёнаи тиббӣ, 21 корманди хурд ва 15 корманди хизматрасон фаъолият мекунанд. Маблағгузории беморхона пурра аз ҳисоби буҷети мақомоти маҳаллии ҳокимиюти давлатии ВМҚБ амалӣ карда мешавад.

Санчиш дар беморхонаи мазкур нишон дод, ки бинои муассиса, ки соли 1930 соҳта шудааст, дар ҳолати садамавӣ қарор дошта, барои нигоҳ доштани беморон ҷавобгӯ нест.

Дар сӯҳбат бо муовини Раиси ВМҚБ маълум гардид, ки барои соҳтмони бинои нави беморхона зиёда аз 6 млн. сомонӣ ҷудо шуда, соли 2014 соҳтмони он оғоз меёбад.

**Аз натицаи таҳлили вазъи риояи ҳуқуқи инсон дар муассисаҳои пӯшида ва қисман пӯшида тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:**

- *ба тасвиб расонидани Протоколи иловагии Конвенсияи зидди шиканҷа;*
- *андешидани чораҳо ҷиҳати зиёд намудани маблагузорӣ барои нигоҳдории муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, аз ҷумла барои хизматрасонии санитарӣ;*
- *ба роҳ мондани мониторинги мунтазами муассисаҳои пӯшида ва қисман пӯшида бо ҷалби ҷомеаи шаҳрвандӣ;*
- *ба роҳ мондани семинарҳои омӯзишиӣ барои кормандони муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷиноятӣ оид ба стандартҳои байналмилалӣ ва миллии муносибат бо шаҳсони аз озодӣ маҳрумишуда.*

#### **2.4. Ҳуқуқ ба озодии ибрози ақида, дастрасӣ ба иттилоот ва воситаҳои ахбори омма**

Имрӯз дар мамлакат барои пешрафт ва фаъолияти озоди воситаҳои ахбори омма тамоми заминаҳои ҳуқуқӣ мухайё буда, онҳо пайваста такмил дода мешаванд.

Қадами муҳим дар такмили заминаҳои ҳуқуқии фаъолияти ВАО дар таҳрири нав қабул кардани Қонуни ҶТ «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма» мебошад, ки асосҳои ташкилию ҳуқуқии фаъолияти матбуот ва дигар воситаҳои ахбори оммаро бо назардошти навгониҳои ҷаҳони муосир дар бар мегирад ва кафолатҳои давлатии озодии матбуотро муқаррар менамояд.

Дар ҷумҳурӣ солҳои охир миқдори воситаҳои ахбори гайридавлатӣ зиёд гардидаанд. Айни ҳол 64 шабакаҳои радиову телевизионӣ амал менамоянд, ки аз онҳо 45 адад шабакаҳои гайридавлатӣ, аз ҷумла, 17 шабакаи радиоӣ ва 28 шабакаи телевизионӣ (8 шабакаи ноқилий) мебошанд. Инчунин дар ҷумҳурӣ 334 рӯзнома, 175 маҷаллаи давлатӣ, ҳусусӣ, ҷамъиятӣ, соҳавӣ ва 11 агентии иттилоотӣ фаъолият менамоянд.

Интернет ҳамчун яке аз воситаҳои муҳими гирифтани иттилоот инкишоф ёфта, шумораи истифодабарандагони он дар ҷумҳурӣ сол аз сол тамоюли зиёдшавӣ дорад. Тибқи маълумоти Ҳадамоти алоқаи назди Ҳукумати ҶТ дар соли 2013 шумораи онҳо 3,8 млн. нафарро ташкил дод, ки ин адад назар ба солҳои пешин (соли 2010 – 1,8 млн., 2011 – 2,1 млн., 2012 – 3,7 млн. нафар) зиёд аст.

Таҳлилҳои дар соли 2013 гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки бо вучуди пешравиҳо дар самти мазкур ҳанӯз мушкилиҳо ҷой доранд.

Душвориҳо дар самти мазкур бештар ба риоя нашудани муҳлати пешниҳоди иттилоот, пешниҳод намудани иттилооти нопурра, рад намудани пешниҳоди иттилоот, набудани маълумот дар сомонаҳои мақомоти давлатӣ дар бораи фаъолияти онҳо вобаста мебошанд.

Дар доираи Шарҳи умумии даврӣ аз натиҷаи баррасии Маърӯзаи ҶТ давлатҳои аъзои Шӯрои СММ оид ба ҳуқуқи инсон тавсия намуданд, ки вобаста ба таъмини озодии матбуот тадбирҳо андешида шаванд. Ҳамчунин Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсон ба Тоҷикистон тавсия додааст, ки ҳама маҳдудиятҳои озодии баён ба талаботи қатъии банди З моддаи 19 Паймони байнамилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ, ки ҳолатҳои имконпазири маҳдудияти ибрози ақидаро (барои эҳтироми ҳуқуқ ва обруи шаҳсони дигар; барои ҳифзи амнияти давлатӣ, тартиботи ҷамъиятӣ, саломатӣ ё ахлоқи ахолӣ) муқаррар намудааст, бояд пурра ҷавобгӯй бошанд.

Бинобар ғайричиноӣ гардонидани ҷавобгарӣ барои тӯҳмат ва таҳқир соли 2013 ҳолатҳои таъқиби ҷиноятии рӯзноманигорон ва воситаҳои ахбори омма ҷой надоштанд, вале даъвоҳои гражданиӣ ва таъқиби маъмурии онҳо зиёд гардида, нисбати рӯзноманигорон даъвоҳои гарони ҷуброни зарари маънавӣ пешниҳод шуданд.

Соли 2013 дар судҳои ҷумҳурӣ 9 парвандаи гражданиӣ ва маъмуриӣ нисбати воситаҳои ахбори омма ва рӯзноманигорон баррасӣ гардиданд. Даъвои судии зиёиён нисбати хабарнигори нашрияи «Азия-плюс» ва даъвои шоир Аскар Ҳаким нисбати нашрияи «Самак» аз ҷумлаи чунин парвандаҳо мебошанд.

Таҷриба нишон медиҳад, ки бархе аз воситаҳои ахбори омма ҳангоми амалӣ намудани фаъолияти касбӣ ба камбудиҳо роҳ медиҳанд. Носанцида ба чоп баровардани иттилоот, паст задани шаъну шараф, ба назар нағирифтани меъёрҳои ахлоқӣ мисоли ин камбудиҳо мебошанд.

**Дар самти озодии ибрози ақида, дастрасӣ ба иттилоот ва воситаҳои ахбори омма тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:**

- *ба роҳ мондани ҳамкориҳои самаранок байни ВАО ва мақомоти давлатӣ;*
- *гузаронидани семинарҳои омӯзишиӣ барои кормандони мақомоти давлатӣ ва ВАО оид ба кафолатҳои дастрасӣ ба иттилоот;*
- *дар сомонаҳои мақомоти давлатӣ ҷойгир намудани иттилоот дар бораи фаъолияти онҳо, ба таври доимӣ нав кардан ва зиёд намудани ҳаҷми маълумот дар сомонаҳо;*
- *ба барномаҳои таълимиши курсҳои такмили ихтисоси кормандони мақомоти давлатӣ ворид намудани мавзухо вобаста ба дастрасӣ ба иттилоот;*

- қабул намудани қонун дар бораи фаъолияти интернетӣ;
- андешидани чораҳои зарурӣ бо мақсади тақвият додани малакаю донииши рӯзноманигорон дар соҳаи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон.

## 2.5. Ҳуқуқ ба меҳнат

Ҳуқуқ ба меҳнат тавассути Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси меҳнат, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ», «Дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ», «Дар бораи шарикӣ иҷтимоӣ, созишномаҳо ва шартномаҳои колективӣ» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таъмин карда мешавад.

Баъди аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсив расонидани Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ (соли 1998) ҷиҳати риоя ва иҷрои талаботҳои асосии он ҷораҳои зарурӣ андешида мешаванд.

Айни замон аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон 51 Конвенсия ва 22 Тавсияҳои Ташкилоти байналхалқии меҳнат (ТБМ) дар соҳаи муносибатҳои меҳнатӣ ба тавсив расонида шудааст.

Тибқи моддаи 102 Кодекси меҳнат корфармо, сарфи назар аз вазъи молиявиаш, вазифадор аст, ки ба корманд барои кори иҷронамудааш музди меҳнати муқарраршударо пардоҳт намояд. Поймолкуни ҳуқуқи пардоҳти музди меҳнат манъ аст. Аммо чӣ хеле, ки амалия нишон медиҳад, меъёрҳои моддаи мазкур на ҳама вақт иҷро мешаванд ва шаҳрвандоне, ки дар бахши ҳусусӣ кору фаъолият менамоянд дар баъзе мавридиҳо саривақт музди меҳнати ҳудро гирифта наметавонанд.

Тибқи маълумоти Прокуратураи генералий ба ҳолати 1 январи соли 2014 маблағи қарздорӣ аз музди меҳнат дар миқёси ҷумҳурӣ ба 33 085 800 сомонӣ расида, сол аз сол афзоиш ёфтани он боиси нигаронӣ гардидааст.

Таҳлилҳои гузаронидаи мақомоти назоратӣ дар ин самт нишон медиҳанд, ки сабабу омилҳои пайдошавии қарзҳои нав аз музди меҳнат аз бемасъулиятӣ ва беэътиноии роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, ба фурӯш нарафтани ашёи хом, маҳсулоти истеҳсолшуда, саривақт пардоҳт нашудани маблағҳои барқ ва оби истифодашуда, иҷро нашудани қисмати даромади буҷети маҳаллӣ дар баъзе шаҳру ноҳияҳо ва риоя накардани муқаррароти қонунгузорӣ дар мавриди меъёрбанӣ ва ҳисоб намудани музди меҳнати кормандон бармеояд.

Тибқи маълумоти Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иҷрои қонунгузорӣ дар самти меҳнат дар соли 2013 ба унвонии роҳбарони субъектҳои хочагидор 172 пешниҳод, 593 амр ва барои бекор кардани санадҳои ғайриқонунӣ 664 эътиroz оварда шудааст, ки тибқи онҳо 351 нафар ба ҷавобгарии маъмурӣ, 227 нафар ба ҷавобгарии

интизомӣ ва 285 нафар ба ҷавобгарии моддӣ қашида шуда, 61 парвандаи чиноятӣ оғоз карда шудааст.

Дар соли 2013 аз ҷониби нозирони ҳуқуқии меҳнати Федератсияи иттифоқҳои қасабаи мустақили Тоҷикистон 2958 ҳолати қонуншикании меҳнат ошкор гардида, аз ин 2604 ҳолат дар муҳлатҳои муқарраршуда бартараф карда шуданд.

Тибқи иттилои Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби судҳо дар соли 2013 вобаста ба баҳсҳои меҳнатӣ 94 парванда баррасӣ карда шуда, аз онҳо 23 аداد қонеъ карда шудааст. Аз ҷумла, аз 28 парванда оид ба пардохти музди меҳнат 10 парванда қонеъ карда шудааст.

Дар соли 2013 ба ВҲИ дар самти ҳуқуқ ба меҳнат 16 муроҷиат ворид шудааст. Шаҳрвандон асосан оид ба пардохт нагардидани музди меҳнат, ичро нашудани қарори суд оид ба ситонидани музди меҳнат, норозигӣ аз кор озод кардан ва дигар масъалаҳо муроҷиат намуданд.

Таҳлили муроҷиатҳои ба Дастгоҳи ВҲИ воридгардида нишон медиҳанд, ки дар баъзе мавридҳо санадҳои судӣ дар масъалаи ситонидани қарзи музди меҳнат аз ҷониби иҷроҷиёни судӣ ба пуррагӣ ичро карда намешаванд. Сабаби асосии ичро нашудани санадҳои судӣ оид ба масъалаи қарздорӣ аз музди меҳнат аз фаъолият боз мондани ташкилотҳои қарздор ё муфлис эълон карда шудани онҳо мебошад.

Шуғли аҳолӣ, муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ масъалаҳои муҳимтарини рушди минбаъдаи иқтисодиёти қишвар мебошанд. Дар ин самтҳо дар қишвар тадбирҳои мушахҳас андешида мешаванд.

Соли 2013 дар доираи Барномаи мусоидат ба шуғли аҳолӣ 37903 нафар шаҳрвандон бо ҷойҳои корӣ таъмин гардиданд. Аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо дар ҷумҳурӣ дар соли 2013 205333 ҷойи кори нав таъсис дода шудааст, ки 66,4% он (132782 аداد) ба баҳши хусусӣ рост меояд.

Дар соли 2013 ба мақомоти давлатии шуғли аҳолӣ 119189 нафар шаҳрвандон муроҷиат намуданд, ки 71168 нафари онҳо ҳамчун корҷӯй ба қайд гирифта шуда, ба 51403 нафари онҳо расман мақоми бекорӣ дода шудааст. Аз ҷониби мақомоти мазкур ба 8145 нафар шаҳрвандон ба маблағи 3 273 981 сомонӣ кӯмакпулӣ барои бекорӣ пардохт карда шудааст.

Сатҳи нокифояи музди меҳнат ва ҳавасманд набудани аҳолӣ барои ишғол кардани ҷойҳои холӣ, сатҳи баланди бекорӣ, баҳусус дар байнӣ ҷавонон, маъюбон, занон ва аҳолии деҳот аз масъалаҳои ҳалталаби бозори меҳнат мебошанд. Ҷойҳои кории таъсисдодашуда бо сабабҳои каммузӣ будан, хусусияти муваққатӣ ва мавсимӣ доштан ишғол карда намешаванд.

Дигар масъалаи ҳалталаб ҳангоми ба кор қабул кардан, болоравии мансабӣ ва такмили ихтисос ин мавҷуд будани табъиз аз рӯи синну сол ва чинс мебошад. Меърҳои байналмилалӣ муқаррар менамоянд, ки шаҳрвандон бояд бе ягон табъиз вобаста ба синну сол ва чинс аз ҳамаи кафолатҳо истифода намоянд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки баъзан дар эълонҳои қабул ба кор табъизи синну сол ва чинс ҷой дорад.

Кумитай СММ оид ба рафъи табъиз нисбати занон аз натиҷаи баррасии Маърӯзаи даврии навбатии ҶТ доир ба татбиқи Конвенсияи СММ оид ба рафъи тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон тавсия додааст, ки моддаҳои 160 ва 161 Кодекси меҳнати ҶТ, ки имконияти баробарии иқтисодии занонро маҳдуд мекунад, ба санадҳои байналмилалӣ мутобиқ карда шавад.

Дар самти муҳайё кардани шароити бехатару солими кор баъзе мушкилот ба назар мерасанд. Тибқи маълумоти Ҳадамоти давлатии назорат дар соҳаи меҳнат, шуғл ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар соли 2013 оид ба риояи қоидаҳо ва талаботи бехатарии меҳнат дар корхонаю ташкилотҳо 296 санчиш гузаронида шуда, маълум шудааст, ки дар истеҳсолот 80 ҳодисаи нохуш, аз ҷумла 31 ҳолати марговар, 46 ҳолати бардоштани ҷароҳати ҷисмонӣ ва 3 ҳолати гирифткории бемории қасбӣ ба қайд гирифта шудааст.

Аз рӯи маълумоти Прокуратураи генерали дар соли 2013 дар миқёси ҷумҳурӣ 115 ҳодисаи нохуши истеҳсолӣ рух додааст, ки аз ин 46 ҳолат бо фавти кормандон анҷом ёфтааст. Аз натиҷаи санчишҳои прокурорӣ дар ин самт 58 парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва барои баррасӣ ба суд ирсол карда шудааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сабабҳои рух додани ҳодисаҳои нохуши истеҳсолӣ иҷро накардани уҳдадориҳо дар самти бехатарии меҳнат аз ҷониби кормандон ва корфармоён, интизоми пасти меҳнатию истеҳсолӣ, таъмин набудани кормандон бо воситаю либосҳои маҳсус, саривақт ва пайваста нагузаронидани дастурҳои соҳавӣ ва суст будани назорат мебошанд.

Қобили қайд аст, ки низоми идоракуни ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарӣ беҳбудиро тақозо мекунад.

Аз маълумотҳои мақомоти прокуратура ва ҳадамоти назорати давлатӣ дар соҳаи меҳнат ба ВҲИ пешниҳодшуда бармеояд, ки беаҳамиятӣ, риоя накардани муқаррароти қонунгузории меҳнат, сатҳи пасти маърифати ҳуқуқии баъзе аз корфармоён ва аз ҳуқуқҳои меҳнатии худ воқиф набудани кормандон сабабҳои асосии вайронқуниҳои қонунгузории меҳнат мебошанд.

**Дар самти ҳифзи ҳуқуқ ба меҳнат тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:**

- *таҳияи барномаҳои самараноки таъсиси ҷойҳои маҳсуси корӣ барои маъюбон ва ҷудо намудани ҷойҳои корӣ тибқи квотаҳо дар ташкилотҳо новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқӣ ва моликият;*
- *бехтар намудани вазъи низоми идоракуни ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарӣ дар истеҳсолот, пурзӯр намудани назорат нисбати ҷорабинҳои ташкилӣ-техникиӣ ва гузаронидани мониторинги вазъи ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарӣ аз ҷониби мақомоти даҳлдор;*
- *таъсис додани ҷойҳои корӣ дар дехот;*
- *бо мақсади таъмини имконияти баробарии иқтисодии занон мавриди омӯзиши ва таҳлил қарор додани моддаҳои 160 ва 161 Кодекси меҳнат ва ворид намудани тағйироти даҳлдор ба онҳо;*
- *баланд бардоштани сатҳи дониши ҳуқуқии корфармоён ва кормандон.*

## **2.6. Ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ**

Ба масъалаи муҳоҷират, хусусан ба ҳимояи ҳуқуқҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон диққати маҳсус дода мешавад. Аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон Конвенсияи СММ оид ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо ба тавсив расонида шудааст. Оид ба рафти амалисозии меъёрҳои Конвенсияи мазкур маърӯзаи аввалини Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардида, ҷиҳати татбиқи тавсияҳои Кумитаи СММ оид ба ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ Нақшай миллӣ барои солҳои 2012-2017 тасдиқ карда шудааст.

29 октябри соли 2013 Протокол дар бораи ворид намудани тағйирот ба Созишномаи байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Федератсияи Россия дар бораи фаъолияти меҳнатӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ва шаҳрвандони Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 октябри соли 2004 ба имзо расид. Ҳучҷати мазкур имконият медиҳад, ки иҷозатнома барои кор ба муҳоҷири меҳнатӣ дар қаламрави кишвари қабулкунанда ба муҳлати на зиёда аз 3 сол бе хориҷшавӣ аз ҳудуди давлати қабулкунанда дода шавад.

Дар асоси Созишнома байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия дар бораи тартиби будубоши шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламрави Федератсияи Россия, ки аз 17 январи соли 2014 мавриди амал қарор дода шудааст, шаҳрвандони ҶТ, ки муваққатан дар қаламрави Федератсияи Россия қарор доранд, аз уҳдадории

бақайдгузорй дар макони будубош дар мақомоти салохиятдори  
Федератсияи Россия ба муддати 15 рӯз озод карда шудаанд.

Дар соли 2013 аз чумхурӣ 799 698 нафар мухочирони меҳнатӣ ба хориҷа сафар намудаанд, ки аз онҳо 698 823 нафар мардҳо ва 100 875 нафар занҳо мебошанд. Тавре аз таҳлилҳо бармеояд, раванди мухочирати меҳнатии шаҳрвандони чумхурӣ ба хориҷи кишвар тамоюли афзоиш дошта, зиёда аз 90 фоизи он ба Федератсияи Россия рост меояд.

Мухочирати меҳнатӣ дар баробари ҷанбаҳои мусбӣ ҷиҳатҳои манғӣ низ дорад. Кам шудани захираҳои меҳнатии ихтисоснок, зиёд шудани проблемаҳои иҷтимоӣ вобаста ба таъмини нафака, вайрон шудани оилаҳо, бад шудани вазъи саломатии мухочирони меҳнатӣ, кам гаштани иқтидори демографии мамлакат аз ҷумлаи чунин ҷиҳатҳои манғӣ мебошанд. Мухочират на танҳо шумораи мардони синни никоҳро кам мекунад, инчунин ба пайдо шудани муносибатҳои бисёргикоҳӣ оварда мерасонад. Масъалаи дигари ҳалталаб ин ба ҳоли худ гузоштан (партофтани) кӯдакони мухочирони меҳнатӣ дар доҳили кишвар мебошад, ки ҳалли худро тақозо мекунад. Дур шудан аз хешу табор ва наздикин риштаи муносибатҳои оилавиро суст ва қанда намуда, ба зиёд шудани ҷудошавии оилаҳо ва кам шудани никоҳҳои бақайдгирифташуда оварда мерасонад.

Аксарияти муҳоҷирони меҳнатие, ки ҳамасола ба хориҷи кишвар сафар мекунанд, ихтисос ва таҳассус надоранд ва дар бозори меҳнати хориҷи рақобатпазир нестанд.

Мұхочирати ғайриқонунй яке аз проблемаҳои асосии мұхочирагат ба ҳисоб меравад. Ба вазъи ғайриқонунии мұхочирони мәжнатй омилҳои гүногун мусоидат мекунанд. Номукаммалии қонунгузорй ва механизми татбиқи он, расмиёти душвори қонунй шудан (монаеаҳои маъмурий), сатҳи пасти маърифати ҳуқуқии мұхочирон, надонистани қонунҳои давлати қабулкунанда ва расмиёти бақайдигирию барасмиятдарории ичозатномаи кор, надонистани забон, аз ҷониби намояндагони мақомоти ҳокимияти ичроияи давлати қабулкунанда содир шудани амалҳои сұйистифода аз мансаб, набудани сохтори муайян оид ба расонидани ёрии ҳаматарафа, фаъолият доштани миёнаравҳои сершумори ғайриқонунй, риоя нашудани мұхлатҳои баррасии муроциатҳои шаҳрвандони хориҷй аз ҷониби мақомоти дахлдор ва дигарҳо аз ҷумлаи чунин омилҳо мебошанд. Вазъи ғайриқонунии мұхочирони мәжнатй имконият намедиҳад, ки адолати судй нисбати онҳо амалй карда шавад.

Таҳлилҳои раванди муҳочирати меҳнатӣ нишон медиҳад, ки айни замон мушкилиҳо ҳангоми убур кардани сарҳади давлатии ФР нисбати шахсоне, ки пештар депорт ё тариқи маъмурӣ берун карда шудаанд, хело

зиёд шудаанд. Баъди гузаштани муҳлати панҷсолаи манъи воридшавии чунин шахсон ба ҳудуди ФР низ онҳо бо сабабҳои гуногун (пардоҳт накардани ҷарима, содир кардани ҷиноят, роҳ додани ҳатоғиҳо дар маълумотномаи низоми давлатии иттилоотонии ФР) ба қаламрави давлати қабулкунанда роҳ дода намешаванд ва дар натиҷа ҳарочоти роҳкиро ба дӯши муҳочирони меҳнатӣ меафтад.

Дар кишвари қабулкунанда вайрон шудани ҳуқуқҳои муҳочирони меҳнатӣ ҳусусан ҳангоми ба кор таъмин шудан, шароити кор, пардоҳти музди меҳнат, давомияти вақти кор, пешниҳоди кафолатҳои қонунгузории меҳнат ба мушоҳида мерасанд.

Квотакуни мухочирони меҳнатӣ дар ФР боиси бе иҷозатнома кор кардани муҳочирони меҳнатӣ мегардад. Муҳочирони меҳнатие, ки дар ҳудуди ФР бе иҷозатномаи кор фаъолият мекунанд ва тариқи ихтиёри аъзоҳаққии нафақавиро намесупоранд аз таъминоти нафақавӣ барҳӯрдор шуда наметавонанд.

Муҳочирони меҳнатӣ бо сабаби надоштани полиси сугуртаи тиббӣ аз хизматрасониҳои тиббӣ барҳӯрдор шуда наметавонанд. Иқлими ҳунук, шароити вазнини кор ва истиқомат сабаби пайдо шудани ҳар гуна қасалиҳо, ба мисли сил, безурӯти ва ғайра дар байни муҳочирони меҳнатӣ мегардад.

Дастрасӣ ба манзил барои муҳочирони меҳнатӣ яке аз масъалаи душвор ба ҳисоб меравад. Аксари муҳочирони меҳнатӣ дар ҷойи кори ҳуд, ки шароитҳои оддии зист надорад, рӯз мегузаронанд.

Муҳочирони меҳнатӣ дар давлатҳои қабулкунанда дар бисёр мавридҳо ба табъизи нажодии гуруҳҳои радикалии аҳолии маҳаллӣ рӯ ба рӯ мешаванд. Тақвият ёфтани ҳиссиёти ксенофобия дар ҷомеаи имрӯзai ФР ба амнияти муҳочирони меҳнатӣ таҳдид намуда, боиси истифодаи амалҳои зӯроварӣ аз ҷониби гуруҳҳои миллатгаро мешаванд.

Қобили тазаккур аст, ки ҳиссаи ҷиноятҳое, ки аз ҷониби муҳочирони меҳнатӣ дар ҳудуди ФР содир мешаванд зиёд нест, аммо ҳиссаи ҷиноятҳое, ки нисбати муҳочирони меҳнатӣ дар ҳудуди ФР содир мешаванд сол то сол меафзояд. Тибқи маълумоти пешниҳоднамудаи Вазорати корҳои дохилий дар соли 2013 960 часади ҳамватанони мо ба ҷумҳурӣ оварда шуданд.

Мусоидат ба ҳифз ва барқарор намудани ҳуқуқи муҳочирони меҳнатӣ ҳамчун самти афзалиятҳои Стратегияи рушди мақомоти ВҲИ барои солҳои 2011-2015 ҳисобида шудааст. Вазифаи асосии ВҲИ дар ин самт омӯзиши проблемаҳои вобаста ба вазъи риоя ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои муҳочирони меҳнатӣ дар ҳориҷа, расонидани чунин иттилоот ба аҳли ҷомеа ва мақомоти даҳлдори давлатӣ мебошад.

Бо назардошти он, ки аксарияти муҳочирони меҳнатӣ аз Тоҷикистон дар ФР кору фаъолият менамоянд, бо ташаббуси ВҲИ якчанд Созишномаҳои ҳамкорӣ бо Ваколатдорони ҳуқуқи инсони минтақаҳои ФР ба имзо расонида шуд. Айни замон чунин созишномаҳо бо Ваколатдорони ҳуқуқи инсони ФР, шаҳри Санкт-Петербург, вилоятҳои Свердловск, Самара ва Оренбурги Федератсияи Россия ба имзо расидааст. Мақсади асосии ин ҳамкориҳо мусоидат ба риояи ҳамаҷонибаи ҳуқуқҳои муҳочирони меҳнатӣ, саривақт ҳабардор намудани мақомоти давлатии даҳлдор аз ҳолатҳои вайроншавии ҳуқуқҳои муҳочирони меҳнатӣ ва андешидани ҷораҳо барои барқарор намудани ҳуқуқҳои вайроншудаи онҳо мебошад.

Дар соли 2013 бо мақсади тақвият додани ҳамкориҳо ҷиҳати мусоидат ба ҳифзи ҳуқуқи муҳочирони меҳнатӣ се сафари хизматии ВҲИ ба Федератсияи Россия анҷом дода шуд. Сафарҳои кории мазкур барои ҳамкориҳои намояндагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъиятҳои тоҷикон бо Ваколатдорони ҳуқуқи инсон ва дигар мақомоти давлатии ин минтақаҳо дар ҳифзи ҳуқуқи муҳочирони меҳнатӣ заминаи муҳим фароҳам овард.

Аз натиҷаи сафарҳои корӣ ВҲИ ҷиҳати беҳдошти вазъ дар ин самт ба мақомоти даҳлдори ҷумхурӣ тавсияҳои худро пешниҳод намуд.

Дар асоси тавсияҳои Изҳороти якҷояи иштирокчиёни Конференсияи минтақавии Омбудсменҳои Осиёи Марказӣ ва Федератсияи Россия, ки рӯзҳои 30-31 октябри соли 2012 дар шаҳри Душанбе баргузор гардида буд, дар назди ВҲИ аз ҳисоби намояндагони мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ дар ҳайати 15 нафар Гуруҳи корӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои муҳочирони меҳнатӣ таъсис дода шудааст.

Соли 2013 ба ВҲИ аз ҷониби муҳочирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо 15 муроҷиат ворид гардид, ки дар онҳо асосан оид ба манъи воридшавии муҳочирони меҳнатӣ ба ҳудуди Федератсияи Россия шикоят карда шудааст.

Таҳлили муроҷиатҳо нишон медиҳад, ки сабабҳои асосии манъи воридшавии муҳочирони меҳнатӣ ба ФР аз ҷониби онҳо риоя нашудани талаботҳои қонунгузории муҳочират (баъди тамом шудани муҳлати бақайдгирӣ сари вақт баромада нарафтан аз ҳудуди давлати қабулкунанда, дар давоми се соли охир содир кардани ду ё зиёда вайронқунии маъмурӣ, ворид шудан дар сурати доштани ҷазои депорт ё берунқунии маъмурӣ, доштани доги судӣ барои ҷиноятҳои дар ҳудуди Федератсияи Россия содиркардашуда, насупоридани ҷаримаи маъмурӣ ва гайра) мебошанд. Тибқи иттилои Ҳадамоти муҳочирати Вазорати меҳнат, муҳочират ва шуғли аҳолии ҶТ беш аз 70 ҳазор нафар

шахрвандони ҷумхурий ба муддати аз 3 то 5 сол вориди ФР шуда наметавонанд. Дар соли 2013 аз қаламрави ФР 2539 нафар шахрвандони Тоҷикистон депорт гардида, аз ин 292 нафарашон тариқи маҷбурий ронда шуданд.

Мутаассифона, вақтҳои охир симои (имичи) мусбати муҳочирони меҳнатӣ дар хориҷи кишвар қоҳиш ёфта истодааст. Ба симои мусбии онҳо вазъи гайриқонунӣ муҳочирони меҳнатӣ, муносибати аҳолии муқими кишвари қабулкунандаи муҳочирони меҳнатӣ, намуди корҳое, ки муҳочирон иҷро мекунанд, шароити зисти онҳо ва дигар омилҳо таъсири манғӣ мерасонанд.

Барои баланд бардоштани симои мусбати муҳочирони меҳнатӣ мувофиқи мақсад аст, ки онҳо қаблан ба сафар омода карда шаванд ва ба онҳо таъриху фарҳанг, забон ва урғу одатҳои миллату ҳалқиятҳои кишвари қабулкунанда омӯзонида шавад. Ҳамзамон зарур аст, ки ҳамкориҳои намояндагиҳои мақомоти давлатии Тоҷикистон ва диаспораҳои тоҷикон дар хориҷи кишвар бо ВАО-и кишвари қабулкунанда тақвият дода шуда, фарҳангни тоҷикон, меҳмондорӣ ва одоби онҳо ташвиқу тарғиб карда шаванд ва муҳочироне, ки ба ҳуқуқвайронқунӣ ва паҳнкунии маводи муҳаддир машгул мешаванд, маҳкум карда шаванд.

Қобили қайд аст, ки ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои муҳочирони меҳнатӣ дар бисёр ҳолатҳо аз фаъолияти намояндагиҳои Тоҷикистон дар хориҷа низ вобастагӣ дорад ва муҳим аст, ки онҳо кори худро дар ин самт фаъолтар намоянд.

Муташаккилона ба кор таъмин намудани муҳочирони меҳнатӣ дар хориҷи кишвар мувофиқи мақсад мебошад. Дар соли 2013 аз ҷониби Корхонаи воҳиди давлатии «Тоҷикхориҷакор» тибқи шартномаҳо 648 нафар шахрвандон ва тариқи субъектҳои ҳоҷагидор 4556 нафар шахрвандон дар хориҷа бо кор таъмин карда шуданд, ки ин ниҳоят кам аст.

**Дар самти ҳифзи ҳуқуқи муҳочирони меҳнатӣ тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:**

- *дар ҳудуди ҷойҳои будубоши доимии муҳочирони меҳнатӣ расонидани ёрии ройгони ҳуқуқӣ;*
- *андешидани ҷорҳо оид ба паст карданни сатҳи муҳочирати меҳнатӣ ва аз байн бурданни муҳочирати гайриқонунӣ;*
- *андешидани ҷорҳо оид ба рақобатазир намудани муҳочирони меҳнатӣ дар бозори меҳнати хориҷи кишвар ва баланд бардоштани симои мусбати муҳочирони меҳнатӣ;*

- *ташкили курсҳои омодагии касбии муҳочирони меҳнатӣ аз рӯи таҳассусҳои талабшавандай бозори меҳнати хориҷи кишвар;*
- *муташаккилона ба кор таъмин намудани муҳочирони меҳнатӣ дар хориҷи кишвар;*
- *баланд бардоштани иттилоотонии муҳочирони меҳнатӣ дар бораи ҳуқуқу уҳдадориҳо, ҷойҳои холиши корӣ дар хориҷи кишвар, тартиби ворид шудан ва баромадан аз кишвари қабулкунанда, буду бош, низоми барасмият даровардани ҳуҷҷатҳо (бақайдгириӣ ва гирифтани иҷозатномаи кор ё патент);*
- *фаъол намудани кори намояндагиҳои Тоҷикистон дар хориҷа дар самти ҳифзи ҳуқуқи муҳочирони меҳнатӣ;*
- *баланд бардоштани масъулияти корхонаҳое, ки ба фаъолияти фиристодани муҳочирони меҳнатӣ ба хориҷи кишвар машгуланد;*
- *тезонидани қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муҳочирати меҳнатӣ».*

## **2.7. Ҳифзи ҳуқуқи шахсони имконияташон маҳдуд**

Дар ҶТ таъмини ҳуқуқ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии шахсони имконияташон маҳдуд яке аз вазифаҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. Сиёсати давлат дар ин самт дар як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ба мисли Қонуни ҟТ «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон», қарорҳои Ҳукумати ҟТ «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои таъмин намудани маъюбон бо табобати санаторио курортӣ», «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои бо воситаҳои техникии тавонбахшӣ таъмин намудани маъюбон» ва ғайра инъикос шудааст. Дар Қонуни ҟТ «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон» омадааст, ки ба маъюбон имконияти баробари зиндагӣ ва ҳамгироӣ бо ҷомеа фароҳам оварда мешавад.

Дар баробари дастовардҳои мусбӣ дар самти ҳифзи ҳуқуқи маъюбон баъзе мушкилиҳо вучуд доранд. Қонуни ҟТ «Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон» бештар ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии маъюбон баҳшида шуда, масъалаҳои гражданиӣ ва сиёсии онҳо аз мадди назар дур мондааст. Новобаста аз он, ки барои вайрон намудани муқаррарати қонуни мазкур нисбати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст, дар амал қисме аз ин талаботҳо бо сабабҳои гуногун ичро карда намешаванд.

Ҳамзамон сатҳи пасти ба шуғл фаро гирифта шудани маъюбон, манфиатдор набудани корфармоён дар таъмин намудани онҳо бо кор, сатҳи пасти иттилоотии маъюбон оид ба ҳуқуқҳои худ, дастрасии маҳдуди онҳо ба инфрасоҳторҳои иҷтимоӣ ва иттилоотӣ, беътиноии

чомеа нисбати проблемаҳои шахсони имконияташон маҳдуд, нарасидани мутахассисон-сурдотарҷумонҳо дар амалӣ гаштани ҳуқуқҳои маъюбон монеа эҷод мекунанд.

Дар чомеа ба маъюбӣ на ҳамчун масъалаи иҷтимоӣ, балки ҳамчун масъалаи тиббӣ муносибат мекунанд.

Аз рӯи маълумоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Тоҷикистон шумораи умумии маъюбон 166 677 нафарро ташкил медиҳад.

Сабабҳои асосии маъюбии нахустмаротиба дар байни аҳолӣ бемориҳои нуқси модарзодӣ, маърифати пасти беҳдоштии шаҳрвандон, дер муроҷиат намудан ба муассисаҳои муоинавӣ ва муолиҷавӣ, афзоиши садамаҳои нақлиётӣ, мавҷуд будани теъдоди муайянни никоҳи байни хешу таборон, шароити номусоиди зисту кор ва гайра мебошад.

Бо дарназардошти он ки ҳифзи ҳуқуқи маъюбон яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти ВҲИ арзёбӣ шудааст, дар соли 2013 аз ҷониби кормандони Дастгоҳи ВҲИ мониторинги вазъи дастрасии биноҳо ва муҳити атроф ба эҳтиёҷоти шахсони имконияташон маҳдуд дар ҳудуди ноҳияҳои Фирдавсӣ ва Шоҳмансури шаҳри Душанбе гузаронида шуд.

Натиҷаи санчиши обьектҳои инфрасоҳтории ноҳияҳои мазкур нишон дод, ки як қатор биноҳои дар ҳудуди ноҳияҳо ҷойгиршуда аз нуқтаи назари дастрасӣ ба шахсони имконияташон маҳдуд бо сабабҳои зерин дастнорас мебошанд:

- дар онҳо барои шахсони имконияташон маҳдуд лифт, пандус, дигар таҷхизотҳои лозимӣ муҳайё карда нашудааст. Дар баъзе обьектҳо гарчанде лифт бошад ҳам, дар вазъи ғайрикорӣ қарор доранд, ки воридшавии шахсони имконияташон маҳдудро ба ошёнаҳои боло ғайриимкон мегардонад;

- истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятий бе назардошти имконияти шахсони имконияташон маҳдуд соҳта шудаанд;

- гузаргоҳҳои зеризаминии навсоҳташуда гарчанде пандус дошта бошанд ҳам, шахсони имконияташон маҳдуд, ки аробачаи маъюбӣ доранд, бе ёрии шаҳси дигар аз онҳо истифода бурда наметавонанд.

Масъулини обьектҳои инфрасоҳторӣ яке аз сабабҳои ба маъюбон дастнорас будани обьектҳои мазкуро ба мавҷуд набудани маблағҳои даҳлдор мансуб медонанд. Лекин набудани маблағ ва ё дигар мушкилоти иқтисодӣ мақомоти (ташкилотҳои) даҳлдорро аз ин уҳдадорӣ озод намекунад. Дар ин радиф мақомоти (ташкилотҳои) даҳлдорро зарур аст, ки барои таъмин намудани дастрасии маъюбон ба бино ва обьектҳои инфрасоҳторӣ, хусусан дар соҳаҳои ҳаётан муҳим, ба монанди

тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт, маориф ва дигарҳо чораҳои зарурӣ андешанд.

Новобаста аз он ки Қонуни ҶТ “Дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон” квотакунӣ ва ташкили ҷойҳои кории маҳсусро барои маъюбон пешбинӣ мекунад, дар амал муқаррароти мазкур ба пуррагӣ иҷро намешавад. Шумораи маъюбоне, ки бо ҷойи кор таъмин шудаанд, ниҳоят кам аст. Тибқи маълумоти Вазорати меҳнат, муҳочират ва шугли аҳолии ҟТ дар соли 2013 ҳамагӣ 172 нафар маъюбон тибқи квота бо ҷойи кор таъмин карда шудаанд.

Яке аз сабабҳои асосии камтар ҷалб шудани маъюбон дар бозори меҳнат набудани ҷойҳои кории маҳсусгардонидашуда барои онҳо, нақлиёти дастрас ва дастнорасии объектҳои инфрасохторӣ мебошад.

Таҳлилҳо дар ин самт нишон медиҳанд, ки корфармоён ба меҳнати маъюбон бо сабабҳои ҳуқуқ доштани онҳо ба рӯзи кори нопурра, рухсатиҳои иловагӣ, маҳсусгардонии ҷойи кор ва дигар имтиёзҳо ҳавасманд нестанд.

Дар соли 2013 ба ВҲИ 9 адад муроҷиатҳои шахсони имконияташон маҳдуд ворид шудааст, ки масъалаҳои таъминоти иҷтимоӣ, манзил, моликият, мусоидат барои расонидани қӯмаки моддӣ ва гайраро дарбар мегиранд. Мақомоти ВҲИ ҷиҳати ҳалли мусбии муроҷиатҳои маъюбон пайваста қӯшиш ба ҳарҷ медиҳад. Аз ҷумла, муроҷиати Ваколатдори ҳуқуқи инсони вилояти Волгогради ФР оид ба мусоидат барои пардоҳт намудани маблағи ҷуброни заари расонидашуда ба саломатии П.Л.-собиқ шаҳрванди ҟТ мусбӣ ҳал карда шуд.

Пӯшида нест, ки нафақа ба маъюбон сарчашмаи ягонаи зиндагии онҳо ва дар бисёр мавридҳо аъзои оилаи онҳо буда, зиёд намудани андоза ва индексатсияи даврии он ба мақсад мувофиқ аст.

Тоҷикистон то ҳанӯз Конвенсияи ҳуқуқи маъюбонро ба тасвиб нарасонидааст. Ба тасвиб расонидани санади мазкур қадами муҳим дар таъмини ҳуқуқи маъюбон ва ҳалли проблемаҳои онҳо мебошад. Бо мақсади омӯзиши имкониятҳои ҟТ ҷиҳати ба тасвиб расонидани Конвенсияи СММ оид ба ҳуқуқи маъюбон Гурӯҳи кории байниндоравӣ таъсис дода шудааст.

**Дар самти ҳифзи ҳуқуқи шахсони имконияташон маҳдуд тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:**

- *ба тасвиб расонидани Конвенсияи СММ оид ба ҳуқуқи маъюбон;*
- *ҷалби ТФД ба омӯзиши ва таҳқиқи вазъи ҳуқуқи маъюбон;*
- *таҳия ва қабули барномаҳои давлатӣ оид ба масъалаҳои маъюбон;*
- *ҷалб намудани ВАО ба мушкилоти маъюбон ва роҳҳои ҳалли онҳо;*

- *дастгирӣ ва ҳавасманд намудани маъюбон ба фаъолияти соҳибкорӣ;*
- *таъмин намудани дастрасии бемамониати маъюбон ба объектҳои инфрасоҳторӣ, нақлиёти ҷамъиятӣ, иттилоот ва хизматрасониҳои коммуникационӣ;*
- *ҷорӣ намудани титрҳо ва сурдотарҷумонҳо дар барномаҳои телевизионӣ;*
- *аз байн бардоштани маҳдумият оид ба корношоямии маъюбони гуруҳи 1 ва 2;*
- *мутобиқсозии истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ва таҷхизонидани нақлиёти ҷамъиятӣ ба талаботи шаҳсони имкониятиашон маҳдум.*

## **2.8. Ҳуқуқи шаҳрвандон ба манзил**

Мувофиқи санадҳои байналмилалӣ ва миллӣ ҳар кас ба манзил ҳуқуқ дорад. Ин ҳуқуқ бо роҳи соҳтмони манзили давлатӣ, ҷамъиятӣ, кооперативӣ ва хусусӣ таъмин карда мешавад.

Дар соли 2013 масоҳати манзили истиқоматӣ, ки ба истифода дода шуданд 1 млн 233 ҳазору 200 метри мураббаъро ташкил дод, ки назар ба соли 2012 (1 млн 109 ҳазору 700 метри мураббаъ) зиёд мебошад.

Тибқи маълумоти Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҶТ аз соли 2010 то моҳи августи соли 2013 дар ҷумхурӣ барои соҳтмони манзили истиқоматӣ ба шаҳрвандон 28 235,59 га замини наздиҳавлигӣ чудо карда шудааст.

Дар баробари ин масъалаи қонеъ намудани талаботи шаҳрвандон ба манзил бинобар гузариш ба муносибатҳои бозорӣ, кам шудани соҳтмони фонди манзили давлатӣ айни ҳол ба масъалаи душвор ва ҳалталаб табдил ёфтааст. Бахусус табақаи камбизоати аҳолӣ ва дигар эҳтиёҷмандон дар вазъе қарор доранд, ки аз рӯи имконияти худ соҳиби манзил шуда наметавонанд.

Чунин мушкилот дар сатҳи қонунгузорӣ низ ба назар мерасанд. Аз ҷумла, Кодекси амалқунандаи манзил ба талаботи имрӯза ҷавобгӯй нест. Кодекси мазкур ба меъёрҳои қонунҳои баъди он қабулшуда мувофиқат намекунад ва на ҳамаи муносибатҳои солҳои охир пайдошудро ба танзим медарорад.

Алҳол лоиҳаи Кодекси нави манзил таҳия гардида, дар баррасии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ қарор дорад.

Тибқи лоиҳаи нави Кодекси манзил шаҳрвандон барои таъмин шудан ба манзил бояд худашон бештар қӯшиш намоянд. Мақомоти давлатӣ вазифадоранд, ки барои амалий шудани ин ҳуқуқи шаҳрвандон мусоидат намоянд. Манзилҳои истиқоматии фонди манзили давлатӣ

тибқи шартномаи кирояи иҷтимоӣ ба шаҳрвандони камбизоат ва ба табакаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳифзшавандай аҳолӣ барои истифодабарӣ дода мешаванд. Баҳисобгирии шаҳрвандон тибқи рӯйхат аз рӯи маҳали зист дар мақомоти маҳалии ҳокимиияти давлатӣ ё мақомоти худидоракуни чамоати шаҳраку дехот сурат мегирад.

Дар лоиҳаи нави Кодекси манзил (моддаи 12) гузаронидани манзили истиқоматӣ ба манзили ғайрии истиқоматӣ пешбинӣ шудааст, ки ин боиси кам шудани фонди манзил ва пеш аз муҳлат ҳурдашавии таҷхизотҳои муҳандисӣ мегардад. Қабули Кодекси манзил бо чунин меъёр мумкин аст ба баланд шудани нарҳ ва зиёд шудани проблемаҳои манзил оварда расонад. Бинобар ин мувофиқи мақсад аст, ки ин меъёр таҷди迪 назар карда шавад.

Солҳои охир ҳолатҳои соҳтмони нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории автомобилий дар наздикии биноҳои истиқоматӣ ва объектҳои иҷтимоӣ ҷой доранд, ки ба бехатарии хонаҳои истиқоматӣ таҳдид намуда, ҳавфи экологӣ ва сӯхторро ба вучуд меоранд. Мувофиқи мақсад аст, ки чунин объектҳо дар ҳудудҳои дурттар (берун) аз биноҳои истиқоматӣ соҳта шаванд.

Масъалаи дигаре, ки ҳалли ҳудро тақозо мекунад ин аз ҷониби мақомоти маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ додани иҷозат ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ барои истифодаи манзилҳои истиқоматӣ ва ҳудуди биноҳои истиқоматӣ бо мақсади фаъолияти соҳибкорӣ (савдо, ҳӯроки умумӣ, хизматрасонии майшӣ, ҷорабинҳои фарҳангӣ-истироҳатӣ, истгоҳҳои нақлиёт) мебошад. Дар чунин мавриҷҳо одатан розигии пешакии истиқоматкунандагони бино гирифта нашуда, ҳуқуқҳои онҳо ба шароити мусоиди зист ҳалалдор карда мешавад. Чунин манзилҳо тибқи таъиноти техникӣ ва истифодабарӣ танҳо барои истиқомат пешбинӣ шудаанд.

Одатан шаҳрвандон аз ҷойгир намудани нақлиёт дар назди биноҳои истиқоматӣ, садоҳои баланд аз муассисаҳои ҳӯроки умумӣ, савдо ва фарҳангиву фароғатӣ, буйи партовҳо, азnavтархрезии бинои истиқоматӣ ва сатҳи пасти таъминоти обу барқ норозигӣ мекунанд.

Қитъаҳои замини назди хонаҳои истиқоматӣ барои истифодаи умум, қабудизоркуни, соҳтмони майдончаҳои варзишӣ барои қӯдакон ва дигар таъиноти истифодаи умум пешбинӣ шудаанд. Аммо бар хилофи ин ҳолатҳои азҳуд намудани қитъаҳои замини назди хонаҳои истиқоматӣ аз ҷониби шахсони алоҳида ҳанӯз аз байн нарафтааст.

Масъалаи дигаре, ки солҳои охир паҳн шудааст ин бо мақсади машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ гирифтани қарз аз бонкҳо ва шахсони воқеӣ мебошад, ки бо ин роҳ шаҳрвандон хонаҳои истиқоматии

худро ба ивази қарзи гирифтаашон ба гарав мемонанд. Дар ҳолати пардохт карда натавонистани қарз, шахси қарзгирифта ва аъзои оилаи ўбे чойи зист мемонанд. Бо чунин мушкилот шаҳрвандон Л.М., М.С. ва Ш.М. ба ВҲИ муроциат намуданд. Бо назардошти ҳолатҳои мазкур мувофиқи мақсад аст, ки дар қонунгузорӣ дар бораи ба гарав гузоштани манзили ягонае, ки шаҳрванд (оилаи ў) дорад, баъзе маҳдудиятҳо пешбинӣ карда шаванд.

Тибқи моддаи 84 Кодекси манзил коргарону хизматчиёни муваққатӣ ва шахсоне, ки тибқи созишиномаи муҳлатноки меҳнатӣ кор мекунанд, инчунин донишҷӯёну хонандагон дар давраи кор ё таҳсил аз хобгоҳҳои умумӣ истифода бурда метавонанд. Аммо вақтҳои охир қисмате аз ҳучраҳои хобгоҳҳои умумӣ, ки ба мактабҳои олий ва миёнаи маҳсус тааллуқ доранд, бо сабаби набудани назорати даҳлдор ба шахсоне, ки ҳуқуқи дар онҳо зиндагӣ қардан надоранд, дода шудааст.

Қобили қайд аст, ки солҳои охир дар шаҳри Душанбе таҷрибаи чудо намудани қитъаи замин барои соҳтмони хонаҳои бисёрквартирадори дастрас ва тавассути он ба роҳ мондани соҳтмони манзил аз ҳисоби маблағҳои худи шаҳрвандон ё саҳмгузории онҳо дар соҳтмони чунин хонаҳо амалӣ мешавад, ки бо ин роҳ шаҳрвандон ҳуқуқи конститутсионии худро амалӣ менамоянд. Чунин таҷриба муфид буда, ба ҳалли мушкилоти манзил мусоидат мекунад. Мувофиқи мақсад аст, ки ин таҷриба дастгирӣ ва барои рушди он мусоидат карда шавад.

Соли 2013 ба мақомоти ВҲИ оид ба масъалаҳои ҳуқуқ ба манзил ва моликият 69 муроциат ворид шудааст. Таҳлили муроциатҳо нишон медиҳанд, ки шаҳрвандон асосан оид ба масъалаҳои гирифтани қитъаи замин барои соҳтмони манзил, кӯчонидан аз манзил, азхудкуни манзили истиқоматӣ бо роҳи тартиб додани ҳуччатҳои қалбакӣ, фурӯши ғайриқонуни манзил, бекор карда шудани ҳуччатҳои қонунигардонии манзил, бартараф намудани монеаҳо ҳангоми амалӣ намудани ҳуқуқи соҳибмулӣ бештар муроциат мекунанд.

Дар соли 2013 аз ҷониби судҳо 1457 парванда вобаста ба баҳсҳои манзил ва моликият мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Дар аксарияти муроциатҳои ба мақомоти ВҲИ воридшуда шаҳрвандон аз қарорҳои қабулкардаи судҳо норозигӣ менамоянд. Таҳлили ин гуруҳи муроциатҳо нишон медиҳанд, ки баҳсҳои вобаста ба манзил дар бисёр мавридҳо бо сабаби надоштани иттилооти даҳлдор дар бораи тартиби барасмият даровардани ҳуқуқи моликият ба манзил ва ҳуччатҳои тасдиқунандаи ҳуқуқ ба қитъаи замин пайдо мешаванд.

Соли 2013 аз ҷониби мақомоти прокуратура санчиши фаъолияти як қатор ташкилоту муассисаҳои хизматрасонии манзилий-коммуналӣ

гузаронида шудааст. Ҷиҳати бартараф намудани камбудию қонунвайронкуниҳои ошкоргардида 9 пешниҳод, 3 амр ва нисбати қарорҳои ғайриқонуни онҳо 41 эътиroz оварда шудааст. Бо санадҳои эътиноии прокурорӣ 50 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ ва маъмурӣ кашида шуда, нисбати шахсони гунаҳгор 7 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуданд.

Таҳлили маълумоти омории Раёсати судичроҷиёни Вазорати адлияи ҶТ нишон медиҳад, ки солҳои охир тариқи судии ҳифзи ҳуқуқҳои шаҳрвандон дар самти манзил зиёд шудааст ва мутаносибан сарбории судичроҷиён низ афзоиш ёфтааст. Лекин дар бисёр мавридҳо судичроҷиён вазифаҳои худро саривақт ичро карда наметавонанд, чунки қарздорон молу мулк ва ё маблаги кофӣ надоранд. Бар замми ин, төъдоди нокифояи иҷроҷиёни суд, набудани шароити мусоиди корӣ (набудани ҳӯҷраҳои корӣ) ва дигар омилҳо ба гузаронидани муҳлати амалҳои иҷро ва ба таври даҳлдор иҷро нагардидани ҳуччатҳои иҷро таъсири манғии худро мерасонанд.

**Бо мақсади беҳтар намудани вазъи риояи ҳуқуқи инсон дар самти ҳуқуқ ба манзил тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:**

- *ба роҳ мондани соҳтмони манзили иҷтимоӣ ва зиёд намудани ҳиссаи давлат дар соҳтмони он;*
- *ташкил ва тақмили низоми аз ҷониби давлат таъмин намудани табақаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳифзшаванди аҳолӣ бо манзили иҷтимоӣ;*
- *аз нав дида баромадани меъёри лоиҳаи Кодекси нави манзил оид ба гузаронидани манзили истиқоматӣ ба манзили гайрии истиқоматӣ;*
- *дуртар аз биноҳои истиқоматӣ ва объектҳои иҷтимоӣ ба роҳ мондани соҳтмони нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории автомобилиӣ ва андешидани чораҳои зидди сӯҳтор дар онҳо;*
- *андешидани чораҳо оид ба бартараф намудани таъсири манғии фаъолияти соҳибкорӣ ба сокинони биноҳои истиқоматӣ;*
- *пурзӯр намудани назорати истифодаи мақсадноки хобгоҳҳои умуни муассисаҳои таҳсилотӣ;*
- *дастгирий ва мусоидат ба соҳибкороне, ки аз ҳисоби маблагҳои худӣ ба соҳтмони хонаҳои бисёрквартирадори ба табақаҳои камбизоат дастрас машгуланد;*
- *тезонидани қабули Кодекси нави манзил;*
- *таҳия ва қабули Барномаи давлатӣ оид ба амалий намудани ҳуқуқи шаҳрвандон ба манзил.*

## **2.9. Баробарии гендерӣ ва ҳифз аз зӯроварӣ дар оила**

Бо мақсади таъмини баробарии воқеии мардону занон, пешгирии зӯроварӣ дар оила як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз қабили қонунҳои ҶТ «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо», «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила», Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» ва дигарҳо қабул шудаанд. Қабули Қонун «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила» аз ҷониби Кумитаи СММ оид ба барҳам додани табъиз нисбати занон мусбӣ арзёбӣ гардидааст.

Дар қатори пешравиҳо дар ин самт камбудиҳо низ ба назар мерасанд. Баробарии гендерӣ дар сатҳи қонунгузорӣ кафолат дода шуда бошад ҳам, аммо дар амал баъзе мушкилот ҳалли пурраи худро наёфтаанд. Қонун «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо» ҳамаҷониба механизмҳои амалишавии баробарии гендериро муқаррар накардааст.

Таҳлили вазъи иштироки занон дар мақомоти давлатӣ нишон медиҳад, ки дар бисёр мақомотҳо намояндагии занҳо кам мебошад. Тибқи маълумоти Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 20 октябри соли 2013 ҳиссаи занон дар байни хизматчиёни давлатӣ ҳамагӣ 23,4 фоиз (аз 18705 нафар хизматчиёни давлатӣ 4378 нафарро занон)-ро ташкил мекунанд.

Тибқи иттилои Шӯрои адлияи ҶТ дар соли 2013 вазъи воқеии баробарии гендерӣ дар низоми судӣ (ба истиснои Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ) чунин аст: мардон – 295 нафар, занон – 98 нафар, аз ҷумла, раиси суд: мардон – 72 нафар, занон – 8 нафар; муовини раиси суд: мардон – 27 нафар, занон – 4 нафар; судяҳо: мардон – 192 нафар, занон – 68 нафар.

Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсон аз натиҷаи баррасии Маърӯзаи даврии дуюми Тоҷикистон оид ба ичрои Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои гражданий ва сиёсӣ, ки моҳи июли соли 2013 баргузор шуда буд, дар бораи ба қадри кофӣ муаррифӣ нашудани занон дар бахши давлатӣ, ҳусусан дар мансабҳои роҳбарӣ изҳори нигаронӣ намуд. Кумитаи СММ оид ба рафъи табъиз нисбати занон низ вобаста ба Маърӯзаи навбатии Тоҷикистон оид ба татбиқи Конвенсияи рафъи табъиз нисбати занон оид ба ҳамин масъала изҳори нигаронӣ намудааст.

Барои таъмини баробарии гендерӣ мувофиқи мақсад аст, ки тадбирҳои дар барномаҳои давлатӣ пешбинишуда ҷиҳати таъмини намояндагии занон (квотабандӣ), бартарӣ додан ба занон ҳангоми

гузаронидани озмун барои ишғоли мансабҳои давлатӣ амалӣ карда шаванд.

То ҳолатҳои ба қайди давлатӣ нагирифтани ақди никоҳ ва серзанагӣ аз байн нарафтаанд. Дар соли 2013 шумораи парвандаҳои аз ҷониби судҳо баррасишууда вобаста ба дузанагӣ ё серзанагӣ 95 ададро ташкил кард, ки ин назар ба соли 2012 15 адад зиёд мебошад.

Таҳлили шумораи парвандаҳои аз ҷониби судҳо баррасишууда вобаста ба паст кардани синни никоҳӣ нишон дод, ки дар соли 2013 (2806) шумораи онҳо назар ба соли 2012 (2951) кам шудааст. Мувофиқи мақсад аст, ки ҳолатҳои истисноии аз ҷониби судҳо паст кардани синни никоҳӣ дар сатҳи қонунгузорӣ ҳамаҷониба мушаххас карда шаванд.

Дар соли 2013 аз тарафи мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ 97471 (соли 2012 – 97796) бастани ақди никоҳ ва 8194 (соли 2012 – 7608) бекоркунии никоҳ ба қайд гирифта шудааст. Назар ба соли 2012 шумораи бекоркунии никоҳ 585 ҳолат зиёд шудааст.

### **Пешгирии зӯроварӣ дар оила**

Зӯроварӣ дар оила вайронкунии ҷиддии ҳуқуқи инсон ба ҳисоб рафта, боиси сар задани мушкилоти иҷтимоии дигар, аз қабили афзоиши талоқ, никоҳҳои барвақтӣ, аз таҳсил дур мондани кӯдакон ва ғайра мегардад. Мутаассифона дар ҷомеа зӯроварӣ дар оила ҳамчун муносибати сирф оилавӣ фаҳмида мешавад.

Мутахассисон сабабҳои зӯроварии хонаводагиро дар сатҳи пасти фаҳмиши ҳуқуқӣ, аз ҷиҳати молӣ дастнигари мардон будани занон ва дигар сабабҳо мебинанд.

Аз рӯи маълумоти Вазорати корҳои дохилӣ дар соли 2013 2481 ҳодисаҳои зӯроварӣ дар оила ба қайд гирифта шудааст. Нисбат ба 615 ҳодисаҳои зӯроварӣ парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз ва ба суд ирсол карда шудаанд.

Яке аз масъалаҳои ташвишовари ҷомеа афзоиши ҳодисаҳои ба ҳудкушӣ даст задани занҳо мебошад. Тибқи омори расмӣ дар соли 2013 299 (соли 2012 – 287) ҳодисаи ҳудкушӣ дар байни занон ба қайд гирифта шудааст. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки зиёд шудани ҳодисаҳои ҳудкушӣ дар аксар мавридҳо ба зӯроварӣ дар оила алоқамандӣ доранд. Омили дигаре, ки ба паҳн шудани ҳудкушӣ мусоидат меқунад ин шароити душвори зиндагӣ ва никоҳҳои маҷбурий мебошанд. Дар давоми соли 2013 дар 96 ҳолат барои ба шавҳар додани духтарони ба синни никоҳӣ нарасида ва дар 35 ҳолат барои бастани ақди никоҳи шахсе, ки ба синни никоҳӣ нарасидааст, парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва барои баррасӣ ба суд ирсол шудааст.

Чабрдиагони амалҳои зӯроварӣ дар оила барои ҳифзи қадру қимат ва шаъну шарафи худ ба мақомоти дахлдор кам муроҷиат меқунанд. Дар ин раванд таъсис додани соҳтори марказонидашуда оид ба масъалаи мубориза бар зидди зӯроварӣ дар оила мувоғики мақсад аст.

Айни ҳол лоиҳаи Барномаи давлатии «Ҷилавгирӣ аз хушунат дар хонавода барои солҳои 2014-2020» таҳия шудааст, ки ба пурзӯр намудани механизмҳои пешгирии зӯроварии хонаводагӣ, мубориза бар зидди чинояткорӣ, баҳусус омилҳои зӯроварӣ дар оила, кирдорҳои ношоиста ва рафтори бадаҳлоқона дар ҷомеа ва таъмини ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳукуқии шаҳрвандон нигаронида шудааст.

Тоҷикистон давлати иштирокчии Конвенсияи СММ оид ба рафъи тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон мебошад ва иҷрои меъёрҳои он барои давлати иштирокӣ ҳатмӣ аст. Дар доираи татбиқи Конвенсияи мазкур рӯзҳои 8-9 октябри соли 2013 аз ҷониби Кумитаи СММ оид ба рафъи табъиз нисбати занон Маърӯзаи навбатии ҶТ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Маърӯзаи Тоҷикистон аз ҷониби аъзои Кумита хуб арзёбӣ гардида, як қатор тавсияҳо оид ба беҳтар намудани вазъ дар ин самт пешниҳод карда шуданд.

Дар ҷорҷӯбаи Шарҳи умумии даврӣ, инчунин аз ҷониби Кумита оид ба ҳукуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияҳо пешниҳод шуда буданд, ки бояд ба масъалаи зӯроварӣ нисбати занон эътибори зарурӣ дода, барои ҳифзи занону духтарон ҷораҳои зарурӣ андешад. Чунин тавсияҳо аз натиҷаи баррасии Маърӯзаи даврии дуюми Тоҷикистон оид ба иҷрои Паймони байналмилалӣ оид ба ҳукуқҳои гражданиӣ ва сиёсӣ низ пешниҳод шудаанд.

Масъалаи дигар ин бо шаҳрвандони ҳориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд хонадор шудани шаҳрвандони Тоҷикистон бе бастани ақди никоҳ ва аҳдномаи никоҳ мебошад. Дар ҷунун ҳолатҳо ҳангоми вайрон шудани ҳукуқи шаҳрвандони Тоҷикистон ҳимояи онҳо хело душвор мешавад. Масалан, шаҳрванд М.Н. ба ВҲИ оид ба мусоидат намудан барои гирифтани ҳаққи амвол аз собиқ шавҳараҷ, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Афғонистон буда ақди никоҳ надоштанд, муроҷиат намуд. Ба муроҷиаткунанда талаботи санадҳои дахлдор фаҳмонида шуд. Таҳлилҳои оморӣ дар ин самт нишон медиҳанд, ки дар соли 2013 137 никоҳи шаҳрвандони Тоҷикистон бо шаҳрвандони ҳориҷӣ ба қайд гирифта шудааст.

**Бо мақсади таъмини баробарии воқеии гендерӣ андешидани чораҳои зерин тавсия карда мешавад:**

- *таҳияи механизмҳои самараноки татбиқи Қонун «Дар бораи кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва имкониятҳои баробари амалигардонии онҳо»;*
- *зиёд намудани намояндагии занон дар мақомоти идораи давлатӣ ва дар мансабҳои роҳбарикунанда;*
- *дар сатҳи қонунгузорӣ мушаххас намудани ҳолатҳои истисноши иҷозат додан барои кам кардани синни никоҳӣ аз ҷониби судҳо.*

**Бо мақсади пешгирии зӯроварӣ дар оила андешидани чораҳои зерин тавсия карда мешаванд:**

- *омӯзиши таҷрибаи ҳуқуқтатбиқунии дигар давлатҳо ва тақмили ихтиносси кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, судяҳо ва прокурорҳо дар масъалаи пешгирии зӯроварӣ дар оила;*
- *ворид намудани тағйирот ба Кодекси ҷиноятӣ, кодексҳои мурофиаи ҷиноятӣ ва мурофиаи маъмуриӣ, дигар санадҳои даҳлдори миллӣ бо мақсади амалӣ намудани муқаррароти Қонун дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила;*
- *тақвият додани ҳамкориҳои мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ дар самти пешгирии зӯроварӣ дар оила;*
- *ба роҳ мондани ҷамъоварӣ, таҳлил ва истифодаи маълумотҳои оморӣ оид ба зӯроварӣ, гузаронидани мониторинги мунтазами иҷрои Қонун дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила, сабабҳо ва оқибатҳои зӯроварӣ дар оила;*
- *иҷтилоотонии аҳолӣ оид ба меъёрҳои қонунгузорӣ нисбати пешгириӣ ва барҳам додани зӯроварӣ дар оила;*
- *дастгирӣ намудани таъсиси соҳторҳо оид ба мубориза бар зидди зӯроварӣ дар оила дар низоми Вазорати корҳои доҳилӣ ва тақвияти иқтидори онҳо;*
- *мусоидат ба фаъолияти Марказҳои буҳронӣ ва истифодаи самараноки институтҳои алтернативии ҷамъиятӣ (қабулгоҳҳои ҷамъиятӣ, медиатсияи ошлавӣ, намояндагони дин ва ташкилотҳои худфаъолияти ҷамъиятӣ ва гайра) дар самти пешгирии зӯроварӣ дар оила.*

## **2.10. Ҳуқуқҳои кӯдак**

Кӯдакон қишири осебпазири ҷомеа буда, ба дастгирии давлат ва ҷомеа ниёз доранд. Ҳуқуқҳои асосии кӯдак дар Конвенсияи СММ оид ба

хукуқи күдак ва дигар санадҳои байналмилалӣ ва миллӣ пешбинӣ гардидаанд.

Баъди пешниҳоди Маърӯзаи дуюми Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи Конвенсияи СММ дар бораи ҳукуқи күдак ва қабули тавсияҳои Кумитаи СММ оид ба ҳукуқи күдак дар ин самт, баҳри ичрои ин тавсияҳо дар ҷумҳурӣ як қатор чораҳо андешида шуданд.

Аз ҷумла, бо мақсади мониторинги доимии вазъи ҳукуқҳои күдак дар ҷумҳурӣ ва мусоидат дар таъмини эҳтиром, риоя ва барқарорсозии ин ҳукуқҳо соли 2012 бо ташаббуси ВХИ ва дастгирии Ҳазинаи күдакони СММ (ЮНИСЕФ) дар Дастгоҳи Ваколатдор шуъбаи ҳифзи давлатии ҳукуқҳои күдак таъсис дода шуд.

Бо қарорҳои Ҳукумати ҔТ аз 30 июни соли 2012 Стратегияи миллии рушди маорифи ҔТ то соли 2020 ва аз 4 октябри соли 2011 Барномаи давлатии рушди соҳаи тарбияи томактабӣ барои солҳои 2012-2016 дар ҔТ тасдиқ гардида, дар назди Шӯрои ҳамоҳангоз оид ба ҳифзи иҷтимоии маъюбон гуруҳи алоҳида оид ба ҳифзи иҷтимоии күдакони имконияташон маҳдуд таъсис дода шуд.

Ба Нақшай амали миллӣ оид ба ислоҳот дар самти адолат нисбати ноболиғон барои солҳои 2010-2015 тағйиротҳо ворид гардида, фаъолияти гуруҳи корӣ оид ба адлияи ноболиғон дар назди Комиссияи назди Ҳукумати ҔТ оид ба ҳукуқи күдак фаъол гардид.

Таҳлили вазъи риояи ҳукуқҳои күдак дар ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки барои ҳифзи ҳукуқу озодиҳои күдакон дар қаламрави кишвар чораҳои даҳлдор, аз ҷумла дар самтҳои маориф, ҳифзи иҷтимоии күдакон, таъмини ҳукуқҳои күдакони имконияташон маҳдуд, пешгирии меҳнати маҷбурии күдакон, дастгирии күдакони ятиму бепарастор андешида мешаванд. Баҳри беҳтар намудани таъмин ва амалӣ намудани ҳукуқу озодиҳои күдакон як қатор санадҳои меъёрии ҳукуқӣ ва барномаю стратегияҳо қабул ва татбиқ гардида истодаанд.

Дар қатори дастовардҳо дар ин самт камбудию норасоиҳо низ мавҷуданд.

Барои баҳои дуруст додан ба вазъи ҳукуқи күдак дар кишвар аз ҷониби мақомоти ВХИ сарчашмаҳои гуногуни иттилоотӣ, ба монанди маълумотҳои мақомоту идораҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ, ВАО, Интернет, муроҷиатҳои шаҳрвандон, натиҷаҳои воҳӯрию санчишҳо ва мониторингҳо истифода гардиданд.

Таҳлилҳои солҳои 2012-2013 нишон доданд, ки аксар күдаконе, ки бо қонун дар муҳолифат ҳастанд ё күдаконе, ки ҳукуқҳояшон баъзан вайрон мешаванд, аз оилаҳои нопурраанд. Ба замми ин, сол то сол бекоршавии ақди никоҳ зиёд шуда истодааст, ки оқибатҳои он ба таъмини ҳукуқҳои

кӯдак таъсири манфӣ мерасонад. Соли 2013 шумораи парвандашо, ки нисбати падару модар ё дигар намояндагони қонунии ноболигон барои ичро накардани уҳдадориҳои парасторӣ ва тарбияи ноболигон дар судҳо баррасӣ гардиданд, 5432 ададро ташкил кард. Илова бар ин 37 падару модар аз ҳуқуқи падарӣ ё модарӣ маҳрум карда шуданд.

Соли 2013 дар судҳои чумхурӣ 10 008 (соли 2012 – 8669) парванда оид ба бекор кардани ақди никоҳ баррасӣ шуданд, ки аз ин шумора дар 7195 (соли 2012 – 6109) оила фарзандони ноболиг тарбия меёфтанд. Бояд қайд намуд, ки мувофиқи омори маълумоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар соли 2013 – 213 655 (соли 2012 – 199816) таваллуд, 97 471 (соли 2012 – 97796) ақди никоҳ ва 8 194 (соли 2012 – 7608) бекоркуниши никоҳ ба қайди давлатӣ гирифта шудаанд. Яъне таваллуди кӯдакон зиёд шуда, ақди никоҳ кам ва бекоркуниши ақди никоҳ афзоиш ёфта истодааст.

Новобаста ба он ки падару модар дар ақди никоҳи қонунӣ ҳастанд ё не баъзеи онҳо ӯҳдадориашонро оид ба таъминоти фарзандон ичро намекунанд. Дар ин ҳолат тарафе, ки тарбияи фарзандро ба уҳда дорад, маҷбур мешавад ба суд барои рӯёнидани алимент муроҷиат намояд. Соли 2013 дар мақомоти судӣ 8426 парванда оид ба ситонидани алимент баррасӣ гардида, 10 471 истеҳсолоти ичро вобаста ба рӯёнидани алимент дар ҳолати иҷроиш қарор доштанд. Инчунин 53 нафар барои барқасдона саркашӣ намудан аз таъминоти фарзандон дар асоси моддаи 177 КҶ ҶТ ба ҷавобгарӣ қашида шуданд.

Мувофиқи мақсад аст, ки вазорату идораҳои даҳлдор дар самти кор бо кӯдакон, ҷавонон, занон ва оила фаъолияти худро баҳри омодасозии ҷавонон барои ташкили оила ва муносибатҳои оиладорӣ ҷоннок намуда, дар доираи имкониятҳои мавҷуда ва ҳамоҳангӣ марказҳои омодакунии ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ ва марказҳои психологҳои оилавӣ таъсис дода, кори марказҳои гуногуни мавҷударо фаъол гардонанд.

Маълумотҳои пешниҳоднамудаи Хадамоти давлатии назорат дар соҳаи шуғл ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ нишондиҳандай онанд, ки то ҳанӯз дар ҷомеаи мо истифодаи меҳнати маҷбурии кӯдакон ҷой дорад. Мувофиқи маълумотҳои пешниҳодшуда дар соли 2013 барои гайриқонунӣ ба паҳтаний ҷалб намудани хонандагон нисбати 8 нафар роҳбарони ҳочагиҳои деҳқонии шаҳру ноҳияҳои чумхурӣ ҷаримаҳои маъмурӣ татбиқ карда шудааст.

Тибқи иттилои Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҶТ дар соли 2013 шумораи ноболигоне, ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ сафар намудаанд 21 957 нафарро ташкил медод.

Аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ Созишнома оид ба ҳамкории давлатҳои иштирокчии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

(ИДМ) дар масъалаи баргардонидани ноболифон ба давлатҳои истиқомати доимии онҳо, ки ҳанӯз соли 2002 ба имзо расида буд, тасдиқ гардид. Ба тасвибрасонии ин санад ҳамкориҳоро бо давлатҳои иштирокчии ИДМ дар масълаҳои баргардонидани ноболифони бепарастормонда ба давлатҳои истиқомати доимии онҳо ва пешгирии қонунвайронкунӣ чӣ аз тарафи ноболифон ва чӣ нисбати онҳо таҳқим мебахшад.

Новобаста аз беҳтаршавии сатҳи зиндагии аҳолӣ ва пешрафти ҳуқуқу озодиҳои қӯдак ҳанӯз дар байни ноболифон амалҳои даст задан ба ҳудкушӣ ва содир намудани кирдорҳои ба ҷамъият ҳавфнок ҷой доранд.

Мувофиқи маълумотҳои мавҷуда соли 2013 дар ҳудуди ҷумҳурӣ 101 ҳолати аз ҷониби ноболифон содиршавии ҳодисаҳои ҳудкушӣ ва сӯйкасад ба ҷони ҳуд ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин шумора 55 нафарашон духтарони ноболиф мебошанд. Аз ҷумла, дар вилояти Суғд 18 нафар, дар вилояти Ҳатлон 18 нафар, дар ВМҚБ 3 нафар, дар шаҳри Душанбе 6 нафар ва дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 10 нафар ба ин амал даст заданд.

Соли 2012 бо дарҳости роҳбарияти вилояти Суғд, дастгирии Ҳазинаи қӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) ва ҷалби мутахассисони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Б. Ғафуров, Донишгоҳи Колумбия ва дигар коршиносон оид ба паҳншавӣ ва сабабҳои ҳудкушӣ дар байни қӯдакон ва ҷавонони аз 12 то 24 сола дар вилояти Суғд таҳқиқот гузаронида шуд.

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки сабабҳои ба ҳудкушӣ даст задан маҷбуран ба шавҳар додани духтарон, зӯроварӣ дар оила, аз тарафи қалонсолон ҷазо додани қӯдакон, аз даст додани наздиқон, муҳочирият, мушкилии иқтисодӣ ва дигар ҳолатҳо мебошанд. Аз ҷумла, маълум гардид, ки аксар қӯдаконе, ки ба ҳудкушӣ даст мезананд, аз оилаҳое мебошанд, ки падару модари онҳо таҳсилоти олий надоранд.

Бо назардошти гуфтаҳои боло ҳамоҳангозии фаъолияти кормандони соҳаи маориф, тандурустӣ, хифзи ҳуқуқ, комиссияҳо оид ба ҳуқуқи қӯдак, баҳшҳои ҷавонон, занон ва оила баҳри пешгирии ҳудкушии қӯдакону ҷавонон ниҳоят зарур аст.

Мушкилии дигар ошкору бартарафкуни сабабҳои паҳншавии ҷинояткорӣ дар байни ноболифон мебошад. Маълумотҳои оморӣ нишон медиҳанд, ки ҷинояткорӣ дар байни ноболифон тамоюли зиёдшавӣ дорад. Аз ҷониби ноболифон соли 2011 – 545 ҷиноят, соли 2012 – 625 ҷиноят ва соли 2013 – 725 ҷиноят ба қайд гирифта шуда, дар ин сол парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати 525 ноболиф дар судҳои ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд ва нисбати 126 ноболиф ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ таъин карда шудааст.

Маълумотҳои аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва суд бадастомада нишон медиҳанд, ки баҳри пешгирии чинояткорӣ дар байни ноболигон ва ба ҳаёти солим баргардонидани онҳо фаъолиятро дар самти кор бо кӯдакони душвортарбия ва бо қонун дар муҳолифатбуда беҳтар кардан зарур аст.

### **Адлияни ноболигон**

Мақомоти ВХИ дар самти адлияни ноболигон як қатор корҳоро ба анҷом расонидааст. Дар якчоягӣ бо Ташкилоти ҷамъиятии «Маркази ҳуқуқи кӯдак», Ҳазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) ва Шуъбаи Ташкилоти байналмилалии Институти «Ҷамъияти кушода» – Бунёди мадад дар Тоҷикистон мониторинги озодӣ аз шиканча ва муносибати беражона нисбати наврасон дар системаи адлияни ноболигон гузаронида шуда, натиҷаҳои он дар якчанд мизҳои мудаввар дар доҳили қишвар ва берун аз он мавриди муҳокима қарор гирифтанд.

Моҳи ноябри соли 2013 дар доираи амалисозии Лоиҳаи «Барҳамзании зинавии зуроварӣ нисбати кӯдакон дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ» ВХИ бо ТҶ «Маркази ҳуқуқи кӯдак» ва Намояндагии созмони байналмилалии ислоҳоти маҳбасҳо дар Осиёи Марказӣ (PRI) Ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкориҳои сетарафаро барои се сол ба имзо расонид.

Тӯли соли 2013 кормандони мақомоти ВХИ чор маротиба аз муассисаи тарбиявии ЯС 3/12, чор маротиба аз Литсейи маҳсуси касбии №1 шаҳри Душанбе ва ду маротиба аз мактаби маҳсуси ҷумҳуриявии №1 шаҳри Душанбе бо мақсади шиносӣ бо вазъи риояи ҳуқуқи кӯдакон боздид намуданд.

Бо мақсади баланд бардоштани сатҳи донишҳои касбӣ рӯзи 29 августи соли 2013 барои кормандони муассисаи тарбиявии ЯС 3/12, ки дар он ноболигони аз озодӣ маҳрумшуда адои ҷазо мекунанд ва рӯзи 30 августи соли 2013 барои кормандони муассисаи ислоҳии ЯС 3/8 (ш.Норак) тренингҳои омӯзишӣ гузаронида шуданд.

Дар муассисаи ислоҳии ЯС 3/8 (ш.Норак) дар қатори дигар занҳои аз озодӣ маҳрумшуда, ноболигони ҷинси зан низ адои ҷазо менамоянд. Инчунин дар ин муассиса кӯдакони то синни сесола, ки модаронашон аз озодӣ маҳрум шудаанд, қарор доранд.

Дар тренингҳо барои шунавандагон дар бораи стандартҳои байналмилалий оид ба муносибат бо маҳкумшудагон дар муассисаҳои маҳрумӣ аз озодӣ, санадҳои байналмилалий ва қонунгузории миллӣ вобаста ба ҳуқуқи кӯдак, аз ҷумла оид ба ҳуқуқҳои ноболигони аз озодӣ маҳрумшуда, занони маҳкумшудаи ҳомила ва заноне, ки кӯдаки то синни ҳаштсола доранд, иттилоъ дода шуд.

Ҳарчанд мутобиқи банди 1 моддаи 78 КҶ ҶТ суд метавонад то ҳаштсола шудани кӯдак адои ҷазоро нисбати занони ҳомилаи маҳкумшуда ё зани дорои фарзанди то синни ҳаштсола ба истиснои заноне, ки барои ҷиноятҳои маҳсусан вазнин маҳкум гардидаанд, мавқуф гузорад, аммо аз сухбат бо кормандони муассисаи ислоҳии ЯС 3/8 маълум гардид, ки солҳои охир ҷунин таҷриба ниҳоят кам шудааст. Аз ҷониби мутахассисони муассиса ин ҳолат ҷунин асоснок карда шуд, ки мутобиқи банди 2 моддаи 78 КҶ ҶТ нисбати зани маҳкумшуда адои ҷазо дар сурате мавқуф гузашта мешавад, ки оила ё хешованданаш барои якҷоя бо ӯ зиндагӣ кардан розигӣ додаанд ё барои мустақилона таъмин намудани шароити зарурии тарбияи кӯдак имконият доранд.

Дар амал татбиқ намудани ин муқаррароти қонун баҳри дар муҳити оилавӣ тарбия ёфтани кӯдак ва рушди равонию ақлонии ӯ таъсири мусбӣ мерасонад.

Соли 2013 сатҳи таълими ноболифоне, ки дар муассисаи тарбиявии ЯС 3/12 адои ҷазо менамоянд, нисбат ба солҳои гузашта беҳтар гардида, аз ҷониби Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар ҳамкорӣ бо Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ТҶ «Маркази ҳуқуқи кӯдак» ва бо дастгирии Хазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) барои ноболифоне, ки ҳоҳиши қасбомӯзӣ доранд, курси тайёрқунии кафшергар-барқӣ ташкил карда шуд. Моҳи декабри соли 2013 ба 20 нафар тарбиягирандагони муассиса ҳамчун кафшергари дараҷаи 3 ҳуҷҷатҳои тасдиқунанда дода шудааст.

Бо қарори Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак аз 9 октябри соли 2009 Нақшай амали миллӣ оид ба ислоҳот дар самти адолат нисбати ноболифон барои солҳои 2010-2015 тасдиқ гардидааст. Қайд кардан зарур аст, ки зимни таҳияи Нақша тавсияҳои Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи кӯдак ҷиҳати иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ оид ба адлияи ноболифон ба назар гирифта шудааст.

Ҷиҳати иҷрои банди 9 Нақшай мазкур бо дастури Шӯрои адлия аз оғози соли 2012 дар судҳои шаҳру ноҳияҳо тибқи фармони раисони судҳо баррасии парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати ноболифон ба зиммаи судяҳое voguzor гардидааст, ки парвандаҳои оилавиро баррасӣ менамоянд.

Бо мақсади мувоғиқ гардонидани тарзу усули баррасии парвандаҳо нисбати ноболифон бо меъёрҳои байналмилалӣ дар ҳамкорӣ бо Хазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) дар Суди ноҳияи И.Сомонии шаҳри Душанбе ва Суди шаҳри Қурғонтекпа ҳуҷраи (толори) алоҳида барои кӯдакон кушода шуда, ташкили ҷунин ҳуҷраҳо дар судҳои дигар дар назар дошта шудааст.

Соли 2013 дар назди Шӯрои адлияи ҶТ бо мақсади таҳлили баррасии парвандаҳои чиноятӣ нисбати ноболигон гуруҳи корӣ таъсис дода шуд, ки аз ҷониби он 500 парвандаи дар давоми солҳои 2011-2012 баррасигардида, мавриди таҳлил қарор дода шуданд. Мақсади гузаронидани таҳлили парвандаҳои чиноятӣ нисбати ноболигон муайян намудани риояи талаботи принципҳо ва меъёрҳои байналмилалӣ ва миллӣ дар самти риоя ва ҳифзи ҳуқуқи ноболигон аз ҷониби мақомоти тафтишоти пешакӣ ва судҳо, ошкор намудани сабабҳои ҷой доштани камбуниҳо ва дарёftи роҳҳои бартараф намудани норасоиҳо буд.

Аз таҳлили парвандаҳои чиноятӣ нисбати ноболигон муайян гардид, ки:

- аксари чиноятҳои ноболигон бо иштироки калонсолон содир шудаанд;

- дар ҳолатҳои ҷудогона аз ҷониби мақомоти тафтишоти пешакӣ бе асосҳои коғӣ ва новобаста аз он ки барои содир кардани ин кирдор таъини ҷазои маҳрум соҳтан аз озодӣ пешбинӣ нашудааст, дастгиркунии тосудии ноболигон барои чиноятҳои начандон вазнин ва миёна мушоҳида мешаванд;

- дар баъзе парвандаҳо ҳолатҳои сарфи назар намудани талаботҳои қонуни мурофиавӣ, яъне бидуни оғоз намудани парвандаи чиноятӣ гузаронидани амалиётҳои тафтишотӣ, ба монанди таъин намудани экспертизаҳо, кофтукови манзили истиқоматӣ, ёфта гирифтани далелҳои шайъӣ ва дигарҳо дида мешавад;

- дар ҳолатҳои алоҳида амалиётҳои мурофиавӣ бо ноболиги гумонбаршуда бе иштироки ҳимоятгар, намояндаи қонунӣ ва омӯзгор гузаронида мешаванд;

- дар баъзе ҳолатҳо бо вучуди дар нишондоди ду айборшаванда мавҷуд будани мухолифат бар хилоғи моддаи 51 КМҖ ҔТ манфиатҳои онҳоро як адвокат ҳимоя кардааст.

Аз ҷониби мақомоти ВҲИ дар Литсейи маҳсуси қасбӣ санчиши вазъи ҳуқуқи қӯдакон гузаронида шуда, аз натиҷаи он ба Вазорати маорифи ҔТ ҷиҳати бартараф намудани камбуниҳои ҷойдошта тавсияҳо пешниҳод шуданд.

**Барои беҳтар кардани вазъ дар самти адлияи ноболигон ҷунун тавсияҳо пешниҳод мешаванд:**

- *гузаронидани семинару машваратҳо барои кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, судҳо ва муассисаҳои иҷрои ҷазои чиноятӣ, ки бевосита бо қӯдакон сару кор доранд;*
- *табдил додани марказҳои қӯдакона ва таҳвилгоҳҳо барои қӯдакони бо қонун дар мухолифатбуда ба марказҳои қӯдакдустона;*

- *гузаронидани мониторинги парвандаҳо нисбати ноболигоне, ки аз озодӣ маҳрум шудаанд, ҷиҳати муайян намудани мувофиқи мақсад будани ҷазои таъинишуда;*
- *таҳия ва амалӣ намудани барномаҳои омӯзишии мунтазам барои мутахассисоне, ки бо қӯдакон кор меқунанд.*

### **Дастрасӣ ба таҳсил**

Айни замон санадҳои зиёди байналмилаӣ ва миллӣ дар самти ҳуқуқ ба таҳсил қабул шудаанд. Аз ҷумла, соли 2013 дар ҶТ қонунҳо «Дар бораи маориф» дар таҳрири нав ва «Дар бораи таълиму тарбияи томактабӣ» мавриди амал қарор гирифтанд.

Дар самти мазкур соли сипаришуда ҷумҳурӣ ба як қатор дастовардҳо ноил гардид. Аз ҷумла, якчанд қӯдакистону муассисаҳои таълимии нав ба истифода дода шуда, дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, Донишгоҳҳои давлатии Ҳуҷанд, Қӯлоб, Қурғонтеппа ва Ҳоруғ ихтисоси «Педагогика ва психологияи томактабӣ» ҷорӣ карда шуд.

Бо мақсади беҳтар кардани дастрасии қӯдакони имконияташон маҳдуд ба таҳсил Низомнома оид ба ташкили таҳсил дар хона ва Низомнома дар бораи тартиби ташкили таҳсилоти фарогир (инклузивӣ) барои қӯдакони имконияташон маҳдуд дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҶТ бо қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми ҶТ тасдиқ гардиданд.

Барои инкишофи ҳамаҷонибаи қӯдакон ҷалби онҳо ба муассисаҳои томактабӣ нақши муҳим дорад. Мутаассифона имрӯз шумораи қӯдакони дар муассисаҳои томактабӣ тарбиягиранда хеле фоизи пастро ташкил медиҳанд. Сабаби асосии он кам будани шумораи қӯдакистонҳо дар ҷумҳурӣ мебошад. Соли 2013 шумораи муассисаҳои томактабӣ 523 ададро ташкил дод, ки дар онҳо 76370 қӯдак ҷалб шуда буданд. Муассисаҳои томактабӣ асосан дар марказҳои шаҳру ноҳияҳо ҷойгиранд. Дар дехот теъдоди чунин муассисаҳо кам буда дар қисмати дурдасти он қарib ки вучуд надоранд.

Мувофиқи маълумотҳои пешниҳоднамудаи Вазорати маориф ва илми ҶТ дар баробари кам будани шумораи муассисаҳои томактабӣ, мушкилоти дигар дар ин самти нарасидани мутахассисон (мураббиён ва муаллимони мусикӣ) мебошад. Яъне фаъолият дар самти омода намудани мураббиён ва ҷалби мутахассисон барои кор дар муассисаҳои томактабӣ беҳбудиро тақозо мекунад.

Зинаҳои дигари таҳсил таҳсилоти асосӣ ва умумӣ мебошанд. Беҳтар кардани сатҳи дастрасӣ ба таҳсил, аз ҷумла дастрасии дуҳтарон ба

таҳсил дар тавсияҳои якчанд Кумитаҳои СММ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудаанд. Мувофиқи маълумотҳои пешниҳоднамудаи Вазорати маориф ва илми ҶТ дар соли хониши 2012-2013 дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ 2630 нафар кӯдаки синни мактабӣ бо сабабҳои гуногун аз таълими ҳатмӣ дур монданд, ки 1479 нафарашро духтарон ташкил медиҳанд.

Дар давоми соли 2013 дар ҷумҳурӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқӯқ нисбати 148 нафар падару модар барои монеъ шудан ба гирифтани маълумоти ҳатмии умумии асосӣ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 164 КҔ ҶТ оғоз гардида, барои баррасӣ ба мақомоти судӣ ирсол карда шудаанд.

Таҳлили натиҷаҳои воҳӯриҳои кормандони Дастигоҳи ВҲИ бо намояндагони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, соҳаи маориф ва аҳолӣ оид ба вазъи дастрасии кӯдакон ба таҳсил нишон медиҳад, ки сабаби аз таҳсил дур мондани кӯдакон аз як ҷиҳат садди роҳ шудани падару модарон бошад, аз тарафи дигар дар баязе дехаҳои дурдаст набудани муассисаҳои таҳсилоти умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ мебошад. Баъзан дар ин ҳолатҳо кӯдакон баъди таҳсилоти ибтидой гирифтэн ё аз таҳсил дур мешаванд (асосан духтарон) ва ё барои таҳсил ба дигар маҳалҳо мераванд. Кӯдакони оилаҳои камбизоат ё ятиму бепарастор, ки дар дехаҳои онҳо мактабҳои таҳсилоти умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ нестанд, таҳсили худро дар мактаб-интернатҳо ё интернатҳои наздимактабии аз манзилашон дур идома медиҳанд. Масалан, бо ҳамин сабаб дар мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими шаҳри Қӯлоб кӯдакон аз дехаҳои Оличадара, Чолтош, Узнохур, Инакбой, Қарақамари ноҳияи Балҷувон, дехаи Турконии ноҳияи Муъминобод, дехаи Шугнови ноҳияи Ҳовалинг, дехаи Карбосанаки ҷамоати Даҳанаи шаҳри Қӯлоб таҳсил меқунанд. Дар мактаб-интернати наздимактабии №55 дехаи Лучоби ноҳияи Варзоб низ аксар кӯдакони оилаҳои камбизоат аз сабаби дар дехаи онҳо набудани муассисаи таҳсилоти умумӣ ё дур будани мактабҳо таҳсил меқунанд.

Мувофиқи маълумотҳои Вазорати маориф ва илми ҶТ дар ҷумҳурӣ 510 муассисаи таълимии ибтидой мавҷуд аст, ки дар онҳо 23 969 хонанда, аз ҷумла 11 572 духтарон таҳсил меқунанд ва онҳоро лозим меояд, ки баъд аз ҳатми таҳсилоти ибтидой ё ба дигар муассисаҳои таълимии аз ҷои зисташон дур раванд ва ё аз таҳсил дур монанд.

Таҳлили муроҷиатҳои шаҳрвандон дар Дастигоҳи Ваколатдор оид ба ҳуқӯқи инсон нишон дод, ки баъзан надоштани шаҳодатномаи таваллуд низ сабаби аз таҳсил дур мондани кӯдак мегардад. Масалан, зимни муроҷиати шаҳрванд Т.Ш. (сокини ш.Душанбе) маълум гардид, ки ду набераи ӯ Т.Н. (маъюб) ва Т.Х. бояд дар синфи 5 таҳсил кунанд. Аммо аз

сабаби надоштани шаҳодатномаи таваллуд онҳо баъди таҳсилоти ибтидой таҳсилро идома дода натавонистанд. Бо мусоидати ВҲИ дар ҳамкорӣ бо Комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдаки нохияи Сино айни замон кӯдакон шаҳодатномаи таваллуд гирифта, таҳсилро идома дода истодаанд.

Аз муроҷиати сокини шаҳри Душанбе Н.Н. маълум гардид, ки фарзанди ў Ҷ. ба синни мактабӣ расидааст, аммо надоштани шаҳодатномаи таваллуд садди роҳи ба мактаб рафтани кӯдак гардидааст. Бо мусоидати ВҲИ Ҷ. шаҳодатномаи таваллуд гирифта, соли таҳсили 2013-2014 ба синфи якум рафт.

Воҳӯриҳо бо кӯдакони дар муассисаҳои маҳсуси таълими таҳсилкунанда, кормандони соҳаи маориф ва комиссияҳо оид ба ҳуқуқи кӯдак нишон доданд, ки баъзан кӯдакон бо сабабҳои гуногун аз таҳсил дур ва аз барномаҳои таълими қафо монда, дар натиҷа синну солашон бо сатҳи доништу таҳсилоти гирифтаашон мувоғиқат намекунад ва онҳо аз идомаи таҳсил даст мекашанд.

**Дар самти дастрасии кӯдакон ба таҳсил тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:**

- *таъмини дастрасии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ, маҳсусан дар дехот ва барои фарзандони оилаҳои камбизоат;*
- *дастгирий ва ҳавасмандгардонии муассисаҳои томактабии оиласӣ ва гайридавлатӣ;*
- *ба мактабҳои таҳсилоти умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ табдил додани муассисаҳои таҳсилоти ибтидой дар дехаҳои дурдаст;*
- *андешидани тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати омода намудани мутахассисон барои муассисаҳои таълими, ба кор ҷалб кардан ва нигоҳ доштани онҳо;*
- *аз байн бурдани монеаҳои маъмурӣ ва молиявӣ ҷиҳати гирифтани ройгон ва саривақтии шаҳодатномаи таваллуди кӯдакон.*

### **Кӯдакони имконияташон маҳдуд**

Баҳри риояи ҳуқуқу озодиҳои кӯдакони имконияташон маҳдуд дар ҷумҳурӣ корҳои зиёде амалий карда мешаванд. Кӯдакони имконияташон маҳдуд ба таҳсил фаро гирифта мешаванд, таҳти назорати тиббӣ қарор доранд, ба истироҳатгоҳҳо мераванд ва аз дигар хизматрасониҳои иҷтимоӣ истифода мебаранд. Аз ҷониби давлат бо дастигирӣ ташкилотҳои гайридавлативу созмонҳои байналмилалӣ марказҳои тавонбахшӣ барои кӯдакони имконияташон маҳдуд, марказҳои рӯзона, муассисаҳо ва марказҳои касбомӯзӣ, муассисаҳои гуногуни хизматрасонии тиббӣ ташкил карда шудаанд.

Соли хониши 2012-2013 дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумхурий 6566 (2698 духтар) нафар, аз ҷумла 1321 (893 духтар) кӯдакони аз ҷиҳати ақлони заиф, 1673 нафар кӯдакони биноиашон суст, 197 (148 духтар) нафар кӯдакони нобино, 263 (165 духтар) нафар кӯдаки деркаршуда, 485 (208 духтар) кӯдакони кар ва гунг, 576 нафар кӯдакони дори осеби ӯзвҳои ҳаракатдиҳанда, 2051 нафар кӯдаки маъюб ба таълим фаро гирифта шудаанд, ки нисбат ба соли хониши 2011-2012 1,5 ҳазор нафар зиёдтар аст.

Бояд қайд кард, ки дар самти таълиму тарбияи кӯдакони имконияташон маҳдуд дар ҷумхурий мушкилии асосӣ ин мушкилии қадрӣ аст. Мушкилиҳои дигар низ дар ин самт ба назар мерасанд, аз ҷумла, рафтӯ омад ба комиссияҳои маҳсуси ташхисӣ, дастрасӣ ба таҳсил, тавонбахшӣ, нигоҳубини рӯзона дар оила, хизматрасонии мутахассисон ва г. Барои дастрасии ҷисмонии кӯдакони имконияташон маҳдуд ба биноҳои истифодаи умум, аз ҷумла марказҳои фарҳангии фароғатӣ, мактабҳо (на дар ҳама ҷо) ва нақлиёти ҷамъияти шароит фароҳам оварда нашудааст. Набудани пандусҳо дар даромадгоҳи биноҳо, китобхонаҳо, осорхонаву театрҳо ва мактабу дигар объектҳои инфрасоҳторӣ дида мешаванд.

Аз рӯи маълумотҳое, ки зимни гузаронидани таҳқиқот аз ҷониби ТҶ нобиноёни шаҳри Душанбе ба даст оварда шудааст, дар ҷумхурий 991 (то 1 январи соли 2013) кӯдаки нобино ва сустбин ба қайд гирифта шудааст ва танҳо 380 нафари онҳо дар мактабҳои ҳамагонӣ ва ё мактабҳои маҳсусгардонидашуда таҳсил меқунанд.

Дар шаҳри Кӯлоб дар як мактаби маҳсусгардонидашудаи ёрирасон ҳамагӣ 10-12 нафар кӯдаки нобино таҳсил меқунад ва шумораи ками онҳо ба мактаб-интернати нобиноёни ноҳияи Ҳисор равон шуда, кӯдакони боқимонда, ки пурра нобиноянд, аз сабаби хунукназарии волидон ва таваҷҷуҳи нокифояи намояндагони мақомоти давлатӣ умуман ба таҳсил фаро гирифта нашудаанд.

Дар ВМКБ то имрӯз ягон мактаби маҳсусгардонидашуда барои кӯдакони нобино ва сустбин фаъолият намекунад.

Дар ноҳияҳои дурдасти ҷумхурий ҳолатҳое низ мавҷуданд, ки дар як оила то се-ҷор ҷарӣ нафар кӯдакони имконияташон маҳдуд умр ба сар мебаранд, ки шаҳодатномаи таваллуд надоранд. Масалан, бо чунин вазъ гуруҳи таҳқиқотӣ дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд рӯ ба рӯ шудааст, ки дар оила се фарзанди нобино тарбия мегирад ва фарзанди калонии онҳо 15 сол дошта, то ҳол дар ҷои таҳсил накардааст ва ҳар се фарзанди онҳо дар давраи таҳқиқот шаҳодатномаи таваллуд надоштанд.

Аз рӯи маълумотҳои ТҶ «Иштирок», ки бевосита бо тарбиягирандагони хонаҳои қӯдакон ва собиқ тарбиягирандагони ин муассисаҳо кор мекунад, дар хонаҳои қӯдакон тарбия гирифтан натиҷаҳои мусбӣ надорад, баръакс таъсири манфии худро дар тамоми ҳаёти минбаъдаи қӯдак мерасонад. Барои ҳамин то ҳадди имкон қӯшиш кардан лозим аст, ки оилаҳое, ки дар онҳо қӯдаки дорои маъюбият тарбия мегирад, ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ва ҳам аз ҷиҳати иҷтимоӣ дастгирӣ ёфта, фарзандони худро ба хонаҳо ва интернатҳои маҳсус насупоранд.

Барои донистани мушкилоти қӯдакони имконияташон маҳдуд мақомоти ВҲИ бо ташкилотҳои ҷамъиятие, ки дар ин самт фаъолият менамоянд, аз ҷумла, бо Ассотсиатсияи волидони қӯдакони дорои маъюбият, ТҶ «Иштирок», ТҶ «Қӯдакони баробарҳуқуқ», ТҶ «СИДА», ТҶ волидайни қӯдакони дорои аутизм «Ирод», ТҶ маъюбони шаҳри Душанбе «Имконият», ТҶ нобиноёни шаҳри Душанбе, Маркази варзишгоҳи олимпӣ барои қӯдакони имконияташон маҳдуд ва дигар ташкилотҳо ҳамкориҳои судмандро ба роҳ мондааст.

Бо мақсади иттилоотонии ҷомеа оид ба мушкилоти қӯдакони имконияташон маҳдуд ва беҳтар кардани вазъи риояи ҳуқуқҳои онҳо ВҲИ рӯзи 5 июли соли 2013 бо иштироки намояндагони Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи қӯдак, вазорату идораҳои даҳлдор, сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва Ҳазинаи қӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) мизи мудаввар доир намуд.

Аз натиҷаи мизи мудаввар тавсия пешниҳод карда шуд, ки мақомоти ВҲИ дар якҷоягӣ бо ташкилотҳои гайридавлатӣ дар самти мазкур мониторинг гузаронад. Айни замон мақомоти ВҲИ гузаронидани чунин мониторингро ба нақша гирифтааст.

Дар мизи мудаввар инчунин пешниҳод гардид, ки аз ҷониби мақомоти даҳлдор Барномаи давлатӣ таҳия ва ба Ҳукумати ҔТ пешниҳод карда шавад, ки фарогири ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ин қӯдакон бошад. Барномаи давлатӣ бояд бо назардошти ҳусусиятҳои ҳар як намуди маъюбият қабул карда шаванд.

**Дар самти ҳуқуқҳои қӯдакони имконияташон маҳдуд тавсияҳои зерин пешниҳод карда мешаванд:**

- зиёд кардани шумораи марказҳои будубоши мувакқатӣ ва рӯзона барои қӯдакони имконияташон маҳдуд;
- андешидани тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати омода намудан, ба кор ҷалб кардан ва нигоҳ доштани мутахассисон барои кор бо қӯдакони имконияташон маҳдуд;

- зиёд карданы чорабинихоу зарурӣ бо мақсади иттилоотонии аҳолӣ оид ба ҳукуқҳо ва эҳтиёҷоти маҳсуси қӯдакони имконияташон маҳдууд;
- таъмин намудани дастрасии қӯдакони имконияташон маҳдууд ба объектҳоу инфрасоҳторӣ, ҷойҳоу фарогатӣ, фарҳангӣ ва мактабҳо;
- гузаронидани курсҳоу маҳсуси омӯзиший бо муаллимони муассисаҳоу таълимии томактабӣ ва мактабӣ бо мақсади беҳтар кардана таҳсилоти инклюзивӣ;
- беҳтар намудани таъминоти қӯдакони имконияташон маҳдууд бо маводҳоу таълимии маҳсусгардонидашуда;
- тақвият додани кори табибони оиласвӣ, маҳсусан дар дехот бо мақсади сари вақт дарёфт ва ба қайд гирифтани қӯдакони имконияташон маҳдууд.

## **ХОТИМА**

Аз Маърӯза бармеояд, ки иқтидори мақомоти Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сол ба сол тақвият меёбад. Шуъбаи таҳлилӣ-иттилоотии Дастигоҳи ВҲИ, ки тайи ду соли охир бо дастирии молиявии Ҳукумати Шоҳигарии Нидерландия фаъолият менамуд, аз моҳи январи соли 2013 ба маблағгузории буҷети ҷумҳурияйӣ ва Қабулгоҳҳои ҷамъиятии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар маркази вилоятҳои Ҳатлон, Суғд ва ҶМКБ, ки бо дастирии молиявии Ниҳоди Даниягии ҳуқуқи инсон фаъолият мекарданд, аз 1 январи соли 2014 ба буҷети давлатӣ гузаронида шуданд.

Дар самтҳои муҳими фаъолият дар назди Ваколатдор аз ҳисоби намояндагони мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои гайридавлатӣ ва созмонҳои байналмилалӣ гуруҳҳои корӣ таъсис дода шуданд. Алҳол гуруҳҳои корӣ оид ба иҷрои Нақшай миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати татбиқи тавсияҳои давлатҳои аъзои Шӯрои СММ оид ба ҳуқуқи инсон вобаста ба Шарҳи умумии даврии Тоҷикистон, оид ба боздид ва мониторинги ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ, оид ба ҳифзи ҳуқуқи муҳочирони меҳнатӣ амал карда истодаанд.

Соли 2013 дар самтҳои асосии фаъолияти мақомот оид ба қабул ва баррасии муроҷиати шаҳрвандон, такмили қонунгузорӣ дар соҳаи ҳуқуқи инсон, санчиши вазъи риояи ҳуқуқи инсон ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон пешравиҳо ба назар мерасанд. Дар ин давра 40 адад муроҷиатҳои шаҳрвандон (соли 2012 – 28 адад) ба манфиати муроҷиаткунандагон ҳаллу фасл шуданд, дар асоси муроҷиати шаҳрвандон ва Нақшай кори мақомот 34 санчиш гузаронида шуд, 21 маротиба аз муассисаҳои пӯшида ва қисман пӯшида боздид ба амал оварда шуд.

Ҷиҳати такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳуқуқи инсон аз ҷониби мақомот 66 лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ (соли 2012 - 64 адад) мавриди омӯзиш қарор дода шуда, нисбати онҳо тақлифу хулосаҳо пешниҳод гардиданд.

Дар доираи иҷрои уҳдадориҳои байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ваколатдор ва кормандони Дастигоҳи он дар таҳия ва баррасии Маърӯзаи миллии даврии ҶТ доир ба татбиқи Конвенсия оид ба рафъи табъиз нисбати занон ва Маърӯзаи Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ иштирок намуданд.

Барои баланд бардоштани маърифати шаҳрвандон ва итилоотонии онҳо дар самти ҳуқуқу озодиҳои инсон дар доираи нақшаҳои якҷоя дар

воситаҳои ахбори омма Ваколатдор ва кормандони Даастгоҳи он 196 маротиба баромад карданд.

Сомонаи ВҲИ дар ин сол фаъол буд. Агар дар соли 2011 ба сомонаи Ваколатдор 1631 муштари ҷорӣ шуда бошад, пас ин иншондод дар соли 2012 ба 7689 ва дар соли 2013 ба 13541 расидааст.

Амалисозии Барномаи нави таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2013-2020 оғоз гардида, ки он таълимиро дар соҳаи ҳуқуқи инсон дар низоми маориф, курсҳои омӯзиши ҷаҳонӣ ва азnavtay-eркунии омӯзгорон, судяҳо, хизматчиёни давлатии шаҳрвандӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳарбӣ дар бар мегирад. Ҷиҳати татбиқи Барномаи мазкур дар назди ВҲИ Шӯрои ҳамоҳангсози байниидоравӣ таъсис дода шудааст, ки дар таркиби он 6 гурӯҳи корӣ амал менамоянд.

Дар ин давра ҳамкориҳои Ваколатдор бо мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва созмонҳои байналмилаӣ густариш ёфтанд.


Дар Маърӯза таъкид мегардад, ки дар баробари пешравиҳои муайян дар самти ҳуқуқу озодиҳои инсон баъзе мушкилот низ ҷой доранд. Ин мушкилот дар аксар ҳолатҳо ба номукаммалии қонунгузории миллӣ ва амалияи ҳуқуқтатбиққунӣ, сатҳи нокифояи рушди иқтисодиёт, камбизоатии аҳолӣ ва маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон вобаста мебошанд.

Аз ҷониби ВҲИ ҷиҳати пешбурд ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои алоҳидаи инсон ва бартарафсозии камбудиҳо тавсияҳо пешниҳод шудаанд. Аз ҷумла, нисбати ҳуқуқ ба ҳаёт, даҳлнапазирии шахсӣ, озодӣ аз шиканча ва дигар намудҳои муносибат ва ҷазои бераҳмона, ғайриинсонӣ ва таҳқиркунандай шаъну шараф – 6, ҳуқуқ ба ҳифзи судӣ ва муҳокимаи одилонаи судӣ – 7, ҳуқуқи инсон дар муассисаҳои пӯшида ва қисман пӯшида – 4, ҳуқуқ ба озодии ибрози ақида, дастрасӣ ба иттилоот ва воситаҳои ахбори омма – 6, ҳуқуқ ба меҳнат – 5, ҳифзи ҳуқуқи муҳоҷирони меҳнатӣ – 9, ҳифзи ҳуқуқи шаҳсони имконияташон маҳдуд – 9, ҳуқуқи шаҳрвандон ба манзил – 9, баробарии гендерӣ ва ҳифз аз зӯроварӣ дар оила – 10, ҳуқуқҳои кӯдак – 16 ва дар маҷмӯъ 81 тавсия пешниҳод шудааст.


Таъмини иҷрои ин тавсияҳо барои ҷомеаи Тоҷикистон муҳим буда, мувофиқи мақсад аст, ки Маърӯзаи мазкур дар мақомоти ҳокимиюти давлатӣ мавриди баррасӣ қарор дода шавад ва ҷиҳати татбиқи тавсияҳои пешниҳодшуда ҷораҳои даҳлдор андешида шаванд.

Корҳои дар соли 2013 анҷомдода шуда барои пешбурди ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва таҳқими минбаъдаи фаъолияти мақомот заминаҳои зарурии ҳуқуқӣ, ташкилий ва иттилоотӣ фароҳам меорад.

*Диаграмма №1. Чуғрофияи муроҷиатҳо*



*Диаграмма №2. Таносуби муроциатҳои мардҳо ва занон*



*Диаграмма №3. Таснифоти муроҷиатҳои ҳамтӣ вобаста ба ҳуқуқу озодиҳои инсон*

